

ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН  
ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН

Бо ҳукми дастнавис

ТДУ: 372.815.99 (575.3)

**ҚАМЧИБЕКЗОДА ГУЛНОРА ЭШОН**

**МАЪРИФАТИ ПЕДАГОГӢ – ПСИХОЛОГИИ ВОЛИДОН ҲАМЧУН  
ОМИЛИ САМАРАБАХШИ ТАъЛИМУ ТАРБИЯИ ХОНАНДАГОНИ  
СИНФҲОИ ИБТИДОӢ ДАР ОИЛА**

Диссертатсия

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ  
аз рӯйи ихтисоси 13.00.01 – Педагогикаи умумӣ, таърихи  
педагогика ва таҳсилот (илмҳои педагогӣ)

**Роҳбари илмӣ:**

Юнусова Нафисахон Муродовна  
доктори илмҳои педагогӣ,  
профессори кафедраи педагогикаи  
умумидонишгоҳии Донишгоҳи  
миллии Тоҷикистон

ДУШАНБЕ-2025

## МУНДАРИЧА

Муқаддима.....	4
Тавсифи умумии диссертатсия .....	10
БОБИ I. Асосҳои назариявии маърифати педагогӣ – психологии волидон ҳамчун омили самарабахши таълиму тарбияи хонандагони синфҳои ибтидой дар оила.....	18
§1.1. Усулҳои муосир оид ба масъалаи маърифати педагогӣ-психологии волидон бо дарназардошти анъанаҳои миллии тарбияи оилавии тоҷикон.....	18
§1.2. Андешаҳои педагогию психологии мутафаккирони тоҷику форс доир ба маърифати педагогӣ-психологии волидон ҳамчун омили самарабахши таълиму тарбияи хонандагони синфҳои ибтидой дар оила .....	49
Хулосаи боби якум.....	57
БОБИ II. Истифодаи технологияи нави фаъолгардонии равобити оила ва муассисаи таълимӣ ҳамчун омили самарабахши таълиму тарбияи хонандагони синфҳои ибтидой дар оила.....	60
§2.1. Омӯзиши вазъи фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ оид ба маърифати педагогӣ – психологии волидон дар шароити муосир .....	60
§2.2. Роҳу усулҳои баландбардории маърифати педагогӣ – психологии волидон ва роҳбарони синф .....	70
Хулосаи боби дуюм.....	105
БОБИ III. Кори таҷрибавӣ – эксперименталий бо волидон дар асоси татбиқи технологияи нави маърифати психологӣ – педагогии волидон .....	108
§3.1. Коркарди технологияи нави маърифати педагогӣ - психологии волидон барои тарибияи оила дар заминаи анъанаҳои миллӣ .....	108
§3.2. Таҳлили муқоисавии маводи таҷрибавӣ – эксперименталий ва натиҷаҳои тадқиқи маърифатнокнамоии педагогӣ - психологии волидон.....	127
Хулосаи боби сеюм .....	142
Хулоса ва тавсияҳо .....	144
Адабиёт.....	150
Замимаҳо.....	167

## ФЕҲРИСТИ ИХТИСОРА

**ДМТ-** Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

**ДДК ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдаки** - Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдаки

**ДБЗХТ ба номи С.Улуғзода** - Донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода

**КОА-** Комиссияи олии аттестаціонӣ

**МТМУ** - муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ

**МТОҚ** - муассисаи таҳсилоти олии касбӣ

**ВАО** – васоити ахбории омма

**МППВ-** маърифати педагогӣ-психологии волидон

**ҶТ** - Ҷумҳурии Тоҷикистон

диг. - дигарон

ғ. – ғайра

## МУҚАДДИМА

**Мубрамии мавзуи таҳқиқот.** Таҳаввул ва дигаргуниҳои дар чомеа бавучудоянда ба дараҷаи маърифат ва сатҳи ҷаҳонбинии тамоми қиширҳои иҷтимоӣ таъсир мегузорад. Аз таҳқиқот бадастомадаи солҳои охир мушоҳида мешавад, ки вобаста ба шароити иҷтимоӣ маърифат ва неруи зеҳни аҳли чомеа тағйир меёбад. Асоси ин таҳаввулот таҳти таъсири ташаккул ва рушди падидаҳои мусбат дар низоми маориф сурат мегирад, ки бо гузашти вақт таъсири он ба оила низ ба мушоҳида мерасад. Василаи беҳтари такондиҳанда дар ин самт дастигирӣ ҷавонони фаъол ва боло бурдани сатҳи иҷтимоиву иқтисодии кормандони соҳаи маориф ба ҳисоб меравад. Бавижа, баланд бардоштани маърифати оиладорӣ дар дараҷаи аввал меистад.

Ба таъкиди Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон: Масъалаҳои маърифати оиладорӣ, баланд бардоштани масъулияти падару модарон дар таълиму тарбияи фарзанд, омода кардани фарзандон ба ҳаёти мустақилона ва пойдории оила аз ҷумлаи проблемаҳое мебошад, ки диққати доимии тамоми мақомоти давлатӣ, муассисаҳои таҳсилотӣ ва кулли аъзои чомеаро тақозо мекунад” [118; 33].

Ташакқули оила бидуни волидони бомаърифат ғайриимкон аст ва мусаллам аст, ки тарбияи волидони бомаърифат тавассути мактабу маориф амалӣ мегардад. Воситаи дигар-тарбияи ташакқули оилаи солим, якдигарфаҳмии волидону омӯзгорон, қобилияти баланди волидону омӯзгрон ва маҳорату малакаи онҳо дар раванди ташакқули оила хеле муҳим мебошад. Ин раванд водор мекунад, ки насли оянда, бавижа волидони оянда, масъулиятшинос ва бомаърифат бошанд, то фарзандони солиму хушахлоқ тарбия намоянд.

Мақсади тарбия бе объекти асосии он-инсон амалӣ намегардад, вале ин раванд бо ташакқули шаҳсияти солим тавъям аст. Бидуни

тавацчұх ба тамоми барномаю дастурхой педагогій худи күдак аз замони тавваллуд то баркамол гаридан тавацчұхи моро бо ҳаракату забонбарорй ва аввалин суолу ғавобхой худ қалб мекунад. Моро водор менамояд, ки сари ин мавзуъ андеша кунем, ки ү дар оянда кің ҳоҳад шуд. Махсусан, таълиму тарбияи ү мавриди тавацчұхи мо қарор мегирад. Зикр кардан бомаврид аст, ки дар корхой тарбиявій низ, новобаста ба он ки таҷрибаи зиёди илмию педагогій ва амалій андұхта шудааст, низоми комили тарбия, равия ва барномаҳо мавчуданд. Ҳар як оила, ҳар як иштирокчии раванди тарбия метавонад роху равиши хос, низоми маҳсуси худро дошта бошад. Падару модарон вазифаҳои гуногуни тарбиявиро ичро мекунанд ва ин ба нақшҳои иҷтимоии онҳо вобаста аст. Инкишофи ҳиссию ахлоқии күдак, қабл аз ҳама, мутааллиқи масъулияты модар ва он нақшҳои иҷтимоию оилавие, ки дар давоми ҳаёт дар оила мебозад, мебошад. Ҳамзамон, дар муҳити оилавій зан-модар фазои ҳиссию эмотсионалиро фароҳам меоварад, ба онҳо аньанаҳои хонаводагиро меомұзонад. Дар ин раванд нақши падар маҳсус аст? Мұхаққиқ Э. Фром зимни таҳқиқи психологияи ба чунин хулоса меояд, ки падар барои фарзандон қаҳони фикру андешаро, ашёи бо дасти инсон соҳтаро, қонун ва низому интизомро пешкаш менамояд. Ү таъкид мекунад, ки падар барои фарзанд дар тұли инкишофу рушди ү лозим аст. Падару модар тарбиягари фарзандон дар оила ба шумор мераванд. Падар ба сифати сарчашмаи нигоҳдоранда ва барпокунандаи муҳити орому бидуни ғангу мунокишаҳо ва ҳамзамон, ҳимоятгари оила баромад мекунад. Пас, аз андешаҳои мазкур маълум мегардад, ки дар сурати набудани мард дар оила ба рушди шахсияти комили фарзанд таъсири манғай мерасонад.<sup>1</sup>

Ин таъсирро метавон чунин тасниф намуд: ба инкишофи мұназзами ақлій ҳалал мерасонад ва, маҳсусан, қобилияты риёзій ва қобилияты таҳлилій ноқис мемонанд; муюшират намудан бо ғинсҳои мұхолиф мүшкіл мегардад; меҳру алоқаи модар аз ҳад беш мегардад ва

шояд оқибатҳои нохушоянд низ дошта бошанд, зеро набудани падар боиси ин раванди номатлуб мегардад [151; 180].

Гузашта аз ин рафтори нодурусти модар метавонад боиси дар фарзанд шакл гирифтани ҳиссиёт ва хусусиятҳои манфии рафтор гардад, зеро дар бештари мавридҳо кӯдакон худро дар набудани падарашон гунаҳкор меҳисобанд.

Кӯдак бештар ба шахсе, ки ба ў муҳаббат дорад, таваҷҷуҳ мекунад. Рафтори нодурусти водидайн метавонад новобаста аз вазъият ба хислати кӯдак таъсиргузор бошад. Одатан волидайн ба кӯдак меҳру муҳаббати аз меъёр зиёд зоҳир мекунанд, ки баъзан натиҷаи манғӣ медиҳад. Тарбияи кӯдак вайрон гардида, боиси дар оянда пеш омадани мушкилиҳои аҳлоқӣ мегардад. Беҳуда нест, ки аксари педагогҳо таъқид мекунанд, ки барои инкишофи кӯдаки солим чӣ гуна муносибат кардани волидайн аҳамияти аввалиндарача дорад. Ба андешаи В.А. Сухомлинский “дар оилаҳое, ки муносибати волидайн солим аст, барои тарбияи фарзандон шароит фароҳам мегардад. Дар ин оила эътимоду бовариҳо бо зебоиҳои инсонӣ ва ороишу амнияти ботинӣ зиёд аст. Онҳо ба кирдорҳои ғайриаҳлоқӣ ва ё зидди ҷомеа аст, оштинопазирона муносибат мекунанд” [140; 288].

**Дараҷаи омӯзиши мавзуи таҳқиқот.** Ҷанбаҳои илмии мавзуи таҳқиқшаванд аз ҷониби олимону муҳаққиқони зиёд мавриди таҳлилу пажуҳишҳои илмӣ қарор гирифтааст, аз ҷумла муҳаққиқони хориҷӣ: В.А. Сухомлинский [137], П.Ф. Лесгафт [93], А.М. Горкий [45], Я.А. Коменский [76], Л. Путляева [123], О.Л. Зверева [62], Т.В. Кротова, К.Д. Ушинский ва муҳаққиқони ватаниӣ: Ф. Шарифзода, М. Лутфуллоzода, И.Х. Каримова, М.М. Азизӣ, С. Алиев, К. Б. Қодиров, Д. Н. Латифзода, Б. Мацидова, С.Э. Негматов, Ҷ.Х. Файзализода, Ф. Шарипов, Н.М. Юнусова [52], Ш. Шарипов, Д.Я. Шарипова, Ф. Гулмадов, А. Шералий, Ш. Файзуллоев, А. Миралиев, Ш. Каримзода, Р.С. Назарзода, Ҳ. Абдуназаров, М.Т. Давлатов, А. Нуров, Б. Раҳимов доир ба ин мавзӯъ

таҳқиқот анҷом дода, осори илмию педагогии арзишманде ба нашр расонидаанд.

Қайд намудан бамаврид аст, ки таҳқиқоти аз ҷониби олимони соҳа то имрӯз анҷомдодашуда ҳусусияти умумӣ дошта, дар диссертатсияи мазкур бори аввал ҷанбаҳои амалии масъалаи маърифати педагогию психологии волидон ҳамчун омили самарабахши таълиму тарбияи хонанда дар оила (дар мисоли муассисаҳои таълимии умумии шаҳри Душанбе ва ноҳияи Лахш) мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Диссертатсияи мазкур дар асоси омӯзиши таҳқиқоти педагогҳои шинохтаи ватаний рӯйи кор омадааст.

Роҳи асосии таъсир гузоштани калонсолон барои рушду инкишофи шахсияти хонанда - ин ташкили азхудкуни й ва фарогирии меъёрҳои ахлоқие мебошанд, ки рафтори мардумро дар ҷомеа танзим менамояд. Хонанда ин меъёрҳоро зери таъсири намунаҳо ва қоидаҳои ахлоқӣ фаро мегирад. Намунаҳои ахлоқ барои хонанда, пеш аз ҳама, тавассути калонсолон ва муносибати мутақобилаи онҳо дастрас мегардад. Ба рафтори хонанда, пеш аз ҳама, волидайн ва муҳити зисти ў таъсир мерасонанд. Дар ин раванд омили муҳим барои ташаккули шахсияти хонанда мавқei волидайн ба ҳисоб меравад.

Самти амалии таҳқиқоти ақоиди мукаммал дар бораи волидон ва роҳҳои такмили маърифати педагогӣ – психологии волидон ҳамчун омили самарабахши таълиму тарбияи хонандагони синфҳои ибтидойӣ дар оила мебошад.

Ҳамин тарик, муносибатҳои дар оила мавҷуд буда барои ташаккули шахсияти хонанда таъсир мегузорад. Пеш аз ҳама, бояд ба ҳисоб гирифт, ки фарзандон ба волидони худ пайравӣ мекунанд ва аввалин намунаҳои ахлоқи инсонӣ дар симои волидон зоҳир мегардад. Дар муносибатҳои оилавӣ низ волидан намуна буда, кӯдакон ба онҳо такя мекунанд. Муносибати дучонибаи волидон метавонад, ки дар асоси арзишҳои ахлоқӣ ва дар сатҳи баланди муюширатро ҳардад ва ба кӯдакон таъсири мусбат расонад.

Омилҳои таъсиргузор ба муносибатҳои оилавӣ ва ташаккулу рушди шахсияти хонанда иборатанд аз: таркиб, ҳайат ва сохтори оила, хусусияти муносибатҳои онҳо, маҳсусан байни падару модар; ҳамоҳангсозии нақшҳои оилавӣ, аз ҷониби аъзоёни оила дастгирӣ намудани низому тартиби оиладорӣ, сатҳи маълумотнокии волидон, фазои умумии психологӣ дар оила ва амсоли инҳо мебошад.

Роҳи асосии таъсиррасонии калонсолон ба ташаккули шахсияти хонанда, тавассути омӯзонидани меъёрҳои ахлоқӣ сурат мегирад. Рафттору муносибатҳои калонсолон, пеш аз ҳама, метавонад барои хонанда намунаи ибрат бошанд. Албатта, ба рафттору кирдори хонанда мардуми атроф таъсир мерасонанд. Мусаллам аст, ки хонандагон бо қобилияти хуби тақлидкуниашон фарқ мекунанд. Онҳо тарзи рафттору кирдори калонсолонро зуд таҳлил намуда, ба тақлидкорӣ роҳ медиҳанд ва онро ҳамчун намуна қабул мекунанд.

Баъд аз он, ки дар хонанда муносибати эмотсионалӣ ташаккул ёбад, дар ў кӯшиши ба талаботи калонсолон мувоғиқ шудан ба амал меояд. Ҷиҳати мусбати ин кӯшиш ҳиссиёти ахлоқӣ ва ё вичдон аст. Ташаккули ахлоқии шахсият донишҳоеро ташкил медиҳанд, ки хонанда онҳоро қабул мекунад. Дар ин давра барои хонанда лозим аст, ки ўро ҳамчун шахсият бишиносад ва ба ў ҳусни таваҷҷуҳ зоҳир намояд.

Барои ташаккули алоқаҳои маънавии мустаҳкам миёни волидону хонанда сатҳи баланди эътиимида дучониба, эҳтирому боварӣ ва ҳусни тафоҳум зарур аст. Набудани ин шароит метавонад ба рушду такомули шахсияти хонанда таъсири манғӣ расонад.

Ташаккули шахсияти хонанда дар доираи руйдоду ҳодисаи номатлубе, ки дар муҳити оилавӣ пайдо шудаанд, мегузараад. Он метавонад ба ахлоқи ў дар оянда таъсири манғӣ гузорад. Масалан, агар волидон рафттору кирдори хонандаро ба таври манғӣ баҳодиҳӣ намоянд, дар ў бисёре аз хислатҳо ба таври бояду шояд рушду нумуъ намекунанд. Дар ин ҳолат хонанда беташаббус, тарсончак, нобовар ба воя мерасад. Баръакс, агар волидон рафттору кирдори хонандаи хешро маъқул

шуморанд, бо мувофиқати яқдигар амал кунанд, хонанда ба қувваву неруи худ боварӣ ҳосил мекунад, аз ташаббускорӣ намудан наметарсад, фаъолияти худро идора ва танзим менамояд. Дар бораи боварӣ сухан ронда, бояд аз муҳаббату меҳри модарӣ ёдовар шавем. Маҳз, меҳру муҳаббати модарӣ сарчашмаи асосии маънавии хонандагон, омили ташаккули ҳиссиёти ахлоқии ӯ ба ҳисоб мераванд. Хонандагон ҳар қадар, ки аз тарафи волидону омӯзгорон меҳру муҳаббати зиёд бинанд, ҳамон қадар шахсияташон ба дараҷаи баланд инкишоф меёбанд. Ҳатто одитарин бетаваҷҷӯҳӣ метавонад дар тақдири кӯдакони онҳо таъсиргузор бошад.

Ҳамин тавр, бинобар сабаби коркарди нокифояи масъалаи маърифати педагогӣ–психологии волидон ҳамчун омили самарабахши таълиму тарбияи хонанда дар оила, инчунин мавҷуд будани муҳолифатҳо дар ин раванд, мо мавзуи «Маърифати педагогӣ – психологии волидон ҳамчун омили самарабахши таълиму тарбияи хонандагони синфҳои ибтидой дар оила»-ро ба сифати мавзуи таҳқиқоти диссертационӣ интихоб намудем.

**Дар таҳқиқот масъалаҳои зерин мавриди таваҷҷӯҳ қарор гирифтааст:**

- ҷараёни такомули низоми таълим ва раванди ягонагии таълиму тарбия дар оила;
- баррасии Қонун «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд»;
- арзёбии дастовардҳои самарабахшии таълиму тарбияи хонандагон дар оила;
- ҷанбаҳои самарабахшии маърифати педагогию психологии волидон ва роҳҳои такомули он.

**Робитаи таҳқиқот бо барнома ва мавзуъҳои илмӣ.** Таҳқиқоти диссертационӣ дар доираи корҳои илмӣ-таҳқиқотии кафедраи умумидонишгоҳии педагогикаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои

солҳои 2020-2025, ки ба омӯзиши масъалаҳои мубрами педагогикаи тоҷик равона гардидаанд, анҷом дода шудааст.

## **ТАВСИФИ УМУМИИ ДИССЕРТАЦИЯ**

**Мақсади таҳқиқот.** Муайян намудани дараҷаи маърифатнокии педагогӣ-психологии волидон ва коркарди воситаҳои педагогии ташаккули маърифати педагогию психологии волидон ҳамчун омили самарабахши таълиму тарбияи хонандагони синфҳои ибтидой дар оила.

**Вазифаҳои таҳқиқот.** Барои ноил гардидан ва дар амал татбиқ намудани мақсади кори илмию таҳқиқотӣ иҷрои **вазифаҳои** зерин пешбинӣ гардидаанд:

1. Таҳлили ҳусусиятҳои муносибатҳои волидон дар оила ва таъсири он ба инкишофи шахсияти хонандагон;
2. Коркарди технологияи нави маърифатнокии педагогию психологии волидон тавъам бо анъанаҳои миллӣ дар таълиму тарбияи оилавӣ;
3. Тартиб додани пурсишномаҳо, таҳлил ва натиҷагирий оид ба маърифатнокии педагогию психологии волидон;
4. Таҳлилу баррасӣ ва муқоисаи натиҷаҳои бадастовардашуда оид ба нишондиҳандаҳои маърифатнокии педагогию психологии волидон;
5. Коркард ва пешниҳод намудани тавсияҳо доир ба маърифатнокии педагогию психологии волидон.
6. Ошкор кардани анъанаҳои миллӣ дар тарбияи оилавӣ ҳамчун заминаи ташаккули маърифати педагогию психологии волидон;
7. Кушода додани мушкилоти волидон дар раванди таълиму тарбия тавассути роҳу усулҳои муосири педагогию психологӣ.

**Объекти тадқиқот** – маърифати педагогӣ-психологии волидон дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ

**Мавзуи (предмети) таҳқиқот** – воситаҳои педагогии ташаккули маърифати педагогию психологии волидон, ҳамчун омили самарабахши таълиму тарбияи хонандагони синфҳои ибтидой дар оила.

**Фарзияи таҳқиқот:** Агар воситаҳои педагогии ташаккули маърифати педагогию психологији волидон дар ҷараёни таълимуму тарбияи хонандагони синфҳои ибтидой дар оила истифода шаванд, он гоҳ маърифати педагогию психологији волидон боло рафта, бо чунин фарзияҳои ҷузъӣ асоснок карда мешаванд:

- Волидон бо донишҳои психологијо педагогӣ мусаллаҳ мешаванд;
- камбудиҳо дар раванди таълимуму тарбияи фарзандон бартараф мегардад;
- низоъҳои байни фарзандону волидон коҳиш меёбад;
- муносибати байниякдигарӣ дар оила тағиیر ёфта, ба рушди шахсияти хонандагон мусоидат менамояд;
- маърифати педагогијо психологији волидон – омили самарабахшии таълимуму тарбияии хонандагони синфҳои ибтидой дар оила мегардад;
- истифода бурдани технологияи нави маърифати педагогијо психологији волидон тавъам бо анъанаҳои миллӣ дар таълимуму тарбияи фарзандон, ҳамкории оила ва муассисаи таълимиро пурӯзвват мегардонад.

**Марҳилаҳо ва макони таҳқиқот.** Таҳқиқоти диссертационӣ дар се марҳила – аз соли 2017 то 2024 дар пойгоҳи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Душанбе ва ноҳияи Лаҳш гузаронида шуд.

**Дар марҳилаи якум (солҳои 2017-2018)** дар асоси таҳлили адабиёти фалсафӣ, педагогӣ, психологӣ, заминаҳои асосии назариявии мавзӯъ муайян карда шуда, барнома ва методикаи таҳқиқ омода карда шудаанд. Инчунин, дар ин давра таҳлили вазъи равобити волидон ба муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ бо назардошти мавқеи фаъоли волидон оид ба таълим ба амал бароварда шудаанд. Ин марҳила сохтори диссертатсия, мавзӯъ, мақсаду вазифаҳо, фарзия ва усулҳои таҳқиқотро дар бар мегирад.

**Марҳилаи дуюм (солҳои 2019-2021):** шакл, усулҳо ва роҳҳои ташаккулдиҳии маърифати педагогию психологии волидон ҳамчун омили самарабахши таълиму тарбияи хонандаро дар оила дар баргирифта, фарзия, навгонии тадқиқот муайян карда шуд; кори озмоишӣ ба роҳ монда шуд ва дар ҷараёни он натиҷаҳои илмии таҳқиқот таҳлил ва ба низом дароварда шуданд, ҷорабиниҳои гуногун, тренингҳо, конференсияҳо доир ба маърифати педагогию психологии волидон гузаронида шуданд.

**Марҳилаи сеюм (солҳои 2022-2024):** натиҷаҳои озмоиш таҳлил карда шуда, он ба низоми ягонаи таҳқиқот ворид карда шуданд, дар ҳамин асос аз таҳқиқоти анҷомдодашуда ҳулособарорӣ карда шуда, санчишу коркарди нишондодҳо, тавсияҳо ва пешниҳодҳои илмӣ муқаррар карда шуданд. То чӣ андоза самаранок будани истифодаи роҳҳои ташаккули маърифати педагогию психологии волидон ҳамчун омили таъсиргузор барои таълиму тарбияи хонанда дар оила муайян карда шуданд ва матни пурраи рисолаи диссерватсионӣ ба шакли ягонаи таҳқиқот дароварда шуд.

**Асосҳои назариявӣ ва методологии таҳқиқотро осорҳои илмии олимони ватанӣ ва хориҷӣ оид ба мавзуи таҳқиқшаванда ташкил медиҳанд. Ҷанбаҳои назариявӣ ва проблемаҳои дар таҳқиқот баррасишууда дар такя ба асарҳои илмии олимони шинохта ба мисли: Я. А. Коменский К.Д. Ушинский, П.Ф. Лесгафт, В.А. Сухомлинский, А.М. Горкий, Н.В. Шелгунов, Л. Путляева, Е. И. Радина, О.Л. Зверева, Т. В. Кротова, Э. П. Арнаутова, М.Лутфуллоев, Н.М. Юнусова, Б. Майдова, Қ.С. Абдураҳимов, А. Миралиев, М. Давлатов, рӯйи кор омадаанд.**

Ҳамзамон, роҳҳои ташаккулии маърифати педагогию психологии волидон ҳамчун омили самарабахши таълиму тарбияи хонанда дар оила дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби муҳаққиқони ватанӣ ба монанди: Ф. Шарифзода, У. Зубайдов, М. Лутфуллозовда, И.Х. Каримова, Д.Н. Н.М. Юнусова, Латифзода, Б. Майдова, С.Э. Негматов, Ҷ. Ҳ. Файзализода, Ф. Шарипов, Ф.

Гулмадов, А. Шералӣ, Ш. Файзуллоев, А. Миралиев, Ш. Каримзода, Р.С. Назарзода, Ҳ. Абдуназаров М.Т. Давлатов, А. Нуров, Б. Раҳимов, Л. Имматова мавриди пажуҳиш қарор гирифтаанд.

**Сарчашмаи маълумотро** осори фалсафию таърихӣ ва психологии педагогӣ, санадҳои меъёри танзимкунандаи фаъолияти касбию педагогӣ дар соҳаи маориф, санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ, аз қабили Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ҳифзи ҳуқуқҳои қӯдак” (18 марта соли 2015 № 1196), Стандарти давлатии таҳсилот ва Стратегияи миллии рушди маориф барои то давраи соли 2030, барномаҳои мақсадноки давлатӣ ва дигар санадҳои меъёрий, ҳуҷҷатҳои инъикоскунандаи талабот ва тағйирот дар амалияи таълиму тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, таҷрибаи пешқадами педагогии омӯзгорон ташкил медиҳанд.

**Заминаҳои эмпирикии таҳқиқотро** муносибати муаллифи таҳқиқоти диссертационӣ бо объекти таҳқиқшаванд: омӯзиши адабиёти илмӣ-методии марбут ба мавзӯъ, омӯхтан ва татбиқи таҷрибаи пешқадами педагогӣ; мушоҳида кардани раванди истифодай технологияи нави маърифати педагогӣ-психологии волидон дар ҷараёни таълим; мушоҳидаи педагогӣ, сӯҳбат, мусоҳибаҳо, худомӯзӣ, инчуни, дар асоси маълумоти бадастомада ташаккул ва такмил додани далелҳои илмие, ки дар натиҷаи истифодай нишондиҳандаҳои сифатӣ, усулҳои миқдорӣ ва дар шакли маълумоти оморӣ ва коркарди самараноки онҳо ба вучуд омаданд, ташкил медиҳанд.

Пойгоҳи таҳқиқот. Корҳои асосии таҳқиқотӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии №100, 70, 10, 94, 86-и шаҳри Душанбе ва муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии № 14, 12, 32, 42 , 55-и ноҳияи Лаҳш анҷом дода шуданд. Ҳамагӣ дар таҳқиқот 234 нафар волидон фаро гирифта шуд (падарон 115 ва модарон 119).

#### **Навғонии илмии таҳқиқот:**

- технологияи нави маърифати педагогию психологии волидон барои тарибияи оила дар заманаи анъанаҳои миллӣ таҳия карда шуд;

- бо мақсади ошкор кардани маърифати педагогиу психологии волидон ҳамчун омили самарабахши таълиму тарбияи хонандагони синфҳои ибтидой дар оила, пурсишнома ва нақшай сұхбати педагогй бо хонандагон тартиб дода шуд;
- мутобик намудани пурсишномаи педагогй, яъне “хусусиятҳои тарбияи оилавӣ”, “дараҷаи маҳорати коммуникативии волидон”, “хусусиятҳои муоширати волидон ба қӯдакон” бо дарназардошти талаботи методҳои сотсиологияи мутобик ба шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- самаранокии истифодаи технологияҳои нави маърифати педагогй бо мақсади баланд бардоштани маърифати педагогиу психологии волидон дар муассисаҳои барои таҷрибагузаронӣ пешбинигардида пайгирий карда шуд;
- барномаи маърифати педагогиу психологии волидон барои муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ таҳия карда шуд;
- модели маърифати педагогиу психологии волидон ҳамчун омили самарабахши таълиму тарбияи хонандагони синфҳои ибтидой дар оила таҳия, илман асоснок ва ба амал ҷорӣ карда шудааст;
- маърифати педагогиу психологии волидон ҳамчун омили самарабахши таълиму тарбияи хонандагони синфҳои ибтидой дар оила, анъанаҳои миллӣ дар тарбияи оилавӣ, маълумотнокии волидон, ҳамкории мактаб бо оила муайян карда шудаанд.

#### **Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда:**

1. Амсилаи татбиқи равобити волидон бо мактаб бо дар назардошти талаботи маърифати педагогиу психологии волидон барои ташаккули тарбияи маърифатӣ;
2. Омӯхтан, ба низом даровардан ва тавсифи маҳорати педагогии омӯзгор дар интихоби методҳои самарабахши таълим;

3. Ба вучуд овардан ва истифода намудан аз вазъиятҳои проблемавии педагогио психологӣ ҳангоми татбиқи равобити мактабу оила, ҳамчун заминаи самарабахши таълиму тарбияи хонанда;

4. Технологияи мутобиқати талаботи ягонаи мактабу оила ва мутобиқати амалиёти онҳо бо мақсади рушди маърифати педагогио психологии волидон бо натиҷаҳои бадастовардашудаи таълимӣ;

5. Тавсифи сарчашмаҳо, омилҳои дохилӣ ва тамоюлҳои мусбат дар худинкишофдии волидон, кӯшиши онҳо ба худтакмилдихӣ барои ноил шудан ба дараҷаҳои маърифатнокии педагогӣ.

**Аҳамияти назариявии таҳқиқот** дар он ифода меёбад, ки маълумоти илмии бадастовардашударо метавон барои амалигардонии маърифатноккунии волидон, коркарди барномаҳо, дастурҳои таълимӣ, китобҳои дарсӣ истифода бурд. Натиҷаҳои таҳқиқотро барои таҳқиқи минбаъдаи мавзӯй дар доираи дигар илмҳо низ истифода бурдан мумкин аст. Инчунин, ин натиҷаҳоро метавон ҳангоми таълими курсҳои «Маҳорати коммуникативии волидон», «Муоширати педагогии волидон», «Муносибатҳои волидон дар оила», «Педагогикаи омӯзгорӣ» ва «Педагогикаи синнусолӣ» ба таври васеъ истифода бурд.

**Аҳамияти амалии таҳқиқоти диссертационӣ бо ироаи ин фарзияҳо** муайян карда шуданд:

- Таҳлили адабиёти мавҷуда, омӯхтан ва ҷамъбаст намудани таҷрибаи пешқадами омӯзгорон;
- муноҳидаи мунтазам ва давомнок ба ҷараёни амалӣ намудани маърифати педагогио психологии волидон ҳамчун омили самарабахши таълиму тарбияи хонанда дар оила, сухбат бо омӯзгорон, волидон;
- сухбатҳои фардӣ ва гурӯҳӣ бо волидону хонандагон;
- ба вучуд овардани лаҳзаҳои мубоҳисавӣ дар ҷараёни ҷамъомадҳои волидон;
- таҳлили лоиҳаҳои таълимӣ барои хонандагон ва тариқи озмоиш санҷидани масъалаҳои дар фарзия гузошташуда.

**Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот** бо истифодаи усулҳои таҳқиқотӣ, ки ба мақсад, мавзӯъ ва вазифаҳои он мувофиқанд, таъмин карда мешавад, ки дар ин миён натиҷаи татбиқи корҳои таҷрибавӣ-озмоишӣ дар амалияи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Душанбе ва муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи Лаш самаранокии онро исбот мекунанд.

**Мутобиқати диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илми.**

Муҳтавои диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмии 13.00.01 – Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот (илмҳои педагогӣ), аз ҷумла, ба банди 1-Методологияи таҳқиқи фаъолияти иҷтимоӣ-педагогӣ дар муассисаҳои таълимӣ ва банди 4. Сифати ташкили ҷорабиниҳои иҷтимоӣ-педагогӣ (технология ва усулҳои баҳодиҳии сифати фаъолияти иҷтимоию педагогӣ; меъёрҳо, нишондиҳандаҳои баҳодиҳии сифати фаъолияти иҷтимоию педагогӣ) мутобиқ мебошад.

**Саҳми шаҳсии довталаби дараҷаи илми дар таҳқиқот аз инҳо иборат аст:**

- таҳлили амиқи адабиёту сарчашмаҳои илми, баррасӣ ва шарҳу тафсири маълумоти дарёфтшуда ва ба низомдарории онҳо, коркарди мушоҳида ва таҷрибаву озмоиш бо зикри натиҷаҳои ба он ноилшуда;
- таҳия ва интишори мақолаву фишурдаҳо доир ба мавзуи таҳқиқот;
- омӯзиш, таҳлил, роҳ ва усулҳо, шаклҳои маърифати педагогиу психологии волидон ҳамчун омили самарабахши таълиму тарбияи хонанда дар оила;
- таҳияи технологияи маърифати педагогиу психологии волидон ҳамчун омили самарабахши таълиму тарбияи хонанда дар оила;
- пешниҳоди тавсияҳои методӣ барои волидону омӯзгорон доир ба маърифати педагогиу психологии волидон дар мисоли муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Душанбе ва ноҳияи Лаш.

**Тасвиб ва амалисозии натицаҳои таҳқиқот.** Натицаҳои таҳқиқот ва хулосаҳои асосӣ дар мавридиҳои зерин тасдиқи худро ёфтанд:

- дар раванди ташкили фаъолияти таълимию тарбиявии волидону омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Душанбе ва ноҳияи Лахш;
- ҳангоми гузаронидани курсҳои такмили ихтисоси омӯзгорон дар муасисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ;
- дар конференсияҳои илмӣ-назариявӣ, семинарҳо, маҷlisҳои падару модарон, тренингҳо, мизи мудаввар ва дарсҳои кушод доир ба масъалаи таълиму тарбияи хонанда дар оила;
- дар гузориш ва муҳокимаҳои мунтазам дар ҷаласаҳо ва семинарҳои илмию амалии кафедраи умунидонишигҳоҳии педагогикии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон;
- ҳангоми маърӯза ва суханрониҳо дар конференсияҳои илмию амалии ҷумҳуриявӣ.

**Интишори натицаҳои диссертатсия.** Натицаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ дар 18 интишороти муаллиф инъикос ёфтанд, ки аз онҳо 7 номгӯй дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандай Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ расидаанд.

**Сохтор ва ҳачми диссертатсия.** Диссертатсия аз муқаддима, се боб, 6 зербоб, хулоса ва адабиёти истифодашуда бо 158 номгӯ ва замимаҳо иборат буда, 166 саҳифаи (бо замимаҳо 175 саҳифа) чопиро дар баргирифта, аз 13 ҷадвал ва 6 диаграмма иборат мебошад.

**БОБИ I. АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ МАЪРИФАТИ  
ПЕДАГОГӢ – ПСИХОЛОГИИ ВОЛИДОН ҲАМЧУН ОМИЛИ  
САМАРАБАХШИ ТАъЛИМУ ТАРБИЯИ ХОНАНДАГОНИ  
СИНФҲОИ ИБТИДОӢ ДАР ОИЛА**

**§1.1. Усулҳои мусир оид ба масъалаи маърифати  
педагогӣ- психологияи волидон бо дарназардошти аньанаҳои  
миллии тарбияи оиласавии тоҷикон**

Дар ҳар давру замон барои рушду такомули ҷомеаи бофарҳангӯдорои маданияти баланд омилҳои таъсиргузорро муайян мекунанд ва вобаста ба ин ҷараёнҳо ва ё бо ибораи дигар, роҳёфтҳои ба қисмҳо ҷудо шуда, андешаҳои худро нисбати ин маъалаҳо баён мекунанд ва ҳамзамон, аввалиндараҷа низ мешуморанд. Ба ин маъно, як гурӯҳи олимону донишмандон барои баланд бардоштани дараҷаи дониши волидон ва ҷиҳати ҳабардоркуни онҳо аз донишҳои педагогию психологияӣ, ки дар таълиму тарбияи фарзанд ва рушди шаҳсияти онҳо нақши муайнери соҳибанд, онро муҳим арзёбӣ мекунанд. Дар ин маврид бо усулҳои ҷадиди ҳамкории миёни мактаб ва оила онро роҳандозӣ гардонида, натиҷаи фаъолияти илмию амалии донишмандони соҳа дар солҳои охир арзёбӣ мегардад. Омӯзиши масъалаи оила ва нақши он барои инкишофи ҷомеа, баробари такомул додани донишҳои зеҳнӣ (кунцкобӣ) амалӣ мегардад. Таҳлил, таҳқиқ ва омӯзиши илмии оила барои коркарди сиёсати иҷтимоии давлат низ нақши муҳим мебозад. Масоили омӯзиш ва таҳқиқи оила ба қарни 19 рост меояд ва аксари муҳаққиқон таърихи онро пас аз ба нашр расидани китоби муҳаққиқи Шведсария И.Я. Бахофен зури унвони “Ҳуқуқи модар” мутааллик медонанд.

Иоган дар омӯзиши ин масъала аз адабиёти қуҳан ҳамчун сарчашмаи таърихӣ истифода намуда, оиларо мавриди омӯзиш қарор дод. Ӯ яке аз аввалинҳо шуда дарк кард, ки асотирҳои қадима тағйироти

таърихии оила ва ҳолати иҷтимоӣ муносибатҳои байни зану мардро инъикос менамоянд [14; 4].

Дар бештари мавридҳо муҳаққиқ Морган заминагузори илми оилавӣ ва ё ба қавле заминагузори илм дар бораи оила маҳсуб меравад. Бештар ба омӯзиши оилаҳо машғул гардида, консепсияи худро зери унвони монеизм пешниҳод мекунад ва дар он донишҳои нави ҷамъиятиро пешниҳод менамояд, ки то ба имрӯз рӯзмарра боқӣ мемонанд. Ҳамзамон, дар яке аз асарҳои машҳури худ, ки “Ҷомеаи ибтидой”- ном гирифтааст, ташакқули оиларо мавриди таҳқиқ қарор додааст. Дидгоҳи Морган рӯзмарা будани назарияи пайдоиши Ҳудовандии оиларо собит намуда, антропологияи теологии ҳукмрони он замонро қуллан инкишоф намуд. Методе, ки ин донишманд ҳангоми омӯзиши оила мавриди истифода қарор додааст, методи таърихӣ мебошад [95, 56].

Барои ноил шудан ба ҳадафҳои худ дар ин самт бояд ҷаҳонбинии ҷавонон тақвият дода шавад ва оила бо назардошти арзишҳои миллӣ ва арзишҳои замони муосир ташкил карда шавад.

Оила дар илм ҳамчун институти ҷамъиятий муаррифӣ гардида, роҳи дурударозро аз сар гузаронида, аз шакли қабилавӣ то шакли ташакқулёфтai муосир расидааст. Вижагии асосии оила дар он зоҳир мегардад, ки инсон ба танҳоӣ наметавонист зиндагӣ кунад. Раванди ташакқули оила аз оилаҳои бузург ба оилаҳои хурдро фаро гирифта, дар замони мусоир боз ҳам миқдори аъзоёни оилаҳо камтар мешаванд. Ҳатто оилаҳои бидуни фарзанд пайдо шуда истодаанд, ки падидай он қадар хуб нест. Аз қадимулайён оила вазифаҳои худро дошт. Оила рукни ҷомеа ба ҳисоб рафта, зиндагии инсон дар муҳити хонавода зиндагӣ намудан зарур буд. Дар гузашта ва имрӯз низ инсони бидуни оиларо бадбаҳт меҳисобанд. Аз ин рӯ соҳиби оилаву фарзанд будан ниҳоят муҳим аст.

Маърифат ва фарҳангу ахлоқи ҳар оила, пеш аз ҳама, аз одобу дониш ва маданияти мардуми он оилаҳо сарчашма мегирад. Олимон бар

ин андешаанд, ки ҳанӯз дар тамаддуни ориёй оилаву оиладорӣ асоси ҷамъият ва рукни муқаддаси зиндагӣ ба ҳисоб рафта, соҳибони оила боиси эҳтирому арзёбӣ будаанд. Тибқи нишондоди таърихшиносон ҳуччатҳое, ки соли 1933 дар Кӯҳи Муғ, дар ноҳияи Айнӣ ба даст омад, бори дигар исбот мекунанд, ки дар ҷомеи тоисломии мо низ никоҳу талоқ расман вуҷуд дошт. Инро ҳуччати ақди никоҳе, ки дар ин қалъа ёфт гардидааст, исбот мекунад [37; 249-260].

Дар ҷомеаи пас аз замони зуҳури ислом, ки то имрӯз амал мекунад, оиладорӣ шарти асосӣ ва бунёди ҷомеа ба ҳисоб меравад. Дорои талабот ва қонуну қоидаҳои хос мебошад, ки маҳаки асосии пойдории оила дар замони мусоир, маҳсусан дар ҷомеаи мо – тоҷикон ба ҳисоб меравад.

Психолог Л.С. Выготский доир ба ин масъала чунин андеша дорад: “Сарчашмаи рушди психикии қӯдак на дар дохили қӯдак, балки дар муносибати ў бо қалонсолон зоҳир мегардад, яъне, муҳити иҷтимоӣ ва қалонсолоне, ки ўро ихота кардаанд, шароити муҳимму асосии рушди психикии қӯдакро ташкил менамоянд. Қӯдак бе ҷамъият зиндагӣ ва рушд ёфта наметавонад” [32;1].

Муносибати қӯдакон бештар ба қалонсолон вобастагӣ дорад. Аз ин рӯ волидон, пеш аз ҳама, бояд муносибати худро нисбати тарбияи фарзандашон дуруст ба роҳ монанд. Муносибати нодуруст метавонад дар рафтор, гуфтори фарзандон монеа эҷод қунад. Волидон бояд хушгуфтор, хушрафтор ва барои фарзандашон як идеали воқеӣ бошанд. Таҳқиқ нишон медиҳад, ки ҳангоми баррасии ин масъала аз ду ҷанбаи асосиро бояд ба назар гирифт: якум - ин ё он ҳусусиятҳои шахсиро метавон ҳамчун натиҷаи азхуднамоии намоиши рафторҳои волидон дида баромад; натиҷаи таъсири байниҳамдигарии волидонро бо қӯдак ва усули тарбияи онҳоро мушоҳида намуд.

Инро чунин метавон шарҳ дод: тарбия шароитеро фароҳам меорад, ки сабаби ташаккул ва инкишофи шахсияти волидон мегардад. Ҳангоми муайян кардани нақши волидон дар ташаккули шахсияти қӯдак диққати маҳсус ба тарзи тарбия дода мешавад. Дар оила одам метавонад

марҳилаи аввалини инкишофи худро ҳамчун шахсият аз сар гузаронида, намуна ва шаклҳои рафторро аз худ кард. Ин масъаларо профессор Н.М. Юнусова чунин тавзех мекунад: «Саодат ва комёбии падару модарон дар он аст, ки фарзандон бо онҳо ифтихор кунанд ва ҳамеша дар кору рӯзгор пайравашон бошанд, vale барои ин эҳсоси баланди масъулияти тарбиятгарӣ ва падариву модарӣ муҳим аст. Барои он ки фарзандон аз падару модарашон дида идеали дигаре наҳоҳанд, чунин бояд буд: савод, хирад, маърифат, одамият, росткорӣ, тоқат, вафодорӣ, тамкин, часурӣ, боиродагӣ, меҳрубонӣ, хоксорӣ, китобдорӣ, ҳақиқатпарастӣ, боадолатӣ, мартабадорӣ, инсондӯстӣ, покизакорӣ ва ғ. Дар роҳи зиндагии онон ҷиҳатҳои асосӣ-хислатҳо, идеалҳо бояд бошанд» [158, 336].

А.С. Спиваковская се омили муносибатҳои волидонро пешниҳод менамояд: ҳисси таваҷҷуҳ-ҳисси бадбинӣ; эҳтиром – беэътиноӣ; наздишавӣ-канораҷӯйӣ ва ғ. Ин ҳадди ниҳоии таснифи муносибати волидону фарзанд нест, метавон дар идомаи андешаҳои А.С. Спиваковская анвои меҳрубонии падару модарро боз ба ҳашт гурӯҳ тақсим кард: муҳаббати амалӣ (ҳисси таваҷҷуҳ, эҳтиром, наздишавӣ); муҳаббати канораҷуёна (ҳисси таваҷҷуҳ, эҳтиром, аммо байнӣ кӯдак масофаи калон гузошта шудааст); ғамхории амалкунанда (ҳисси таваҷҷуҳ, наздишавӣ, аммо набудани эҳтиром); беэҳтиромӣ, радкардашуда (ҳисси бадбинӣ, беэҳтиромӣ, масофаи байнишахсии калон); беэътиборӣ (ҳисси бадбинӣ, беэҳтиромӣ, масофаи байнишахсии хурд); пайгириynamоӣ (ҳисси бадбинӣ, эҳтиромнамоӣ, наздишавӣ); инкорнамоӣ (ҳисси бадбинӣ, эҳтиром ва масофаи калони байнишахсӣ); муҳаббати аз ҳад зиёд (дилбастагии зиёд нисбат ба фарзанд) [133; 88].

Раванди муносибати волидон бо фарзанд вобаста ба шароити иҷтимоӣ сурат гирифта, масъулияти бештарро аз ҷониби падару модар тақозо мекунад. Психолог М.Ё. Шарипова ақидаи худро нисбати ин масъала чунин ифода кардааст: “Кӯдаконе, ки муҳаббати волидонашонро ҳис мекунанд ва дар фазои солими оилавӣ тарбия

мегиранд, дар ҳаёт бештар муваффақ мешаванд, худбаҳодиҳиашон мувофиқ ва шахсони комил ба воя мерасанд. Ба фарзанд дар мисоли худ нишон додан даркор аст, ки кадом кор дуруст ва лоиқи таҳсин аст. Рафтори қӯдакон, инъикоси рафтори волидон мебошад» [152; 87].

Ҳар як падару модар нисбати фарзандаш бояд муҳаббат дошта бошад. Муҳаббатро танҳо падару модарон ба фарзандон дода метавонад, чунки онҳо барои ин таҷрибаи зиёд доранд. Фарзанд ҳамеша аз волидон муҳаббату дӯстдорӣ интизор мешавад. Муҳаббати падару модар фарзандро ҷасуру ҷоло ҷарда, ба ў қуввату илҳоми нав медиҳад, дар ў мустақилона кору фаъолият намудан, боварӣ ба оянда доштанро бедор месозад. Дар раванди таълиму тарбия падару модар бо қӯдакон муюширати дуруст, эҳтироми яқдигар ва дар умум системаи арзишҳоро ба фарзандонаш меомӯзонанд.

**Муюширати иҷтимоӣ ва усуљои тарбия** - Маҳз муюшират фаъолияти иҷтимоии инсонро такмил медиҳад. Дар муюширати иҷтимоӣ инкишофи психикий ва худифоданамоии фард ба вучуд меояд. Муюширати самаранок ва дорои малакаю маҳорат, инчунин муюшират бо ҳамсӯҳбатон миёни ҳам робитаи ногусастаний доранд. Муюшират кардан бо одамон, ҳамчун илм ва санъат муаррифӣ карда шуда, барои он истеъдоди табиӣ ва ҳам маълумот зарур аст. Аз ин нуқтаи назар, ҳар нафаре, ки дар ҳаёт муваффақ шудан меҳоҳад, бояд нозукиҳои санъат ва илмро омӯзад.

Аз ҳамин хотир, падару модароне ҳастанд, ки нозукиҳои ин санъатро хуб дарк намекунанд ва дар раванди таълим иштибоҳ намуда, муваффақ намегарданд. В.Н. Гарбузов иштибоҳҳои волидонро дар ҳусуси тарбия ҷунин шарҳ медиҳад: изтиробноку бечуръат, фавқуличтимоӣ. Ба ин таснифот нигоҳ накарда, намуди классикии тарбияро бояд ба инобат гирифт, аз қабили авторитарӣ, демократӣ ва либералий ё индифферентӣ (бепарвоёна) [35; 40].

**Усули тарбиявии авторитарӣ** – ин усул бо зуҳуроти зӯроварӣ нисбати қӯдак тавсиф дода мешавад. Ҳоҳиш ва ниёзҳои қӯдак ба ҳисоб

гирифта намешавад, ҳукуқҳои кӯдак поймол мегарданд. Ин дар интиҳои кор ба ташаккулёбии ҳисси камарзиш будани худ ва ба касе лозим набудан бурда мерасонад. Барои кӯдаконе, ки волидони авторитарӣ доранд, шармгинӣ, пассивии иҷтимоӣ, яъне онҳо аз нокомӣ, танқид, сарзанишҳо меҳаросанд, хос аст. Ба ин гуна кӯдакон худ ба худ будан, маъюсӣ, нобоварӣ ба худ ва дараҷаи худбаҳодиҳии паст хос мегарданд.

**Усули тарбияии либералӣ** – ин усул фаъолияти кӯдакро на маҳдуд месозаду на ба ягон самти муайян равона намояд, яъне кӯдакро ба ҳоли худаш мегузоранд. Ин боиси сар задани изтироби баланд, ба худ шубҳанок будан ва дараҷаи пасти комёбӣ мегардад. Зимни ин, кӯдак метавонад бешуурона назорати ба ў намерасидаро ҷустуҷӯ намояд ва дар ин мавридиҳо тез ба нафарони авторитарӣ вобаста мешавад.

**Усули тарбияи индифферентӣ** - бо мавҷуд набудани шавқу ҳавас барои иҷрои вазифаҳои волидонии худ нисбати фарзанди худ тавсиф карда мешавад. Дар баробари ин, дар волидон муносабати инкорӣ нисбати фарзанди худ сар мезанд ва дар натиҷа боиси шаклгирии худбаҳодиҳии сатҳи паст мегардад.

Намуди дигари тарбияро обрӯй меноманд, ки нисбат ба се усули тарбияи дар боло қайдшуда мазмунан фарқ мекунад. Кӯдакони онҳо хуб мутобиқ мегарданд: боварӣ ба худ, рушди худназораткуниро соҳибанд ва малакаҳои натиҷабаҳши иҷтимоиро низ доро мебошанд.

Ҳамин тарик, метавон ёдрас кард, ки ин се усули тарбия (авторитарӣ, либералӣ ва индифферентӣ) барои ташакқули шахсияти кӯдак номусоиданд.

**Навъҳои тарбия.** Зикр кардан бомаврид аст, ки хирад мисли як пайкарасоз аст, ки инсонро дар руҳияи олами зебоиҳо тарбия мекунад. Ин тарбияҳо аз волидон оғоз мегардад. Ҳар яке волидон бояд ин намудҳои тарбияро ба фарзандони худ омӯзонад, то ки онҳоро аз насл ба насл интиқол диҳанд. Волидоне, ки сатҳи маърифатнокии онҳо баланд ҳаст, ин намуди тарбияро дар фарзандон вобаста ба меъёрҳои гуногун ташакқул медиҳанд. Дар муқоиса бо навъҳои тарбия, ки педагогҳои

чаҳон пешниҳод кардаанд, дар педагогикаи миллии мо наవъҳои аз ҳар ҷиҳат такомулёфта ва таҷрибашуда мавҷуданд, ки мо бояд аз онҳо истифода барем. Чунин намудҳои тарбияи анъанавии миллии мардуми тоҷик вуҷуд доранд:

**1. Тарбияи ғоявӣ** - тарбияи ғоявӣ категорияи ахлоқӣ ба ҳисоб рафта, ҳадафи асосии он ташаккул додани ғояи миллӣ мебошад. Вазифаи тарбияи ғоявӣ ҳимояи Истиқолияти давлатии Тоҷикистон, бунёд ва таҳқими ҷомеаи демократӣ, эҳёи арзишҳои миллӣ, ҳифзи манфиатҳои миллии ҳалқҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ба давлати мутараққии ҷаҳон табдил ёфтани Тоҷикистон мебошад.

**2. Тарбияи миллӣ** - ташаккули тафаккури миллии шаҳрвандро дар назар дорад. Он ифтихор аз миллат, бузургдошти таъриҳ ва мероси фарҳангии ниёғон, расму оин, урфу одат ва анъанҳои миллӣ, таҳқими робита миёни таърихи гузашта ва ҳаёти имрӯзаи миллат, эҳё намудани урфу одат ва анъаноти миллӣ, дар асоси хусусиятҳои миллӣ ривоҷ додани забон, илм, фарҳанги миллӣ, инчунин эҳтироми миллатҳои дигарр дар бар мегирад.

**3. Тарбияи хештаншиносӣ ва ҳудогоҳии миллӣ** – ба воситай он шаҳрванд бояд мутааллиқи миллат, давлати соҳибиستикол, соҳиби Ватан ва ҳуқуқу озодиҳо будани ҳудро дарк кунад ва онҳоро эҳтиром намояд. Бояд донад, ки вазифаҳои ӯ дар назди давлат, ҷамъият ва оила аз чӣ иборат аст. Баҳри иҷрои онҳо кӯшиш кунад. Дар ин ҷода нисбати манфиатҳои хеш дида, афзалият бештар ба манфиатҳои давлат ва ҷомеа дода мешавад.

Шаҳрванд бояд қадру қимати ҳудро донад ва онро ҳимоя намояд, аз миллат, таъриҳ ва фарҳанги он боҳабар бошад ва онҳоро эҳтиром кунад. Ҳудогоҳӣ аз бедории миллии шаҳрванд сарчашма мегирад ва ӯро ба сӯйи ифтихори миллӣ ҳидоят менамояд. Ӯро барои хизмат кардан ба Ватан ва миллат раҳнамоӣ мекунад. Шаҳрванди хештаншинос ва ҳудогоҳ истиқолияти давлатии кишвари хешро чун гавҳараки ҷашм

ҳимоя мекунад ва барои ғанӣ гардидани боигарии моддию маънавӣ ва фарҳангии миллат саҳм мегузорад, ҳимоятгари манфиатҳои миллат мебошад.

**4. Тарбияи ватанпастӣ** - ватанпастӣ арзиши муқаддас ва муҳимтари тарбия мебошад, ки он дар мафҳумҳои диёр, макон, кишвар, сарзамин, Ватан ифода меёбанд. Унсурҳои дигари тарбия ба мафҳуми тарбияи ватапастӣ иртибот доранд ва садоқатмандии шаҳрвандро ба ватани хеш инъикос менамоянд. Танҳо шахси ватандӯст метавонад барои амният ва ободии Ватани худ қӯшиш қунад ва ҷоннисор бошад.

**5. Тарбияи ахлокӣ ва анъанавӣ** - ин таъсир ба дунёи маънавии шахс аст. Ин сифатҳо на танҳо дар инсон фаҳмиши зебоӣ, балки фаъолияти нексириштӣ, ростқавлӣ, ҳалолкориву ҳалолхурӣ, бо адлу инсоф, саховатмандӣ ва амсоли инро ба вуҷуд меоранд. Ҳамаи дигар унсурҳои тарбияи миллӣ дар худ ғояҳои ахлоқию маънавӣ доранд. Ахлоқ унсурест, ки қисматҳои дигари тарбияро бо ҳам мепайвандад ва асоси фаъолияти шаҳрвандро ташкил медиҳад.

Омӯзиши илму дониш фарҳангу маънавиёти инсонро такомул бахшида, сатҳи фаҳму дарки ӯро боло мебардорад. Дар умум, омӯзиши забон, адабиёт, таърих манбаъҳои хаттӣ ва шифоҳӣ, осори динӣ, ёдгориҳои таърих асарҳои санъат, таваҷҷуҳ ба барномаҳои радио, телевизион, маводи компьютер, шабакаи интернет, васоити ахбори умум барои тарбияи ахлоқию маънавии инсон нақши муҳим дошта, сатҳи маърифатнокии ӯро тақвият мебахшанд. Тарбияи маънавии инсон ба тарбияи ахлоқии шаҳрванд наздик аст. Ҳар ду аз ҳамдигар ғизо мегиранд ва дар тарбияи шаҳрвандӣ вазифаҳои муштаракро анҷом медиҳад.

**6. Тарбияи маърифат** - маърифати шахс аз омӯзиши илму дониш сарчашма мегирад. Он ба тарбияи маънавӣ алоқаи зич дорад. Фарқи асосӣ миёни онҳо чунин аст, ки дар тарбияи маънавӣ ҷанбаи ахлоқӣ бештар мушоҳида мешаванд. Аз як сарчашма ғизо гирифтани онҳоро бо

ҳам муттаҳид месозад, vale дар таркиби маърифат бештар ҷанбаи донишу малака, касб, маърифатнокии баланди миллат дар доираи илму фарҳанг ва сиёсату хуқуқ дар назар дошта мешавад. Маърифат сифатҳои ахлоқӣ ва маънавии миллатро ташаккул медиҳад. Маънавиёт манбаи муҳимми тарбияи миллист. Аз ҷиҳати таркиб ва маънавият мағҳуми «шахси бомаърифат» аз мағҳуми «шахси бофарҳанг» ғанию васеътар мебошад.

Ҳар як ин анъанаҳои тарбия дар оилаҳои тоҷик мавҷуд аст. Ин анъанаҳои тарбия аз тарафи волидон ба қӯдакон омӯзонида мешавад. Барои ҳамин ҳар яке аз волидон бояд ба ин анъанаҳои тарбиявӣ ошно бошанд. Анъанаҳои тарбия ба қӯдакон имконият медиҳад, ки аз таъриху инкишофи миллати тоҷик боҳабар бошанд. Бинобар ин, инсон аз хурдӣ дар дил орзуи ҳаёти хушбахтонаро мепарварад, vale баҳри расидан ба он марҳилаҳои гуногунро паси сар менамояд. Яке аз ин марҳилаҳои муҳимми зиндагӣ бунёди оила маҳсуб меёбад. Маълум аст, ки оила ҳамчун бунёдгузори ҷомеаи мусир арзёбӣ гардида, побарҷо будани он дар заминаи муҳабbat, иззату ҳурмат ва сабру таҳаммул имконпазир аст. Назар кардан бар гузашта қадаме ба ояндаи нек мебошад. Агар дар гузашта ғаму андӯҳ ва норасоиҳо бештар буданд, ин мушкилиҳоро оромона таҳлил кардан зарур меояд, аммо фаромӯш набояд, кард, ки танҳо бо ёди гузашта зиндагӣ карда намешавад. Андешаҳои гузашта танҳо барои беҳтар намудани оянда лозим мегардад. Ин масъаларо ҷомеашинос М.С. Московский чунин тасниф мекунад:

- тавлиди фарзанд ва таъмин намудани ҷомеа ба насли солим (репродуктивӣ);
- ҳоҷагӣ – иҷтимоӣ, яъне таъмин намудани талаботи модӣ, маънавӣ, манзилиӣ, дастрасии неъматҳои модӣ ба аҳли хонавода;
- фарҳангӣ – маърифатӣ, ки он аз насл ба насл додани таҷриба ва қонеъ гардондани талабот ба фарҳанг, фароғат ва доностагирии олами ихотакарда, муносибатҳои иҷтимоию фарҳангиро амалий мегардонад;

– мерос гузоштани мавқеи иҷтимоӣ, ному нараб, молумулк (регенативӣ); таълиму тарбиявӣ – таъмин намудани иҷтимоишавии фарзандон;

– нахуст назорати иҷтимоӣ – иҷрои қоида ва меъёрҳои ахлоқӣ, масъулиятшиносӣ ва иҷрои уҳдадориҳо дар назди ҳамсар, фарзандон, шахсони калонсол;

– ташкили истироҳату фароғат барои барқарор намудани саломатӣ, ғамхорӣ барои таъмин намудани саломатӣ ва некуаҳволии аҳли хонавода (рекреаативӣ);

– баргузории муоширати маънавӣ, рушди шахсии аъзои оила ва ҳамдигарфаҳмӣ, бой гардондани олами маънавӣ ба аъзои оила, таъмин намудани имконият барои интиқоли мавқеи иҷтимоӣ (вобаста ба синну сол), соҳтори иҷтимоиро нигоҳ доштан;

– қонеъ гардондани талаботи аҳли хонавода ба ҳурмату эҳтиром, эътироф кардани ҳамдигар ва дастгирии равонӣ, ҳифзи равонию иҷтимоӣ (психотерапевтиկӣ)» [106, 3-4].

Аввалин вазифаи оила аз он иборат аст, ки муҳити таълиму тарбияро фароҳам карда, барои зисту зиндагии бофароғат шароит фароҳам оварад. Аз нигоҳи равоншиносӣ исбот шудааст, ки иносн дар айёми хурдсолӣ ҳамчун мавҷудоти иҷтимоӣ, дар муҳите, ки барои ўомода карда мешавад, рушд меёбад. Кӯдак бояд бо муҳити атроф муносибати тарафайнро ба роҳ монад, зоро тавассути ин гуна муносибатҳои тарафайн психикаи кӯдак рӯшд мекунад ва дар маҷмуъ барои рушди шахсияти ў (кӯдак) нақши ҳалкунандаро мебозад.

Профессор Б. Майдова доир ба ин масъала чунин мегӯяд: «Арзишҳои оилавӣ ин омилҳои модӣ ва боигарии маънавие мебошанд, ки ба субъект (аъзоёни оила) аз ҷиҳати иҷтимоӣ манфиатбахш буда, барои қонеъ гардондани талабот ва шавқу ҳаваси онҳо равона карда мешаванд» [97; 123].

Аз давраҳои пеш дар ташаккули шахсият баҳсҳо мавҷуд буданд: оила ин ки оё ҷамъият (богчай қӯдакон, мактаб ва дигар муассисаҳои олий) тарбиятдиҳандаи ҷомеаи имрӯза ба шумор меравад? Доир ба ин масъала Я.А. Каменский чунин қайд мекунад, ки “мактаби модарона - ин мунтазам ҳосилшави донишҳое, ки қӯдак онро аз модари худ аз худ менамояд. Дарси модарон – бетағийирдиҳӣ дар ҷадвали дарсӣ, бе рӯзи истироҳат сурат мегирад” [76; 556].

Волидон ҳар вақт ҳоҳанд бо фарзандони худ дар гуфтӯгӯ шуда, аз ҳолатҳои равонии фарзандашон боҳбар мегарданд. Барои ҳамин волидан мунтазам бо фарзандони худ маслиҳату машварат карда, рафтору кирдори онҳоро таҳлил ва ҷиҳатҳои мусбату манфии онро ба фарзандон мефаҳмонанд. Н.В. Шелгунов дар мактубҳои худ доир ба тарбия чунин пешниҳод намудааст: “Инсонро омӯзонед, ҷамъиятро омӯзонед, равияи шаҳрвандиро ба асос гирифта, шумо дар фарзандонатон чунин одамиятре тарбия намоед, ки ҷамъият ба онҳо ниёзманд аст” [154; 15]. Педагог ва психологи рус И.В. Гребенников низ доир ба ин масъала андешаҳои худро чунин иброз намудааст: «Волидайн бояд дорои маданияти педагогӣ бошанд. Зери маданияти педагогӣ ҳамон омодагии педагогӣ фаҳмида мешавад, ки он дараҷаи камолоти онҳоро ҳамчун тарбиятиҳандагон инъикос менамояд ва он дар раванди тарбияи оилавӣ ва ҷамъиятии қӯдак зоҳир мешавад. Қисмати муҳимми маданияти педагогии волидайн – ин маҳз омодагии педагогии онҳо мебошанд: маҷмуи муайянӣ донишҳои психологию педагогӣ, физиологию беҳдоштӣ ва ҳуқуқӣ, инҷунин малакаи тарбия намудани қӯдакон, ки дар рафти таҷриба ба даст оварда шудааст. Нақши асосиро дар баланд бардоштани маданияти педагогӣ, маърифатноккунии мақсадноки илмӣ – педагогӣ мебозад, ки бо он ҳамон роҳбари синф ё худ муаллим машғул мешавад» [47; 96].

Вақте ки падару модар аз маданияти баланди педагогию психологӣ, ҳуқуқӣ ва тиббӣ бархурдор аст, он гоҳ онҳо ҳамеша саъю қӯшиш мекунанд, то оилае бунёд намоянд, ки барои тарбияи фарзандони

солиму солех шароит фароҳам гардад. Бояд падару модар ва омӯзгор дорои фарҳанги педагогӣ бошанд, чунки онҳо тарбиятдиҳандай наслу наврас дар ҷомеа ба ҳисоб мераванд. Аз падару модарон ва омӯзгорони имрӯза талаб карда мешавад, ки онҳо ҳамқадами замон бошанд, зоро замони муосир бо таракқиёти технологияи иттилоотӣ фарқ мекунад. Маҳз падару модар ва омӯзгорон бояд ба насли наврас онро омӯзонанд, то ки аз онҳо хуб истифода бурда тавонанд. Аз ин лиҳоз волидон ва омӯзгорон бояд масъулиятшинос, инсондӯст, меҳрубон, ғамхор, якдигарфаҳм, дӯстдор ва огоҳ бошанд. Баланд бардоштани сатҳи таълиму тарбия аз муносибати дучонибаи волидон бо омӯзгорон вобастагӣ дорад. Вақте волидон метавонанд фарзандони худро тарбия намоянд, ки агар бо муассисаҳои таълими робитаи мустақим барқарор дошта бошанд, ҳамкорӣ на танҳо ҷараёни таълиму тарбияро пурсамар мегардонад, балки баъзе душвориҳои байни омӯзгорону хонандагон вучуддоштаро бартараф мекунад. Агар волидайн хоҳанд, ки дар оянда фарзандонашон солиму солех ба воя расанд, бояд бештар дар ҷорабиниҳои мактабӣ иштирок кунанд. Омӯзгоре, ки бо волидони хонанда дар робита нест, дар таълиму тарбияи насли наврас муваффақ шуда наметавонад. Лозим ба ёдоварист, ки масъалаҳои болозикр ҷиҳати рушди ҳаматарафаи шахсияти қӯдак дар он сурате ҳалли худро меёбанд, ки агар донишҳои ҳам педагогию ҳам психологӣ дар раванди таълиму тарбия ҷорӣ шаванд ва дар амалия бевосита татбиқи худро ёбанд.

Муқаррар шудааст, ки дар рушди шахсияти қӯдак нақши бузургро пеш аз ҳама, мавҷудияти шароитҳои тарбия дар оила мебозад. Оила аввалин маконест, ки шахсияти қӯдак дар он инкишоф ёфта, шакл мегирад. Ҳар гуна беназмӣ ва мушкилиҳои ахлоқӣ дар оила бевосита ё бавосита ба раванди рушди психикии қӯдак таъсири манғӣ мегузорад, зоро «қӯдакон мисли оина ҳама ҷизи дидашонро қабул карда инъикос менамоянд». Тадқиқоти Шнайдер Л.Б. нишон медиҳанд, ки «ҳатто ҷанини дар батни модар қарор дошта, ҷанин талабот ба навозиш ва меҳру муҳаббат дорад. Модар ҷунбидани ҷанини худро эҳсос карда «ба

андеша меравад», «чаро бекарорй мекунад», «ба ў чӣ шуда бошад». Қайд кардан зарур аст, ки ҷанин нисбат ба садоҳои баланд дида, садоҳои пастро беҳтар эҳсос мекунад. Бинобар ин, ҷанин ба суханони орому меҳрангези модар гӯш медиҳад ва дар робита ба ҳолати рӯҳии модар ўро ҳолати гуворо ё ногувор фаро мегирад. Агар модар дар ҳолати тарсу ғаму андӯҳ қарор дошта бошад, пас ин ба рушди ҷанин бетаъсир намемонад» [155; 233].

Ҳамин тавр, падару модар дар тарбия ва рушду камоли фарзанд масъулият дошта, вазифадоранд, ки дар бораи саломатӣ, такомули ҷисмонӣ, руҳию, равонӣ маънавию, ахлоқӣ, таълиму тарбия ва қасбомӯзии фарзандонашон ғамхорӣ намуда, дар рушду такомулдиҳии фарзандони худ нисбат ба ҳамаи шахсони дигар саҳми бештаре дошта бошанд. Барои гирифтани таҳсилот дар зинаҳои гуногуни муассисаҳои таълимию тарбиявӣ ба фарзанд имконияту шароитҳои мусоид ва заруриро фароҳам оваранд, зеро таълим ва тарбия, пеш аз ҳама, вазифаи муқаддаси оила мебошад. Падару модар уҳдадоранд, ки: ба фарзанд номи нек гузоранд; фарзандро ҳатман аз қайди асноди ҳолати шаҳрвандӣ гузаронида, барои саломатӣ, инкишофи ҷисмонӣ, маънавӣ ва ахлоқии ўғамхорӣ намоянд; фарзандро дар руҳияи озод тарбия намуда ўро ба ҳаёти мустақилона омода намоянд, меҳнатдӯсту, поквиҷдон, ростқавл, эҳтиром ба Ватан ва арзишҳои миллию умушибашарӣ тарбия намоянд; ба фарзандони имконияташон маҳдуд (ҷисмонию равонӣ) барои гирифтани таҳсил ва қасбу кор шароит муҳайё намоянд, ба ҷалби фарзандони ноболиги худ ба корҳои вазнини хафнок ва вазнини ба саломатии онҳо заравар ва дигар кору машғлиятаҳои ба инкишофи муътадили ҷисмонӣ, рӯҳию равонии онҳо зарар расонанда, роҳ надиҳанд. Пас, он чӣ гуна шароитҳо бошанд? Аксари муҳаққиқон ба ҷунин шароитҳо афзалият медиҳанд:

- бояд дар масъалаи таълиму тарбияи кӯдак ҳам падар ва ҳам модар масъулият дошта бошанд ва онро дарк карда, дар амал татбиқ созанд;
- ташкили тарзи ҳаёти солими оилавӣ бо дар назардошли эҳтиёҷоти ҳар як аъзои оила;
- эҳтиёҷоти зебоипарастӣ;
- эҳтиёҷоти беҳдоштӣ;
- бояд тарзи муносибату муюшират ва тарзи рафторҳои падару модар дар маҷмуъ сифати намунаи ибрат баромад кунанд;
- бояд падару модар қабл аз пешниҳод намудани талабот ба кӯдакон пешакӣ бо ҳамдигар маслиҳат кунанд ва ба мувофиқа омада, баъдан онро ба фарзандони хеш пешниҳод кунанд ва онро тарзи пешниҳод кунанд, ки якранг бошанд, на ин ки муҳолифи якдигар бошанд;
- калонсолони оила аз ҷониби дигар аъзоёни оила бояд эҳтиром гардад, то ин ки кӯдакон онро омӯзанд;
- падару модар бештар кӯшиш кунанд, ки донишҳои заруриро ҷиҳати дуруст ба роҳ мондани таълиму тарбияи фарзандони хеш азбар намоянд.

Чуноне ки дар болозикр намуда будем, оила маконе ба ҳисоб меравад, ки ё шахсияти комил рушд мекунад ва ё баракъс шахсияти бадаҳлоку бадтарабия. Дар баробари ин, пас аз тавлиди фарзанд дар оила муносибатҳо дигаргун мешаванд, зоро меҳру муҳаббати зану шавҳар тақсим мегардад, қисме аз он ё бештари он ба фарзанд равона мешавад, ки дар натиҷа нофаҳмиҳо дар муносибатҳои оилавӣ сар мезананд.

Ҳамин тавр, муносибатҳои оилавӣ дар ташаккули рафтор ва шахсияти фарзанд нақши бузургро дорад. Олимон ҳангоми тадқиқи соҳтори дохилии оилаҳо хусусиятҳои ба онҳо хоссро муайян карданд, ки ба нодуруст шакл гирифтани рафтори кӯдакон мусоидат намуда, сабаби

нодуруст ба воя расонидани онҳо мегардад, масалан Л.С. Алексеев заминаи натиҷагирӣ аз тадқиқоти худ оилаҳои номусоидро ба таври зерин гурӯхбандӣ намуд: низоъангезанда, зиддиахлоқӣ, аз назари педагогӣ салоҳиятнадошта ва зиддиҷамъиятӣ [5; 144].

Масъалаи таъсири оила ба рушди кӯдаконро тадқиқ карда истода, Г.П. Бочкарева оилаҳоро чунин таснифот менамояд:

1. Оилаҳои муҳити эмотсионалиашон номусоиде, ки волидайн ҳангоми зоҳирان созгор будани муносибатҳо ба талаботу эҳтиёҷоти кӯдак ҳисси таваҷҷуҳ зоҳир менамоянд.

2. Оилаҳои муҳити аҳлоқӣ носолиме, ки дар кӯдак шавқу ҳавас ва талабатҳои номатлубро мепарваранд ва бо ҳамин ӯро ба тарзи ҳаёти бадаҳлоқона ҷалб мекунанд [19; 178].

Аз таҳлилҳои боло зикргардида бар меояд, ки муҳити солими созанда дар радифи калонсолон барои кӯдак ҳам хушоянд буда, муҳити носолим таъсири манғӣ мегузорад. Оид ба вазъи рушди кӯдакон дар оилаҳои носолим тақиқот гузаронида В. Бауренас зухуроти каҷрафториро бо чунин вазъиятҳои тарбияи оилавӣ алоқаманд менамояд:

- мавҷуд набудани таъсири бошууронаи тарбия ба кӯдак;
- дараҷаи баланди фишор ва ҳатто зӯроварӣ дар ҷараёни тарбия;
- аз рӯйи тасаввуроти ҳудбинонаи ба мустақилии кӯдак аз будаш зиёд баҳо додан;
- бенизомию бетартибӣ дар тарбия бо сабаби носозии волидон [13; 66].

Кӯдакон дар рафти ҳаёт майлу ҳоҳишҳои гуногун пайдо мекунанд. Мавриди назари волидон қарор нагирифтани майлу ҳоҳишҳои кӯдак, сабаби ба мушкилиҳои зиёд гирифтор гаштани онҳо мегардад.

Фарзанди инсон ҳамчун ҷисми заиф ба дунё омада ӯ ба тарбияю нигоҳубини волидон ниёз дорад. Ӯ ҳоло мустақилона ҳаракату амал

карда наметонад ва ба тарбияю огуши гарми модар, меҳру шавқат ва навозиши ӯ ниёз дорад.

Л.Н. Толстой тасдиқ мекунад, ки «кӯдак аз рӯзи таваллуд то панҷсолагӣ аз олами фарогирифтааш барои худ нисбат ба баъди панҷсолагӣ то охири умраш чандин маротиба зиёд хирад, ҳиссиёт, ирода ва характер мегирад» [55; 39].

Оила ба фарзандон фарҳангу тамаддун ва одобу суннатҳои миллиро муаррифӣ менамояд ва бисёр масъалаҳои муқаддасу масъулиятнокро дар рушди шахсияти насли наврас, аз ҷумла сабру таҳаммул, эҳтиром, раҳму шафқат ва нексириштии одамро рушд ҳоҳад дод. Бо ибораи дигар, оила маконе ба шумор меравад, ки ахлоқҳои ҳамидаи инсонӣ аз насл ба насл мегузаранд. Вобаста ба ин, Л.Н. Толстой тарбияи дурусти оилавиро бештар дар вазифаҳои он мебинад ва онро дар ҷунин ҷанбаҳо афзалият медонад.

**Инкишофи хусусиятҳои психологӣ ва ё дар маҷмуъ инкишофи шахсияти кӯдак.** Оила ӯро солиму солех ба воя мерасонад ва дар вучудаш ҷунин сифатҳоро, ба монанди муюширати хуб, таҳаммулпазирӣ, боиродагӣ, қобилиятнокӣ, покизакорӣ ва зебогию ахлоқро бедор менамояд. Ҳар як таҷрибаи волидонро насли наврас аз худ мекунад. Оила метавонад хусусиятҳои мусбат ва ё манфии кӯдакро рушд дихад ва агар хусусиятҳои мусбати ӯро рушд дода тавонад, пас метавон гуфт, ки дар ҷомеа боз як нафари солим зиёд мегардад, ки баҳри ҳифзи арзишҳои олии инсонӣ мубориза ҳоҳад бурд.

Омӯзиши волидайн дар тарбияи мураббияҳои босалоҳият нақши муҳим мебозад. Ҷӣ тавре ки психолог Т.П. Гаврилова қайд мекунад «ба муюширати валидайн бо кӯдакон на танҳо донишҳои дар лексия азхудшуда, балки таҷрибаи ҳосилгардида ҳангоми муюшират бо муаллим низ таъсир мебахшанд» [34; 123].

**Усулҳои муюширати педагогӣ** - Волидону омӯзгорон метавонанд якеро беасос баҳои баланд монанду дигареро баҳои манфӣ гузоранд ва кӯдакону шогирдон на бояд ба ҷараёни баҳогузории волидону

омӯзгорон монеа шаванд, зеро ин масъулияти танҳо волидону омӯзгорон ҳисобида мешавад.

Усули демократии муоширати педагогӣ қуллан аз усули авторитарӣ фарқ мекунад. Волидону омӯзгороне, ки аз усули демократии муоширати педагогӣ истифода мебарад, пеш аз ҳама, ба ҳоҳиш ва шавқу завқи қӯдакону шогирдон эътибор дода, ичро кардани ҳар як супоришро талаб мекунад. Қӯдакону шогирдон аз муносибати хуби волидону омӯзгорон ҳавасманд шуда, имконияти ташабbus нишондоданро пайдо мекунанд. Ҳар як ташабbusи қӯдакону шогирдон аз тарафи волидону омӯзгорон дастгирӣ меёбаду боиси мароми ҳамкорӣ намудани волидону омӯзгорони қӯдакону шогирдон мешавад. Ҳама ҳаракату амали қӯдакону шогирдон ҳавасманд карда мешаванд. Дар рафти амалӣ шудани муоширати демократӣ қӯдакону шогирдон имкон пайдо мекунанд, ки саволи дар фикрашон пайдо шударо пурсанҷ ва ё ақидаи худро оид ба мавзуъ баён намоянд. Баҳодиҳӣ низ аз тарафи волидону омӯзгорон характеристи объективиро доро аст. Волидону омӯзгорон дар маслиҳат бо қӯдакону шогирдон ба беҳтаринҳо баҳои баланд мемонанду дигареро баҳои манғӣ мегузоранд. Қӯдакону шогирдон дар ҷараёни баҳогузории волидону омӯзгорон фаъолона ширкат меварзанд.

Усули либералии муоширати педагогӣ нисбатан камсамар аст. Волидону омӯзгорон дар рафти амалӣ намудани ин усули муоширати педагогӣ масъулиятро аз худ дур карда, нисбати сифат ва самаранокии ҷараёни таълим ва тарбия беэътиноӣ зоҳир мекунад. Дар натиҷаи истифодабарии усули либералии муошират дар қӯдакону шогирдон мароми хондан паст мешавад.

Дар асоси таҳлили натиҷаҳои тадқиқоти муосир муайян гардид, ки усули муоширати демократӣ нисбати дигар усулҳои он натиҷанок буда, боиси инкишофёбии шахсияти қӯдакону шогирдон мегарданд.

**Тарбияи меҳру муҳаббат ва ахлоқ дар оила.** Қӯдак дар доираи ду муҳит-ҳам муҳити оилавӣ ва ҳам муҳити атроф бори нахуст ҳиссиёти меҳру муҳаббатро инъикос намуда, баъдан онро дарк ва қабул мекунад.

Гап сари он меравад, ки падару модарон ба фарзанди худ бештар кадом ҳиссиётро медиҳанд, меҳру муҳаббатро ва ё қаҳру ғазабро.

**Тарбияи фарҳанги оилавӣ.** Оила муҳитест, ки аллакай фарҳанги муайян дар он ҷо мукаммал гардидааст, хоҳ фарҳанги дуруст бошад ва ё хоҳ фарҳанги бадӣ. Кадом намуди фарҳанг, ки дар муҳити оилавӣ бартарӣ дорад, кӯдак онро дар рафтори падару муодари хеш мушоҳида намуда, онро ҳамчун фарҳанги дуруст қабул мекунад. Пас, маълум мегардад, ки азхудкуни фарҳанг аз рафтори падару модарон вобастагии саҳт дорад.

Бояд қайд намуд, ки насли наврас зеҳн ва афкори худро дар оила ташакқул медиҳад, яъне, наврас ба як маҷрои муҳимми ҳаётӣ дохил мешавад. Насли наврас роҳу воситаи зиндагии иҷтимиоиашро дар оила пайдо менамояд. Пас, соҳиби чӣ гуна фарҳанг шудани насли наврас аз волидайн вобаста аст. Насли наврас дар оила меҳру муҳаббат, самимият ва ҳамкорӣ, шараф, иззату нафс ва самимиятро меомӯзад. Ростқавлӣ, нексириштӣ, рафтору гуфтору пиндори некеро, ки оила ба кӯдак дода метавонад, дигар муҳитҳо дода наметавонанд.

**Тарбияи иҷтимиоии оила.** Чунончӣ дар боло зикр гардид, оила сарчашмаи рушду нумуи ҳусусиятҳои мусбат ва тарзи муносибат бо ҷомеа мебошад. Муҳити оилавӣ бояд фарзандро ба муносибати дуруст ба ҷомеа сафарбар намояд ва ҷомеаро барои фарзандони хеш ҳамчун ҷомеаи солим арзёбӣ қунад. Қўмак расонидани калонсолон, ҳурмати иззати шахсони аз худ калон, эҳтиром ба муқаддасоти миллӣ, дўст доштани ватани худ ва азизу гиромӣ доштани он, садоқат ба ватан, дилсӯзӣ нисбати миллати хеш ва ғайра аз амсоли масъалаҳое мебошанд, ки падару модар бояд ба фарзандони худ биомӯзанд. Дар ин ҷода масъалаи таҳаммулпазирӣ ба намояндагони адёни дигарро низ мебояд хотирнишон ва омӯзонид, то ин ки кӯдакон рӯ ба таассуби динӣ наоранд ва нисбати намояндагони дигар динҳову мазҳабҳо таҳаммулпазир бошанд ва эҳтиромро ба ҷо биоваранд.

Бояд зикр кард, ки барои шаклгирии шахсияти кӯдакон бояд оила, мактаб ва ҷомеа дар якҷоягӣ ҳамкорӣ намоянд. Масалан, агар оила як ҷанбаи рафти тарбияро дар кӯдакон омӯзонад, он гоҳ мактаб ва ҷомеа дигар ҷанбаҳои тарбияро меомӯзонад. Дар таълиму тарбияи кӯдакон оила, мактаб ва ҷомеа бетараф шудан наметавонанд.

Оила таҳаввулот ва дигаршавии муносибатҳои ҷамъиятиро дар ҳуд таҷассум мекунад. Ба сифати мисол метвон ҷунин омилҳоро дарҷ намуд, ки ифодагари таҳаввулот мебошад: тавлиди ками фарзанд, дар муҳитҳои қалони фарҳангӣ маҳорати тобовар будан ва зиндагӣ карда тавонистан, никоҳ бо хешу табори наздик, ҷанг ва ихтилофҳо, ба вучуд омадани ҷараёнҳои муҳталифи динию фарҳангӣ ва ғайра.

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба ташаккули оилаи солим ва нақши он дар пешрафти ҷомеа, тарбияи насли наврас аҳамияти маҳсус дода таъкид намудаанд, ки «...оила ҳамчун падидай иҷтимоио ҳуқуқӣ маҳаки асосии давлатро ташкил дода, дар сатҳи Конститутсияи қишвар барои ҳифзи он ва баҳри ғамхории маҳсуси давлат фаро гирифтани модару кӯдак аз ҷониби Ҳукумати қишвар ҳамаи ҷораҳои зарурӣ андешида мешаванд» [118;14].

Қабул карда шудани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» (2011), ки мақсади он «пурзӯр намудани масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд, дар руҳияи ватандӯстӣ, ифтихори ватандорӣ эҳтироми арзишҳои миллӣ, умушибашарӣ ва фарҳангӣ, инчуни ҳифзи ҳуқуқи манфиатҳои фарзанд мебошад» ба раванди тарбияи оилавӣ таъсир расонида истодааст.

Ҳамзамон, бояд тазаккур дод, ки оилаи муосир дар асоси пайёмадҳо ва тағиیرёбандагиҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ ба вучуд меояд ва вобаста ба он тарзи ҳаёти оилавии хешро пеш мебарад. Ҷунонҷӣ дар болотар ишора намуда будем, муборизаи фарҳангӣ оғоз мегардад ё фарҳанги ҳудро нигоҳ медорем ва ё фарҳангҳои беруна ҷойи фарҳанги

аҷдоди моро мегиранд. Замони муосир бо техникаву технология худ тавонист оилаи муосирро бо тамоми ҳастияш тағиیر дихад, муоширати оилавӣ қариб, ки нест шуда истодааст. Тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ фарҳангӣ бегона вориди фарҳанги мо шуда истодаанд, тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ ҷараёнҳои динии мутаассибона роҳ ёфта истодаанд ва насли ҷавони моро ба доми фиреби худ қашида истодаанд.

Пас, оила бояд дар масъалаҳои болозикр дар канор набошад ва баҳри ҷомеаи солим мубориза барад ва ин мубориза, албатта, аз муҳити оилавӣ сар мешавад. Яъне, агар падару модар ҳоҳанд, ки фарзанди онҳо дар муҳити солим ба воя расад, пас онҳоро зарур аст, то ин ки фарзанди худро ҳамон гуна ба ҷомеа сафарбар кунанд, на ин ки тарбияи фарзанди хешро ба ҷомеа ҳавола дода бошанд. Ҳол он ки, чуноне ки мо дар оилаҳои муосир мебинем, таълиму тарбияи фарзандон дар дasti намояндагони фарҳанги бегонаанд ва онҳо тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ ҳамон гунаи хостай ҳудашон кӯдакон-насли ояндаи миллати моро бар манифати хеш истифода мебаранд.

Доштан ва ё донистани донишҳои педагогию психологӣ имкони онро медиҳанд, ки падару модари ҷавон фарзанди хешро бо дар назардошти давраҳои синнусолӣ тарбия намояд ва дар баробари тарбияи ҷисмонӣ тарбияи руҳию равонии кӯдакро низ ба инобат гиранд. Баинобатгирии давраҳои синнусолӣ боиси рушди шахсияти комили фарзанд мегардад.

Дар баробари ин, бояд зикр кард, ки зиндагии ояндаи фарзандон аз муҳити оилавӣ вобастагии қалон дорад. Яъне, кӯдак он муносибат, рафткор ва муҳити оилавие, ки дар он ба воя мерасад, онро ҳамчун асос қабул карда, фардо ҳангоми оила барпо намуданаш, ҳамин гуна тарзи ҳаёти оилавиро ба роҳ мемонад. Кӯдак дар чунин андеша қарор дорад, ки ин гуна тарзи ҳаёти оилавӣ дуруст аст, зеро падару модари ман ҳамин гуна ҳаётро паси сар намуданд ва ман низ бояд онро идома дихам.

Падару модар бояд дар оила, хусусан дар назди фарзандон рафттори дуруст кунанд, муоширати созанда намоянд, зеро кӯдаки

хурдсол назар ба чизи мешунидааш ба чизи медидааш бештар боварӣ дорад ва онро қабул мекунад. Пас, ин андешаро бояд падару модарон хуб ба инобат гиранд ва дар ҳаёти оилавии хеш самаранок истифода баранд. Масалан, якҷоя хондани китобҳо ва шарҳу эзоҳ додани маъни он, доштани китобхонаи оилавӣ, накл кардани қиссаҳои ахлоқона, бозиҳои шоҳмот, саволи ҷавобҳои гуногун ҷиҳати ангезиши зеҳнӣ ва ғайраҳо.

Аз гуфтаҳои болозикр бармеояд, ки вазифаи волидон бисёрҷанба буда, ҳам ҷанбаҳои қонеъсозии талаботи моддӣ, ҳам маънавӣ ва ҳам интеллектуалиро низ дар ҳуд фарогир мебошад. Одобу ахлоқи нек нишонаи фазилати исонӣ аст. Барои бо ҷунин ҳислатҳо ба воя расонидани фарзанд ба волидон лозим меояд, ки меҳнату қӯшиши зиёд ба ҳарҷ диҳанд. Дар ин маврид А.С Макаренко ҷунин мегӯяд: «Тарбияи фарзанд вазифаи муҳимми ҳаёти мо мебошад. Фарзандони мо падару модарони ояндаанд ва онҳо низ фарзандони хешро тарбия менамоянд. Фарзандони мо ин пири мост. Тарбият дуруст пири босаодати мост, тарбияи бад ғамии ояндаи мо мегардад, ин ашқ, ин гуноҳи мо аст дар назди дигар одамон, дар назди тамоми қишвар» [100; 10].

Масъалаи тарбияи қӯдак баъд аз оила бар зиммаи муассисаҳои таълими ҷаҳонӣ шуда, он бо мурури замон муракқаб мегардад. Дар ин давра волидайнро мебояд фарзандонро дар робита бо мактаб, ба омӯҳтани илму маърифат раҳнамоӣ намоянд. Мактаб насли наврасро тарбия мекунад, бинобар ин аҳли ҷомеа дар тарбияи насли наврас набояд бетараф бошанд. Ҳамкории онҳоро мактаб ба роҳ мемонад, то ки дар якҷоягӣ насли наврас дуруст тарбия карда шаванд. Вобаста ба ин масъала А. Нуров равшани андохта, ҷунин ҷиҳатҳои таълиму тарбияро зарур мешуморад: “ба вучуд овардан ва ба камол расондани инсони солим; ташккули ҷомеаи солим; ҳамкорӣ дар соҳаи маориф ва рушди иқтисодии оила; таъмин намудани ниёзҳои қӯдак дар оила; таъмин намудани амнияти рӯҳии аъзоёни оила” [113; 70].

Ҳамин тарик, оила, мактаб ва ҷомеа дар ҳамкорӣ байни ҳамдигар метавонанд барои ҳалли масъалаҳои дар боло зикршуда нақши муҳим бозанд. Бо ибораи дигар, онҳо ҷиҳати инкишофи психикии қӯдак саҳми ҳудро гузоранд. Зеро, шахсияти солим ба воя расида метавонад таҳаммулпазир буда, нооромиро дар муҳити мактаб ва ҷомеа баратараф намояд. Бинобар ин, фароҳам овардани муҳити солиму фарҳангӣ дар оилаҳо ва мактабҳо имконият медиҳад, ки дар насли наврас ҷунин ҳусусиятҳо, ба монанди сабр, эътироф, эҳтиром, ҷавонмардӣ, авғ, шафқат, гузашт кардан, тамкин, ҳуддорӣ ва ғайраҳо ташаккул ёбанд. Аз ин рӯ, зарурате пеш меояд, ки ин се ниҳоди иҷтимоӣ (оила, мактаб ва ҷомеа) бояд барномаю ҷорабиниҳои мушаҳҳаси марбут бо таълиму тарбияи насли наврасро тартиб диҳанд ва дар якҷоягӣ барои амалӣ гаштани ин ҳадафҳо фаъолият намоянд.

Масъалаи дигар баланд бардоштани маърифати оиладорӣ ва боз ҳам тақвият бахшидани масъулияти волидон дар таълиму тарбияи фарзандон мебошад.

Аз сарчашмаҳои илмию фарҳангӣ ва таърихӣ бармеояд, ки ояндаи дурахшон ва соҳибтамаддуни давлат ва миллати қуҳанбунёди мо ба тарбияи дурусти насли наврас зич алоқаманд мебошад.

Тарбия кардани насли ояндасоз дар ҳама давру замон вобаста ба ташкили оилаи солим ва ташаккул додани маърифати оиладорӣ сарчашма гирифтааст, зоро оила ҷи аз нигоҳи қонун ва ҷи аз назари маърифати исломӣ воҳиди асосии иҷтимоӣ буда, ташкили оила, тарбияи фарзандон аз бузургтарин масъулияти дар ҷомеа маҳсуб мейбад. Оилаи устувору побарҷо ва маърифати солимдошта боиси ҷамъияти устувор мегардад. Донишманди шаҳири Шарқ Муҳаммади Ғаззолӣ дар китоби ҳуд “Насиҳат-ул-мулук” овардааст: “Падару модар ба мисли сарчашмаи обе мебошанд, ки агар оби он мусаффо бошад, поёноб низ мусаффо ҳоҳад шуд” [110;176 ].

Агар ба таҳлили амиқи андешаҳо шавем, пас маълумамон мегардад, ки барои рушди шахсияти комили фарзанд бояд падару модар

пеш аз ҳама худашон солим бошанд ва муҳити солимро муҳайё созанд. Ҳамзамон, чомеаи солим аз оилаи солим бармеояд.

Ташкили муҳити маърифатӣ дар оила барои тарбия гирифтани фарзандон боиси васеъ шудани ҷаҳонбинии онҳо мегардад, ки заминаи тақвияти маърифати педагогии волидонро фароҳам мекунад.

Барои волидон одобу ахлоқи фарзанд азизу мӯътабар аст ва рафтору муносибати волидон низ бояд барои фарзандон ҳамин гуна сарчашмаи ифтихор бошад. Мадади мактабу аҳли ҷамъият ба оила дар тарбияи фарзандон ҳамешағӣ бояд бошад. Ривояте ҳаст, падару модари ҷавон аз Абуалӣ ибни Сино пурсидаанд, ки тарбияи кӯдаки ҳафтрузаамонро аз кай оғоз кунем? Ӯ посух гуфтааст, ки аллакай ҳафт рӯз дер кардед, зоро тарбия аз рӯзи таваллуд оғоз меёбад. Дар ҷавоби Абуалӣ ибни Сино маънои бузурге ниҳон аст, ки шунавандаро ба фикру андеша водор месозад. Абуалӣ ибни Сино рисолаи “Тадбири манзил”-ро ба масъалаҳои оилавӣ бахшида, ақидаҳояшро дар бобати тарбияи фарзанд баён намуда менависад: ”Ҳуқуқи фарзанд дар зиммаи падар ин аст, ки вайро номи нақӯ бимонад ва кӯдакро аз корҳои ношоям ҳифз намояд, фарзандашро хуб донад ва омӯзанд, ки воситаи ягонаи омӯзиши фарзанд ин мушоҳида мебошад”[1; 730].

Тарбияи фарзанд вазифаи асосии ҷомеа низ маҳсуб меёбад. Агар маърифати педагогии волидайн, ҷомеа созгор ва муҳит солим бояд, раванди тарбия самарабахш шакл мегирад. Таълиму тарбияи фарзанд кору осону сахл нест, он аз падару модар сермасъулиятӣ ва устуворию истодагариро металабад. Дар таълиму тарбия бояд ҳам падар ва ҳам модар нақши худро дуруст иҷро кунанд ва баробар саҳмгузор бошанд.

Барои муайян кардани нақши маърифнокии волидан барои тарбияи самарабахш бояд аввал моҳияти маърифати педагогиро баррасӣ кард.

Маърифати педагогӣ – яке аз шаклҳои робитаи дучонибаи омӯзгорони муассисаҳои таълимию тарбияӣ ва оила мебошад.

Одатан мафхуми “маърифат” дар фарҳанги истилоҳоти забони тоҷикӣ ба чунин маъноҳо оварда шудааст:

- ба маъни шинохтан, дониста гирифтани;
- ба маъни ҳам дониш ва ҳам илм;
- ба маъни фаҳмидан ва фаҳмиш;
- истифода дар мактабҳои динӣ, хусусан дар мактаби суғизм.

Сотсиолог Л. Путляева қайд мекунад, ки маърифати педагогӣ ҷанбаҳои гуногун дорад. Ӯ «маърифати модаршавии бомаърифати модарона»-ро аз назари илмӣ омӯхтааст. Ба андешаи Ӯ, маърифатии педагогии модарон ифодаи онро мекунад, ки модарон бояд аз донишҳои умунипедагогӣ, психологӣ, тиббӣ огоҳ бошанд ва онро дар таҷриба ҳангоми тарбияи фарзандони худ аз он истифода кунанд. Ҳамазмон, тарбияи фарзандон вобаста ба дараҷаи тарбияи фарзандон сурат мегирад. Аз ҳамин сабаб тарбияи фарзандон танҳо вазифаи мактаб набуда, балки оила низ дар ҳалли ин масъала саҳм дорад, зоро қӯдак ҳамагӣ 6 соат вақти худро дар мактаб мегузаронаду боқимонда вақти Ӯ дар назди волидон аст. Аз ин рӯ, оила ва мактаб дар тарбияи фарзандон бояд бо ҳам алоқаи ҷудонопазир дошта бошанд”[123; 31-33].

Маърифати педагогӣ асоси тарбияи фарзанд ба ҳисоб меравад. Дараҷаи баланди маърифати педагогии волидон асоси муваффақияти фарзандон ба шумор рафта, дар ояндаи онҳо самараи хуб ба бор меоварад ва метавонад онҳоро дар ҷомеа муваффақ гардонида, ба шахсият мубаддал созад. Масалан, таъсири мутақобилаи тарбияи оилавӣ ва ҷамъияти дар асарҳои В.А. Сухомлинский инкишоф ёфтаанд. Ӯ қайд мекунад, ки “кори муваффақи тарбиявӣ бе системаи маърифати педагогӣ, баланд бардоштани маданияти педагогии волидон имконнопазир аст” [137; 27].

Маърифати педагогии падару модарро ба чунин қисмҳо ҷудо кардан мумкин аст: дарк ва эҳсоси масъулият дар тарбияи фарзанд; баланд бардоштани сатҳи дониш, тарбия ва таълими фарзандон; тарбияи

малакаҳои ҳаётӣ ва фаъолияти фарзанд дар оила; мусаллаҳ шудан бо донишҳои зарурӣ оид ба тарбияи фарзандон; ба роҳ мондани алоқаи самаранок бо дигар институтҳои тарбиявӣ (муассисаҳои томактабӣ, мактаб).

Ҳамаи ин унсурҳо бояд дар раванди таълиму тарбияи фарзандон дар ҳар як оила вуҷуд дошта бошад, зоро бе иҷрои ин талабот падару модар наметавонанд фарзандони комилро ба воя расонанд, яъне, падару модар ва муаллимони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумиро зарурати он пеш омадааст, ки дар раванди ташкили чорабиниҳои ба таълиму тарбия баҳшидашуда мароми онҳоро бедор созанд, бархе хусусиятҳо ва рафткорҳои нодурусти худро ҳис кунанд ва ҷойгоҳи худро дар ҷомеаи муосир муайяну мушаххас намоянд.

Дар оилае, ки ба ин ҷиҳати тарбияи қӯдакон эътибор намедиҳанд, қӯдакон бе захираи маънавии зарурӣ ба мактаб меоянд ва дар омӯзиш ба душвории зиёд рӯ ба рӯ мегарданд. А.С. Макаренко падар ва модаронро таъкид карда гуфта буд: «Агар шумо то панҷсолагӣ мувофиқи талаботи синнусолӣ дуруст тарбия накунед, минбаъд зарурати аз нав тарбия кардан лозим меояд, аммо аз наවтарбиякунӣ басо душвор аст» [99; 445].

Таҷрибаи оиладорӣ нишон медиҳанд, ки бештари волидон дар тарбияи педагогӣ – психологи қӯдакон, ҳаёти шаҳсӣ ва муносибатҳои оилавии худ нотавон мемонанд. Ҳамин тавр, барои баромадан аз ин вазъият ба падару модар дар баланд бардоштани сатҳи фарҳангӣ педагогӣ ва тарбияи мақсадноки оила қӯмак расонидан лозим меояд, яъне: аз байн бурдани нобоварӣ ба қувва ва имконияти худ дар раванди тарбия; мӯътадил гардонидани ҳаёти шаҳсии худ; беҳтар кардани шаҳсияти фарзанд ба воситаи тарбияи инсондӯстӣ дар онҳо; кам кардан ва пешгирий намудани ҳодисаҳои манғӣ дар оила, яъне ҳодисаҳои манғии иҷтимоӣ дар ҷамъият, ки натиҷаи фаъолияти сустӣ раванди таълими доир ба педагогикунонӣ ва психологикунонӣ иҷтимоӣ ва фазои хурди оилавӣ мебошад.

Дар зери мафҳуми фарҳанги педагогии волидон омодагии педагогӣ ва пухтагии онҳо ҳамчун тарбиядиҳанда фаҳмида мешавад, ки он дар ҷараёни тарбияи оилавӣ ва иҷтимоии қӯдак натиҷаи мусбат медиҳад. Фарҳанги педагогӣ як қисмати таркибии фарҳанги волидон ба шумор меравад. Дар лугати «Тарбияи оилавӣ» фарҳанги педагогии волидон ҳамчун қисми таркибии умумии фарҳангии инсон, ки дар он таҷрибаҳои ҷамъиятии шаҳс оид ба тарбияи қӯдак дар оила таҷассум гардидааст, муайян мешавад.

Педагогҳои рус О.Л. Зверева ва Т.В. Кротова фарҳанги педагогии волидонро ҳамчун расонидани дониш, маҳорати педагогӣ, малака ва муносибатҳои рефлексивӣ ба худ, ҳамчун ба омӯзгор муайян намудаанд.

Омодагии педагогӣ дар худ маҷмуи донишҳои муайян, пеш аз ҳама педагогӣ – психологӣ, ҳамчунин донишҳои муҳим ва зарурии тиббӣ, ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва ғайраро фаро мегирад, ки дар роҳи тарбияи қӯдак малака ва маҳорати тарбиякуниро ба вучуд меорад, ҳунару қобилияти педагогӣ кушода мешавад, ҷараёни худомӯзӣ ва худтарбиякунӣ амалӣ мегардад [84; №3].

Натиҷаи маърифати педагогии волидон аз интихоби роҳ ва шаклҳои фаъол вобаста аст: мақсаднокии кори амалӣ – педагогӣ аз ҷорикуни чунин шакли фаъоли таълими волидон чун машваратдиҳии фардӣ ва гурӯҳӣ ба мутахассисон оид ба проблемаи оила ва тарбияи оилавӣ самарабахш аст; омӯзишҳои педагогӣ – психологии волидон, ки дар муносибат бо қӯдакон душвориҳоро аз сар гузаронидаанд; таҷрибаивазнамоӣ дар масъалаи тарбияи оилавӣ; таҳлили масъалаҳои вобаста ба муносибати волидон бо қӯдак; ташкили конференсияҳои илмӣ – амалӣ бо волидон, бибию бобоҳо, маърузаҳои баҳсталаб, шиносой ва омӯзиши адабиёти умумии психологӣ – педагогии ватанию хориҷӣ ва ғ.

Як қатор педагогҳои машҳур, ба монанди К.Д. Ушинский, П.Ф. Лесгафт ва дигарон чунин меҳисобиданд, ки тарбияи қӯдакон то 7 солагӣ дар оила амалӣ мегардад. К. Д. Ушинский дар ин бора гуфта буд, ки

волидайн бояд бо донишҳои педагогӣ мусаллаҳ бошанд ва ба омӯхтани адабиёти педагогӣ рӯ оваранд [150; 224].

Зикр кардан зарур аст, ки волидон ҳангоми таълиму тарбияи фарзандон бештар аз усулҳои боркуни андешаи худ ба фарзандон, маҳдуд кардани онҳо, панду насиҳати аз меъёр зиёд ва ҳатто гоҳо зӯровариро истифода мебаранд ва онҳо ба ҳисоб намегиранд, ки ҷаҳонбинии насли нав ҷаҳонбинии прагматикий ҳаст ва онҳо бештар ба тарбияи амалий ниёз доранд. Пас, имрӯз насли навро на танҳо бо панду насиҳат, балки бо нишон додани рафттору гуфтору ва муносибати худ бояд тарбия намуд. Дар ин самт падару модар бояд худашон намуна бошанд, бо шахсияти худашон фарзандонро низ тарбия намоянд.

Баланд бардоштани дараҷаи маърифати педагогии волидон бояд аз рӯйи чунин принципҳо ба роҳ монда шавад:

- Ҳусусияти инсондустӣ доштани муносибати волидон ва фарзандон: ҳамаи ширкатқунандагон ҳамчун субъектҳои фаъоли якҷоя дида баромада мешаванд ва ин дар асоси ҳамкорию демократия ба амал меояд;
- Баҳисобгирии ҳусусиятҳои фардии иштирокчиён барои маърифатнок шудани падару модар;
- Раванди маърифати педагогӣ бояд ба принципи мувофиқи табиати кӯдак ба роҳ мондани инкишофи шахсияти ў;
- Азхудкунии маводи таълимӣ аз ҷониби волидайн бояд мувофиқи принципи фардияти онҳо.

Иштироки ҳамаи колектив дар раванди барномаи маърифати педагогии падару модар. Ин ба муттаҳидшавии омӯзгорон ва рушди онҳо мусоидат менамояд.

Аз ин ҷо равшан мегардад, ки масъулияти волидон хеле душвор аст, ҷун сарнавишти ҷомеа ба дасти онҳост. Солимии ҷомеа аз таълиму тарбияи дурусти оила вобастагӣ дорад, яъне, агар оила муҳити солим

дошта бошад ва падару модар худ аз маърифати педагогӣ огоҳ бошанд, он гоҳ метавонанд фарзандони солимро тарбия намоянд.

Барои баланд бардоштани маърифати педагогии падару модар фаъолияти якҷояи мақсадноки муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ зарур аст, ки дар ҳамкорӣ бо оила ва дигар шахсон сурат мегирад ва дар асоси он дониш, маҳорат, малака, ақида, ҷаҳонбинӣ ва арзишҳои маънавӣ ҳосил мешаванд. Одатан таълиму тарбияи кӯдак ин як раванди шуурона ва ҳадафноке мебошад, ки дар раванди он на танҳо волидон ва шахсони онҳоро ивазкунанд, балки хешу таборон, муҳити атроф ва дигар гурӯҳҳои иҷтимоӣ низ нақши худро мегузоранд.

Ҳар як падару модар фарзандҳои худро дӯст медорад ва меҳоҳад, ки фарзандашон ахлоқи хуб дошта бошанд, мувофиқи маслиҳати падару модар рафтор кунанд ва шахсияти ҳамҷониба ташаккулёфта бошанд, аммо ин чиз фақат танҳо ба ҳоҳиш вобаста нест, балки барои амалӣ шудани он бояд падару модар масъулиятиро ҳис кунанд ва мунтазам роҳҳои беҳтари тарбияро истифода баранд.

Воқеан, волидон бояд нақшай муайяне дошта бошад, то тарбияи фарзандро мақсаднок ба роҳ монад. Падару модар бояд сатҳи маърифати педагогиашонро баланд бардоранд ва ба ин мақсад корҳои тарбиявиро ба роҳ монанд. Агар волидон бо донишҳои педагогӣ психологӣ мусаллаҳ шуда бошанд, он гоҳ метавонанд аз уҳдаи ҳалли масаъалҳои душвор дар тарбияи фарзандон бароянд.

Одатан аз рӯйи таҳлили адабиёти соҳавии маълум мегардад, ки бояд дар фазои оила меҳру муҳабbat, раҳмдилӣ, тозаю озодогӣ ва муомилаву муносибатҳои хайрҳоҳонаву некбинона ҳукмфармо бошад. Муоширати дурусту созанда байни зану шавҳар ва ба ҷо овардани эҳтиром аз ҷониби ҳамдигар, боиси дар шуури кӯдакон нақш бастани ин кирдорҳои нек гашта, кӯдакон низ дар навбати худ қӯшиш мекунанд ин гуна кирдорҳоро бо дигарон раво бинанд. Барои тақвияти ин суханон андешаҳои мутафаккири тоҷику форс Муҳаммад Ғазолиро ишора мекунем, ки чунин мегӯяд: «Фарзанд дар дasti падару модар амонат аст

ва дили поки фарзанд нафис асту нақшпазир, ҳар нақше, ки ба ў гузорӣ чун мушк ба худ бигирад ва чун замин пок аст, ҳар тухме, ки дар вай бикорӣ, бирӯяд. Агар тухмӣ хайру некӣ аст, ба саодати дину дунё ва падару модару муаллим дар он савоб шарик бошанд. Агар тухми бадӣ афканӣ ва ўро ба ҳолаш гузорӣ, ки ҳар чӣ ҳоҳад кунад ва бо ҳар кӣ ҳоҳад нишинад, аз вай умеди некӣ накунӣ» [6; 116]. Дар асоси гуфтаҳои Муҳаммад Газолӣ метавон ба чунин хулоса омад, ки агар фарзанд дар дасти падару модар амонат аст, пас набояд ин амонатро хиёнат кард ва хиёнат нисбати ин амонат беаҳамиятиву бемасъулиятии падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд аст. Пас падару модар ва шахсони онҳоро ивазкунандаро зарур аст, то ин ки дар тарбияи фарзанд кӯшиши зиёд намоянд.

Новобаста аз он ки Пешвои миллат муҳтарам Эмомалий Раҳмон пайваста дар суханрониҳои худ оид ба масъалаи таълиму тарбияи дурусти фарзандон ва дар руҳияи инсондӯстиву ватанпарастӣ ба воя расонидани онҳо ҳарф зананд ҳам, ҳоло ҳам падару модароне хастанд, ки ба ин масъалаи муҳим муносибати ҷиддӣ надоранд.

Мазмуни асосии Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдак” (18 марта соли 2015 № 1196) вазифа ва уҳдадориҳои падару модаро барои таълиму тарбияи фарзандон фароҳам менамояд. Вазифаи аввалиндараваи волидон фароҳам овардани шароити модӣ, молиявӣ, маънавӣ, равонӣ ва таълиму тарбияи дурусти фарзанд мебошад. Ҳамчунин, дар баробари оила, омӯзгор, давлат ва ҷомеа дар таълиму тарбияи фарзанд масъуланд. Уҳдадориҳои падару модар аз он иборат аст, ки онҳо бояд тамоми донишу малакаи худро баҳри тарбияи дурусти фарзандон равона намоянд, тамоми восита ва шароитро муҳайё созанд, то ки фарзандонашон дар шебу фарози зиндагӣ раҳгум назананд. Ҷунки мероси падар на танҳо молу мулк аст, балки тарбияи фарзанди солеҳу соҳибмаърифат мебошад, ки ҳамеша номи неки волидонро нигоҳ медорад.

Тибқи Қонуни мазкур падару модар уҳдадоранд, ки ба фарзандон номи нек гузоранд, барои саломатӣ, инкишофи маънавӣ ва ҷисмонии онҳо ғамхорӣ намоянд ва фарзандонро дар роҳи эҳтиром ба Ватан, эҳтиром ба падару модар ва арҷузорӣ ба арзишҳои милливу умунибашарӣ тарбия намоянд. Онҳо бояд ба таълим фаро гирифтани фарзандонро таъмин намуда, ба таҳсили онҳо дар муассисаҳои таълимӣ монеъ нашаванд.

Масъулияти падар ва нақши ӯ дар тарбияи фарзанд басо муҳим аст. Дар ҷомеаи имрӯза ин масъала мавзуи доғи рӯз аст. Фарзанд мероси умри одамӣ аз ҷониби Ҳудованд аст. Воқеан ҳам ғоҳе мешавад, ки волидон ба хусус падар дар бораи тақдири фарзанд амиқ ба андеша намекунанд, нисбат ба онон саҳтиранд, риояи интизомро дар ҷомеа талаб менамоянд. Падар низ баробари модар ба фарзанди хеш меҳр дорад ва бениҳоят дӯсташ медорад. Ҳадафи падар танҳо фарзандро хушахлоқ, бофарҳангӯ хирадманд тарбия намудан аст. Мутаассифона, ҳоло ҳам волидон он пойбанди таассубу ҳурофот шуда, ба таълими фарзандон, ба хусус духтарон монеъ мешаванд, духтаронро ноболиғ ба шавҳар медиҳанд. Бо сабаби аз ҷониби падару модарон омода накардани ҷавонон ба ҳаёти мустақилона бисёр оилаҳои навташкил барҳам меҳӯранд.

Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд чунин гуфтаанд: «Бояд гуфт, ки маърифати оиладорӣ, баланд бардоштани масъулияти падару модарон дар таълиму тарбияи фарзанд, омода кардани фарзанд ба ҳаёти мустақилона ва пойдории оила аз ҷумлаи проблемаҳое мебошанд, ки дикқати доимии тамоми мақомоти давлатӣ, муассисаҳои таҳсилотӣ ва кулли ҷомеаро тақозо мекунад» [118; 33, 4, 17, 155].

Ин қонуни ҳар як падару модар, омӯзгор ва шахсони ба таълиму тарбияи насли наврас машғулбударо вазифадор мекунад, ки дар назди

чамъият масъул бошанд, зеро саҳлангорӣ ва бетарафӣ дар тарбияи фарзанд ба раванди инкишофи минбаъдаи ҷанбаҳои гуногуни чомеаи мо халал ворид месозад. Дар баробари ин, дар қонуни мазкур сабт гардидааст, ки падару модар ба фаъолияти муассисае, ки фарзандашон дар он таҳсил мекунад, мусоидат намоянд бо раванди таълиму тарбия ва сатҳу сифати донишандӯзии фарзанд шинос шаванд. Ин нуктаи қонун ҳар як падару модарро водор мекунад, ки ҷараёни таҳсили фарзанди худ ва муҳити тарбиявии ӯро зери назорат бигирад ва ба тарбияи ахлоқи ҳамидаи ӯ дар баробари устоду муассисаи таълимӣ масъул бошад, вале падару модароне ҳастанд, ки боре ҳам ба муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ташриф намеоранд, таълиму тарбияро ба зиммаи муассисаҳои таълимӣ voguzor мекунанд ва дар ҳолати сар задани ҳар гуна қонуншиканӣ муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ва донишгоҳҳоро гунаҳгор мөхисобанд. Ҳол он ки волидон барои таълиму тарбияи фарзанд ҳуқуқ, вазифа ва уҳдадориҳои баробар доранд. Таъмини моддии фарзанд ва бо таълиму тарбияи нек фаро гирифтани ӯ вазифаи аввалиндарачаи оила аст. Аз нигоҳи қонун онҳо барои иҷрои ин амалҳо масъул ва вазифадоранд. Бинобар ин, қӯдак тамоми рафти муносибатҳои волидонро назорат менамояд, ки ҳар як рафтори онҳо барои ӯ намунаи ибрат мешаванд. Ин муносибатҳо мусбат ё манфианд, дар ин ҳолат аҳамият надоранд. Қӯдак мебинад, ки бо қадом роҳу тарзҳо низоъ ва мочароҳо миёни волидайн ҳаллу фасл мегарданд. Қадом сифатҳо (дағалий, дуруягӣ, меҳрубонӣ, назокат ва ғайра) бештар арзиш доранд. Ӯ дар ин миён ояндаи худро мебинад, барои муносибатҳои шахсии худ дар оянда нақша тартиб медиҳад. Ба хотири ин, ки нақши номувоғики ӯ ҳароб карда шавад, ба мақсади ба ӯ фаҳмондани он, ки бо дигар тарик низ метавон зиндагӣ кард, барои ин ба ӯ саъю қӯшиши фаровон ва таҷрибаи калон лозим аст.

Маҳз муносибати самимонаи волидон дар оила раванди таълиму тарбияро дуруст ба роҳ мегузоранд. Волидон дар тарбияи қӯдак

саҳмгузор мебошанд. Бояд волидон саъю кӯшиш намоянд, ки дар таълиму тарбия ба хатогиҳо роҳ надиҳанд. Як иштибоҳи волидон метавонанд ба равон ва шахсияти кӯдакон таъсири манғӣ расонанд.

## **1.2. Андешаҳои педагогиу психологии мутафаккирони тоҷику форс доир ба маърифати педагогӣ – психологии волидон ҳамчун омили самараҳаҳши таълиму тарбияи хонандагони синфҳои ибтидоӣ дар оила**

Дар осори мутафаккирони тоҷику форс масъалаҳои тарбияи ахлоқӣ ҷойгоҳи асосиро ишғол кардаанд. Осори онҳо пандомез буда, муаллифони онҳо ҳамчун воизони маънавиёт ва ахлоқи баланд на танҳо дар Шарқ, балки инчунин дар тамоми ҷаҳон шуҳратманд гардидаанд. Бинобар ин, таҳқиқи осори олимон ва маорифпарварони ҳалқи тоҷик ва дар навбати аввал, эҷодиёти классикҳои адабиёти тоҷику форс на танҳо аз арзиши таърихио педагогӣ бархӯрдоранд, балки инчунин барои рушди илмҳои муосири ҷамъиятӣ, аз ҷумла педагогика дорои аҳамияти бузург мебошад.

То имрӯз дар бораи тарбияи фарзанд ва муносибатҳои оилавӣ адабиёти зиёде мавҷуд аст, аммо зери андешаҳои мо, ин мавзуъ дар андешаҳои педагогӣ- психологии классикони тоҷику форс ҳам бисёр хуб ва ба маврид матраҳ шудааст, ки динамикаи муносибатҳои оилавӣ, шаклҳои муносибатҳои оилавӣ, сабабҳои ноором шудани онҳо, таҳлили намудҳои муноқишаҳои оилавӣ, тарбияи фарзанд дар руҳияи ватандӯстӣ ва ғайраро воҳӯрдан мумкин аст.

Ҷанбаи таҳқиқот дар партави андешаҳои педагогӣ-психологии мутафаккирони форсу тоҷик ба ҳаёти оилавӣ омода намудани ҷавонон, дарки тамоми нозуниҳои муносибатҳои оилавӣ, муайян ва пешгирий намудани низоъҳо ё ҷудошавӣ дар оила ва тарбияи фарзанд мебошад.

Оид ба маърифати оиладорӣ аз давраҳои қадим то имрӯз таҳқиқоти зиёде ба анҷом расонида шудааст. Оила баробари боло рафтани зинаҳои

рушди чомеа аз шакли поёнӣ ба шакли олӣ гузашт ва барои ин афкору эҷодиёти мутафаккирони тоҷику форс саҳми назарраси худро ҳам дар даврони худ ва ҳам айни замон расонида истодаанд.

Дар асоси таҳқиқоти этнографӣ дар таърихи инсоният се даваро чудо кардан мумкин аст: ваҳшӣ, баробарӣ ва тамаддун. Ҳар яке аз онҳо шаклҳои бартари доштаи муносибатҳои байни зану мард ва оиларо доштанд.

Барои марҳалаҳои аввали рушди иҷтимоӣ фоҳишагии муносибатҳои ҷинсӣ ҳос буд. Бо пайдоиши таваллуди кӯдак издивоҷи гурӯҳӣ ба вучуд омад, ки ин муносибатҳоро танзим мекард. Гурӯҳҳои мардону занон паҳлу ба паҳлу зиндагӣ карда, дар «никоҳи ҷамъиятӣ» буданд, ки як мард худро шавҳари ҳамаи занҳо медонист.

Баъдтар, оилаи пуналуани (аввалҳои асри— XIX дар гавайҳо пайдо шуд) ташаккул ёфт - издивоҷи гурӯҳӣ, ки бародарон бо занҳои худ ё як гурӯҳи ҳоҳарон бо шавҳаронашон буданд. Дар ҷунин оила алоқаи ҷинсии бародарону ҳоҳарон истисно буд. Аз ҷониби модар ҳешутаборӣ муайян карда мешуд ва ҳешутабории ҷониби падарӣ маълум набуд.

Пас аз он издивоҷи бисёршавҳарӣ ба вучуд омад: бисёршавҳарӣ, полиандрӣ. Дар давраи оилаи полиандрӣ (ваҳшоният) духтарони навзодро мекуштанд, ки ин боиси дар ҳар як қабилаҳо зиёд шудани мардон ва ҷанд шавҳар доштани занон шуд. Дар ин шароит, ки муайян кардани ҳешутабории падарӣ имконнозазир буд, ҳуқуқи модарӣ инкишоф ёфт (ҳуқуқи кӯдакон дар ихтиёри модар монд).

Бисёрзани аз сабаби талафоти зиёди мардон дар ҷангҳо ба вучуд омадааст. Мардҳо кам буданд ва бинобар ҳамин ҳам ҷанд зан доштанд. Нақши роҳбарӣ дар оила аз зан (матриархат) ба мард (патриархат) гузашт, яъне аз модаршоҳӣ ба падаршоҳӣ.

Ҳамаи ин маълумоти дар боло овардашударо оид ба давраҳои тамаддуни оила ба назар гирифта, таъсири афкору эҷодиёти мутафаккирони форсу тоҷикро оид ба пойдориу маданияти оиладорӣ ва тарбияи дурусти фарзанд ҷамъоварӣ намудаем.

Албатта, бояд қайд намуд, ки давраи асримиёнагӣ, бо як қатор хусусиятҳои иқтисодию сиёсӣ, илмию маърифатӣ, фарҳангию иҷтимоиаш дар саҳифаи таърих, дар тараққиёти тамаддуни ҷаҳонӣ нақши худро гузоштааст, ки нисбат ба давраҳои пешин ва минбаъдаи инкишофу такоммули ҳаёти иҷтимоӣ фарқ мекунад.

Дар баъзе афкору ақидарониҳои мутафаккирон лаҳзаҳоеро оид ба ҳаёти иҷтимоӣ мушоҳида кардан мумкин аст, ки басо диққатчалбӯнанд мебошанд. Аз ин хотир, шиносоӣ ба дастовардҳои маънавии ин давр қасро аз бисёр пешравию муваффақият воқиф мегардонанд. Дар афкори мутафаккирон ҳолат, шароит, вазъияти иҷтимоӣ, тарафҳои зиндагии мардум, қувваҳои гуногуни сиёсию фарҳангӣ инъикос мегарданд. Инро мо дар мисоли афкору ақидарониҳои мутафаккирони тоҷику форс хеле хуб ҳис карда метавонем.

Оила як гурӯҳи хурди иҷтимоиу психологӣ мебошад, ки аъзои он бо бастани ақди никоҳ (хештаборӣ, ҳаёти умумӣ, масъулияти маънавӣ) ба ҳам мепайванданд. Мақсади оила тақористеҳсолии ҷисмонӣ ва маънавии аҳолӣ мебошад, ки муносибатҳои онро меъёрҳои аҳлоқ ва ҳуқуқ танзим мекунанд. Асоси муносибати оиладориро никоҳ - муносибати байни зану мард ташкил медиҳад, ки дар он таваллуди фарзандон ва масъулияти саломатии ҷисмию аҳлоқии аъзои оила ҳамроҳ мешавад. Акнун афкори мутафаккиронеро, ки дар тарбияи аҳлоқии фарзандон ва муносибатҳои оилавӣ саҳми назарраси худро гузоштаанд, шарҳ медиҳем:

Абуалий ибни Сино (с. 980 – 1037) раванди тарбияро ҳамчун раванди ягона, аз ҷумла тарбияи рӯҳӣ, ҷисмонӣ, зебоишиносӣ, аҳлоқӣ, инчунин таълим додани хунар баррасӣ мекард. Дар маънои муосир, охирин тарбияи меҳнатӣ мебошад. Дар китоби “Қонуни тиб” Ибни Сино дар бораи он мегӯяд, ки «вақте кӯдак ба синни шашсола мерасад, вай бояд борои таълим ба муаллим супорида шавад. Таълим бояд тадриҷан сурат гирифта, ӯ набояд зуд ба китоб баста шавад».

Дар андешаҳои педагогии Абуалӣ ибни Сино масъалаи тарбия ва таълими кӯдакон илман асоснок карда шуда, ў дар «Тадбир–ул–манозил» ба ин масъала боби маҳсусро бахшидааст. Ба андешаи Сино дар навбати аввал кӯдакон бо таълими мактабӣ фаро гирифта шаванд. Ў идеяи таълими дастаҷамъиро пеш мегузорад, ба муқобили таълими инфириодии кӯдакон дар шароити хона мебарояд.

Унсурулмаолии Кайковус (1020-1099) ба қатори мутафаккирони пешрафтаи Шарқӣ- асримиёнагӣ тааллуқ дорад. Масъалаи тарбияи инсони комил аз ҷониби Кайковус дар ҷанбаҳои гуногун: антропологӣ, гносеологӣ, психологӣ, тиббӣ ва педагогӣ баррасӣ мешавад. Мағҳуми симои маънавии инсони ҷавонмардро Кайковус бо маънавиёти мусулмонӣ пайваст карда, консепсияи педагогии ў дар асоси талаботи ахлоқи мусулмонӣ бунёд ёфтааст, вале ин маънои онро надорад, ки ў асолат надорад ва ғояҳои худро ба таври истиснӣ дар асоси ахлоқи мусулмонӣ бунёд кардааст.

Кайковус ба тарбияи оилавӣ диққати калон дод. Оилаи хуб, ба назари ў, аз устуворӣ ва босуботии он дар зиндагӣ иборат аст. Дар тарбияи фарзандон ў ба омӯзгор маслиҳат медиҳад, ки дар бораи ҳикмат ва ҳаёти амалии пирони ботаҷриба сухбатҳои нақлӣ ва ахлоқӣ гузаронад.

Барои он ки инсон хирадманд шавад, Кайковус хонданро тавсия медиҳад. Ў масъалаи хирадро бо таҳсил алоқаманд мекунад. Ба омӯзиши дониш даъват намуда, чунин мешуморад, ки ҳар як инсон бояд ба ҷомеа нафъ орад. Таҳсил ва таълимро ў бо тарбия алоқаманд карда, тарбияи оилавиро асоси ташаккули инсони комил мешуморад. Инсон бо хислатҳои ба он хос таваллуд ёфта, дар ташаккули он нақши калонро таълиму тарбия мебозад. Ба ақидаи Кайковус, тарбия, таҳсил, таълим асоси ташаккули намунаҳои беҳтарини ахлоқ дар инсон мебошанд.

Назарияи педагогии гузаштагони худро инкишоф дода, Унсурулмаолии Кайковус ба нақши илм ва донишҳо дар ҳаёти инсон ва

чомеа аҳамияти калон зоҳир мекард. Ўқайд кардааст, ки илм ва дониш ба рафтори инсон таъсир мерасонанд, аз ин рӯ ҳар як инсон бояд саъю талош ва мунтазам донишҳоро азхуд кунад.

Таҳлили педагогӣ-дидактикаи Кайковус дар бораи он шаҳодат медиҳад, ки усули асосии тарбияи ӯ, усули мӯътақидсозӣ мебошад. Дар “Қобуснома” ӯ намунаҳои гуногун аз ҳаёт, порчаҳоро аз китобҳои одамони машҳур ва шоҳоне меорад, ки ба сифати идеал буда, барои тақлиди тарбиягиранда шоиста мебошанд.

Хусусияти педагогии асари “Қобуснома” аз он иборат аст, ки дар он қоидаҳои одии рафтори инсонро аз тариқи амсол ва ҳикам, зарбулмасалаҳо, нақлҳо, қиссаҳо оварда шудааст.

Кайковус дар баробари таҳлили меъёрҳои педагогӣ, ҳадафмандона масъалаҳои одобро ба миён мегузорад, ки меъёрҳои рафтори инсонро дар ҳолатҳои гуногуни ҳаётӣ фаро мегирад. Мутафаккир андешаҳои худро шарҳ дода, итминон дошт, ки қобилияти дуруст рафтор кардан дар чомеа ҷузъи муҳими тарзи ҳаёт аст, ки дар маҷмуъ ба педагогикаи амалий дохил карда шудааст. Дар ин замина, этикет, ҳамчун як намуди илми рафтори инсон, ҳамеша дар муносибатҳои байни мардум аҳамияти амалии худро гум намекунад, аз ин рӯ, то андозае «Қабуснома» метавонад дастури кори педагогӣ-дидактикӣ ҳисобида шавад.

Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ дар афкори педагогии худ сифатҳои неки инсониро ташвиқу тарғиб менамояд. Ў мегӯяд:

Мардӣ набувад фитодаро пой задан,

Гар дasti фитодае бигирӣ мардӣ.

Бояд қайд кард, ки дар миёни мутафаккирони форсу тоҷик Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ аз зумраи онҳоест, ки зимни изҳори афкори педагогӣ ва назарҳои педагогии худ ба ақидаҳои ахлоқии олимони юнонӣ пайравӣ накардааст, вале дар замони ӯ тарҷумаҳои таълифот ва асарҳои олимону файласуфони Юнон ба таври васеъ паҳн шуда буданд.

Афкори педагогии Рӯдакӣ аз назарҳои педагогикаи мардумӣ маншā гирифта, дар назми ў муваффақияти педагогии мардумӣ, насиҳатҳо ва пандҳои ахлоқии асри X ҷамъбаст гардидаанд.

Ба Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ таҷрибаи ҳаёт, донишҳо ва дарки орзуу омол имкон додаанд, ки ашъори баландмазмун офарад ва беҳтарин намунаи панду андарзҳоро дар шеъри худ тарғиб намояд. Панду насиҳати ў бо назарҳои мардумӣ робитаи зич дошта, тарбияи ахлоқи баланд, мубориза барои адолат, башардӯстӣ ва ғамхорӣ дар бораи ҳалқро дар насли наврас ва ҷавонон зарур мешуморад.

Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ дар афкори педагогии худ чунин ақидаро ҷонибдорӣ мекунад, ки падарон бояд ба фарзандони худ ҳунареро таълим диҳанд, ки онҳо дорои малакаҳо бошанд, аз қабили котибӣ, паҳлавонӣ, косибӣ ва ғайра. Чунин анъана дар педагогикаи мардумӣ ҷой дорад, масалан нафари бо қувваи паҳлавонӣ ба фарзанди худ ҳунари паҳлавонии худро мерос мемонад, то ки анъанаи падари худро идома дихад.

Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ на танҳо асосгузори адабиёти классикии тоҷик, балки инчунин асосгузори назарияҳои педагогии ҳалқи тоҷик мебошад. Тавре ки сарчашмаҳои адабӣ шаҳодат медиҳанд, ў зиёда аз як миллиону сесад ҳазор байт таълиф кардааст, ки назар ба байтҳои Абулқосими Фирдавсӣ ҷандин маротиба бештар аст. Дар доираи шеърҳои ў ҷанбаҳои зиёди тарбия, аз ҷумла ватандӯстӣ ва дифои марзу бүм, инъикос ёфтаанд. Мутаассифона, то замони мо танҳо ашъори парокандай ин мутафаккир омада расидааст, ки айни замон барои хонандагон дастрас мебошад.

Рӯдакӣ нақши инсонро ҳамчун омили муҳим дар такмили шахсияти инсон баррасӣ мекунад. Ба ақидаи ў, ҳар як инсоне, ки дорои чаҳор чиз аст, хушбахт мебошад:

Чаҳор чиз мар озодаро зи ғам бихарад,

Тани дурӯсту ҳӯи неку номи неку хирад.

Ҳар он, ки эзидаш ин ҳар чаҳор рӯзӣ кард,  
Сазад, ки шод зияд ҷовидону ғам нахӯрад.

Абдулқосим Фирдавсӣ низоми назарияҳои педагогии худро дар манзумаи «Шоҳнома» баён кардааст. Дар низоми дидгоҳҳои педагогии ӯ ақл, ба истиснои Ҳудои Қодир, аз ҳама чиз болотар аст. Дар дидгоҳҳои омӯзгории ӯ чунин андешаҳо, ба монанди моҳияти (маънои) инсоният, имон ба қудрати далерӣ, иродай созандай инсон, инсондӯстӣ, муҳаббати бузург ба инсон, ҳимояи манфиатҳои омма, даъвати золимон ба меҳрубонӣ ва корҳои нек, зебоии маънавӣ, тозагии ахлоқӣ ҷойи маҳсусро ишғол мекарданд. Асарҳои Абулқосим Фирдавсӣ на танҳо намунаи доруҳое мебошанд, ки рӯҳро тақвият медиҳанд, балки табобати руҳи инсон низ мебошанд. Вай дар низоми педагогии худ унсурҳои зерини пешбарандай тарбияи қӯдаконро муайян мекунад: қӯдакро ба бекорӣ ёд надиҳед; қӯшиш кунед, ки ба қӯдак зирақӣ ва кордониро омӯзонед; ба ӯ дар вақти лозима донишеро таълим диҳед, ки асоси камолот ва муваффақият мебошад. Таълимоти педагогии Фирдавсӣ тарбияро аз рӯзи таваллуди қӯдак то қалонсолӣ фаро мегирад.

Агар ба мазмун ва муҳтавои ҳамаи китобҳои “Шоҳнома”-и то Абулқосими Фирдавсӣ ва худи “Шоҳнома”-и Абулқосим Фирдавсӣ дикқат диҳем, пас зоҳирان ба назар мерасад, ки “Шоҳнома” аз маҷмуаи достонҳои ҳарбӣ, лирикӣ ва нақлу ривоятҳои гуногуни паҳншуда иборат аст, ки дар онҳо афкори тарбиявӣ ва бо таъбири имрӯза, дидгоҳҳои педагогӣ фаро гирифта нашудаанд, гарчанде ки бо чунин ақида розӣ шудан мумкин нест. Ҳар гуна асари бадеӣ, ки новобаста аз жанр ва мавзуъ эҷод шудааст, дорои ҷанбаи тарбиявӣ буда, хонанадаро дар ягон ҷанбаи тарбия таълим медиҳад.

Инсон аз муҳити иҷтимоӣ таҳти робита бо дигарон таҷрибаҳои зиндагӣ, тарзи муомила, ҳарфзаниӣ, тафаккуру ақидаронӣ ва монанди онҳоро ёд мегирад. Барои инкишофи инсон воситаҳои иҷтимоӣ, пеш аз ҳама, оила, муассисаҳои таълимию тарбиявӣ, воситаҳои ахбори омма ва ғайраҳо муҳим арзёбӣ мегардад. Асоси таълиму тарбияи қасбии

педагогикаи миллӣ ин тайёр намудани мутахассисон барои фаъолият дар шароити татбиқи таҳсилоти босалоҳият маҳсуб меёбад, ки омодаанд дар ташаккулёбии инсон ва ба «нуқтаи назари иҷтимоию маданий ҷаҳон дар иттиҳод ва гуногуни табиат, ҳалқҳо, фарҳангҳо ва динҳо» мебошад, [126; 14].

Саъдии Шерозӣ дар “Бӯстон”-и худ дар таълиму тарбияи фарзанд чунин мефармоянд:

Ҳар он кас, ки гардан ба фармон ниҳад,  
Басе бар наёяд, ки фармон диҳад.  
Ҳар он тифл, к-ӯ ҷаври омӯзгор,  
Набинад, ҷафо бинад аз рӯзгор.  
Писарро накӯ дору роҳат расон,  
Ки ҷашмаш намонад ба дасти қасон.  
Ҳар он кас, ки фарзандро ғам нах(в)арад,  
Дигар кас ғамаш хурду бадном кард [123; 46].

Муҳолифатҳои ботинӣ дар заминаи “норозигӣ ба худ” пайдо мешаванд ва ба ангезонандай инфириодии одам, вале зоҳирӣ - бо қувваи ҳавасмандгардонӣ аз берун бо муносибати бо дигарон, ҷомеа, табиат ба миён меояд. Яке аз муҳолифатҳои асосии ботинӣ ба шоҳаҳо ҷудошавии байни пайдошавии талаботи нав ва имконпазирии қонеъгардонии онҳо мебошад.

Фаъолияти маданий ҳамчунин асоси ташаккули арзишҳои ахлоқии насли наврас ҳамчунин андешаҳо оид ба фаъолияти омӯзгор дар осори мутафаккирони тоҷик Форобӣ, Ибни Сино, Муҳаммад Ғазолӣ ва дигарон низ хеле баланд инъикос ёфтаанд. Ҷалолиддини Балхӣ – намояндаи бузурги адабиёти асри XIII нақши омӯзгорро дар шеъри зерин инъикос намудааст, ки аҳамияти беназир дорад:

Ҳеч қас аз пеши худ чизе нашуд,  
Ҳеч оҳан ҳанҷари тезе нашуд.  
Ҳеч мавлоно нашуд Мавлои Рум,

То муриди Шамси Табрезӣ нашуд.

Дар осори Лоҳутӣ таълиму тарбия ва озодии занон мавқеи маҳсус дорад. Ӯ на танҳо фаъолияти иҷтимоии занону духтарон, балки дили пурмehr ва шавқу муҳаббат, лутфу меҳрубонӣ, навозишу ғамхорӣ ва дигар хислатҳои онҳоро тавсиф намуда, мавқеи онҳоро дар ҷамъият нишон додааст. Лоҳутӣ занону духтаронро ба ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ даъват намуда, тавсия додааст, ки ҷодари сиёҳро партофта ба мактаб раванд ва илму дониш омӯзанд. Ҷуноне, ки дар як шеъри ҳуд мегӯяд:

Тарки ҷодар қуну мактаб бираву дарс бихон,

Дониш омӯзу зи авзои ҷаҳон огоҳ шав.

Ҳирад омӯз пайи тарбияи миллати ҳеш.

Ҷиду ҷаҳде бинамо, чун дигарон модарвор [3; 37].

Оид ба фалсафаи таълимоти асри XXI педагоги барчаста ва шинохтаи рус Б.С. Гершунский чунин овардааст: «Омӯзгор, пеш аз ҳама, мутафаккирест, ки масъулияти ба камол расидани шахсро, ба ӯ бовар намудаанд, ба уҳда дорад. Инчунин ӯ масъули он аст, ки то ҳар яке аз толибилмон дорои чунин нерӯи зеҳнӣ, маънавиёт ва дигар хислатҳои начибе гарданд, ки то тавонанд ояндаи тараққиёти мамлакат ва тамоми башариятро таъмин намоянд» [38; 96].

Ҳамин тариқ, бо чунин мазмун метавон мисолҳои зиёдеро аз мавқеи олимон ва мутафаккирон оид ба нақши омӯзгор овард, вале дар доираи як рисола гирд овардани ҳамаи ин мисолҳоро зарур нашуморидем ва дар бораи нақши омӯзгор, тарзи ташкили ҷараёни таълим ва муносибати волои педагогии омӯзгор ва донишҷӯ дар ин раванд гуфтаҳои олимон ва мутафаккирони болозикрро овардан ба мақсад мувофиқ донистем.

## ХУЛОСАИ БОБИ ЯКУМ

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдак” (18 марта соли 2015 № 1196), яке аз муҳимтарин қонун дар шароити

феълии чумхурӣ ба шумор меравад ва аз дуруст истифода бурдани он ва механизми татбиқи он ба тарбияи насли оянда вобастагии ногусастаний дорад.

Дар баробари ҷаҳонишавӣ се рукни асосӣ - оила, мактаб ва ҷомеа ҳамчун ниҳоди муҳим дар тарбияи инсони комил саҳми арзанда дорад. Аз ин лиҳоз, он ҷизе, ки оила тарбия менамояд, онро мактаб ва ҷомеа тарбия карда наметавонад, яъне он ҷизе, ки мактаб ва ҷомеа тарбия мекунад, онро оила тарбия карда наметавонад. Бинобар ин, ин се муассиса дар ҳамbastagӣ kӯdakonro дуруст тарбия карда метавонанд.

Маҳз таҷрибаи оиладорӣ нишон медиҳанд, ки бештари волидон дар тарбияи психологӣ-педагогии kӯdakon, ҳаёти шахсӣ ва муносибатҳои оилавии худ нотавон мемонанд. Ҳамин тавр, барои баромадан аз ин вазъият ба падару модар дар баланд бардоштани сатҳи фарҳанги педагогӣ ва тарбияи мақсадноки оила kӯmак расонидан лозим меояд, яъне:

- аз байн бурдани нобоварӣ ба қувва ва имконияти худ дар раванди тарбия;
- мӯтадил гардонидани ҳаёти шахсии худ;
- беҳтар кардани шахсияти фарзанд ба воситаи тарбияи инсондӯстӣ дар онҳо;
- кам кардан ва пешгирий намудани ҳодисаҳои манғӣ дар оила, яъне ҳодисаҳои манғии иҷтимоӣ дар ҷамъият, ки натиҷаи кори сусти раванди таълими доир ба педагогикунонӣ ва психологикунони иҷтимоӣ ва фазои хурди оилавӣ мебошад.

Дар зери мағҳуми фарҳанги педагогии волидон омодагии педагогӣ ва пухтагии онҳо ҳамчун тарбиядиҳанда фаҳмида мешавад, ки он дар ҷараёни тарбияи kӯdak натиҷаи мусбати воқеӣ медиҳад.

Фарҳанги педагогӣ як қисмати таркибии фарҳанги волидон ба шумор меравад. Дар луғати «Тарбияи оилавӣ» фарҳанги педагогии волидон ҳамчун қисми таркибии умумии фарҳангии инсон, ки дар он

тачрибаҳои ҷамъиятии шаҳс оид ба тарбияи кӯдак дар оила таҷассум гардидааст, муайян мешавад.

Оила ҳамчун ячейкаи асосии ҷомеаи шаҳрвандӣ дар рушду ташаккулёбии насли наврас бузургтарин мактаби маънавӣ мебошад, ки дар тарбияи ахлоқи ҳамида, рафтору гуфтори нек, муоширату муносибати фарзандон саҳми арзанда дорад. Симои маънавии падару модар ва ибрати шахсии онҳо, муносибати байни модару падар ва фарзандони аҳли оила бузургтарин мактаби устувори зиндагӣ аст.

Бинобар ин, саводнок будани волидон низ дар шахсияти кӯдакон таъсир мерасонад. Волидон дар ҷараёни таълим ин омилҳоро ба инобат гиранд:

- муоширати самарабаҳшро ба кӯдак нишон диханд;
- бо кӯдакон ҳар гуна ахбороти номатлубро муҳокима намояд;
- ҳатоғиҳои кӯдаконро дар вақташ ислоҳ намоянд;
- волидон муносибатҳои эмотсионали мусбиро ба фарзандаашон нишон дода тавонанд;
- бо кӯдакон дуруст муносибат намоянд;
- ҷаҳонбини онҳоро васеъ намоянд;
- дар кӯдакон ҳисси масъулиятшиносӣ, худшиносӣ ва хештаншиносро бедор намоянд.

Маҳз оилаи солим шарти асосии рушди ҳаматарафаи кӯдак мебошад. Кӯдак дар шароити хуб, солиму бардам ба воя мерасад. Ӯ дар ҷомеа низ меъёрҳои муайяншударо риоя намуда, шахсияти баркамол тарбия мейёбад, зеро таҳкурсии асосии комёбии шахсияти кӯдак аз оила маншаъ мегирад.

**БОБИ П. ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯИ НАВИ  
ФАҶОЛГАРДОНИИ РАВОБИТИ ОИЛА ВА МУАССИСАИ  
ТАЪЛИМИ ҲАМЧУН ОМИЛИ САМАРАБАХШИ ТАЪЛИМУ  
ТАРБИЯИ ХОНАНДАГОНИ СИНФҲОИ ИБТИДОЙ ДАР ОИЛА**

**2.1. Омӯзиши вазъи фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ оид  
ба маърифати педагогӣ – психологии волидон дар шароити муосир**

Аз давраҳои қадим мардуми мо ба таълиму тарбияи фарзанд аҳамият дода, барои дар руҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ, донишандӯзиву маърифатпарварӣ, ҷавонмардиву нақӯкорӣ ва ахлоқи ҳамида тарбия намудан ва ба воя расидани онҳо кӯшиш мекарданд.

Ин буд, ки тули солҳо хонаводаи тоҷик ҳазорон фарзандони фарзонаро ба камол расонидааст, ки онҳо барои ҳалқу ватани хеш ва тамаддуни башарият саҳми арзандаи худро гузоштаанд. Мутаассифона, ҷанги шаҳрвандӣ ба тамоми соҳаҳои ҷомеа таъсири манғӣ расонид, ки яке аз онҳо ба вучуд омадани беътиноии падару модарон нисбат ба таълиму тарбияи фарзанд гардид. Аз таълиму тарбия канор мондани баъзе аз қӯдакон, наврасон, ҷавонон боиси паст гаштани сатҳи этика, ҷалб гардидани онҳо ба ҳар гуна ҳаракату ҳурофотпастӣ, қонунвайронкунӣ, даст задан ба корҳои номатлуб ва ғ. гардид.

Дар марҳилаи ҳассос ва муборизаҳои ошкору ниҳони нерӯҳои гуногун, ки кишвари азизамон дар ҳалқаи оташ қарор дошт, бадҳоҳон меҳостанд Тоҷикистонро - бо дастони фарзандони гумроҳаш аз байн бибаранд ва ин ашхос тавонистанд, фарзандони як модарро дар ду сангари ба ҳам муқобил қарор диҳанду падарро ба писар ва бародарро ба бародар душман созанд, ки дар натиҷа ҷавонони зиёде ҳалок гардианд. Ба баҳти мо дар ҳамин лаҳзаи тақдирсоз Ҳудованд сарвареро ато кард, ки ў Тоҷикистон ва тоҷикистониёнро аз вартаи нобудӣ раҳонид ва аз рӯзи аввал таълиму тарбияро дар ҷойи аввали сиёсати пешгирифтаи худ гузошт. Ҳамин тариқ, вазъи фаъолияти муассисаҳои

таълимии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар мадди аввал гузошт. Маҳз, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Соҳаи маорифро яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлат» шуморида, дар Паёми худ ба Мачлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (23.01.2015) қайд намудаанд: «Бо дарназардошти вазъи ҷаҳонии имрӯза изҳор медорам, ки мактабу маориф инчунин омили муҳимтарини амнияти миллӣ низ мебошад, зоро дар ҷаҳони пуртазоди имрӯза фақат насли наврасе, ки дониш ва касбу ҳунарҳои замонавиро хуб аз худ кардааст, метавонад дар оянда рушди босуботи иқтисодии қишварро таъмин намояд. Омӯзгор дар меҳвари соҳаи маориф қарор дорад ва сатҳу сифати дониши шогирдон ва тарбияи шоистаи онҳо маҳз ба донишу таҷриба, малакаву маҳорати касбӣ, усули таълим ва дигар паҳлуҳои фаъолияти шаҳсии омӯзгор вобастагии қавӣ дорад» [118; 33].

Дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» нахустин бор ба мақоми омӯзгор боби алоҳида бахшида шуд. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки омӯзгор дар ҷомеаи мо мақоми хосса дорад.

Ҳамин тариқ, бояд ҳар як муассисаҳои таълимии ҶТ барои саводнок намудани волидон ҷораҳои заруриро андешанд, чунки ин муассисаҳо метавонанд раванди таълиму тарбияро дуруст ба роҳ гузоранд.

Дар Тоҷикистон пас аз соҳибистиқлолӣ ҷунин имконоте ба миён омад, ки таҷрибаи дигар мамлакатҳоро андӯхта, муфидтарини онҳоро дар муассисаҳои таълими ҷорӣ намоем.

Ҳамин тавр, фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти ҶТ дар раванди таълим бояд тағиироту навгониҳо ворид намояд. Зимни равандҳои таълим ду масъалаи муҳимми педагогикӣ ба назар гирифта шудааст: омӯзиши таҷрибаи навини педагогӣ; татбиқи амалии навгониҳои педагогию психологӣ.

Дар натиҷа раванди таълим ба таври назариявӣ ва амалӣ бо чунин равиш тавсса мейбад:

- а) таҳияи мундариҷа;
- б) усул ва шаклҳои нави таълиму тарбия;
- в) татбиқ ва пахн кардани таҷрибаи педагогӣ;
- г) татбиқи технологияи нави идораи муассисаҳои таълимиӣ ва дар онҳо гузаронидани озмоишҳои педагогӣ ва ғайра.

Дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ду омили асосӣ ба инобат гирифта мешавад: омилҳои объективӣ - ба вучуд овардани шароити инкишофи фаъолиятҳои нави замонавӣ ва татбиқи натиҷаҳои он; омилҳои субъективии алокаманд ба равандҳои таълимиӣ ва омодагиҳои он оид ба фаъолияти нави таълимиӣ.

Ин омилҳо аз ҷониби муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ҷорӣ карда мешаванд. Ҳар як муассиса ин омилҳоро вобаста ба меъёрҳои худ истифода мебаранд. Ҳангоми ҷорӣ намудани фаъолияти нави таълим бояд волидон ба ин раванди нави таълимиӣ шинос бошанд. Барои беҳтар шудани вазъи фаъолияти муассисаҳои таълимиӣ, қонунҳо, дастурҳо ва талабот қабул карда шуданд. Ҳар як қонуни қабулшуда, аз омӯзгорону волидон талаботи навро талаб мекунанд. Ҳангоми риоя накардани ин қонунҳо мувофиқи Кодекси ҶТ ҷазо дода мешавад. Муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ бояд конференсияҳо ва ҷаласаҳо дар байнӣ волидону хонандагон ташкил намоянд. Ҳангоми баргузор гардиданӣ ин ҷаласаҳо моҳияти ҳар як ҷузиёти қонунҳо ба волидон муҳокима карда мешавад.

Замони муосир замони татбиқи техникаю технология буда, аз ҳар як фарди ҷомеа тақозо менамояд, ки тартиб ва истифодаи технологияи иттилоотию коммуникатсиониро тавонад.

Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар суханронии худ дар вохурӣ бахшида ба муҳокимаи лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи

фарзанд» чунин гуфта буд: «Имрӯз, ки мо дар чомеаи ҳуқуқбунёд ва дуняви зиндагӣ мекунем, таълиму тарбияи насли наврас мақсаду мароми асосии сиёсати пешгирифтai давлату ҳукумат буда, рушди ояндаи чомеаро бе тарбияи дурусти он душвор мегардонад» [61; 31].

Тайи солҳои охир мушоҳидаҳо нишон доданд, ки аз фориғболиву бемасъулиятии баъзе падару модарон ҷараёну равияҳои ифротгаро истифода бурда, кӯшиш мекунанд, ки ба ҷаҳонбинии кӯдакону ҷавонон таъсир расонанд. Аз ин рӯ, ба хотири ояндаи миллат, интихоби роҳи дурусти таълиму тарбия ва бештар гардонидани масъулияти падару модар зарурати қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи масъулияти падару модар” ба миён омад, ки мақсади он пурзӯр намудани масъулияти оила дар таълиму тарбияи фарзанд, дар руҳияи инсондӯстӣ, ифтихори ватандорӣ, эҳтироми арзишҳои миллӣ, умушибашарӣ ва фарҳангӣ, инчунин ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои фарзанд мебошад” [61; 25].

Қонуни ҶТ «Дар бораи маориф» (2004) самтҳои гуногуни маълумоти умумӣ ва раванди омӯзиши волидонро дар шароити демократиунонии ҳаёти чомеа муайян кард, ки Консепсияҳои миллии маълумот ва тарбия ҳамчун руқнҳои асосии он барои дар амал ҷорӣ намудани маърифатнокӣ ва одобу ахлоқи ҳамида аз ҷониби падару модарон барои фарзандон шароиту имконияти мусоид фароҳам оварданд.

Ҳамин тарик, дар соли 2020 дар ноҳияи Лахш 66 муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, 5 мактаб-интернати ҷумҳуриявӣ, 2 муассисаи таҳсилоти иловагӣ, 4 муассисаи томактабии давлатӣ, 3 муассисаи томактабии хусусӣ ва 1 маркази инкишофи кӯдакони хусусӣ фаъолият дошт, ки шумораи умумии муассисаҳои таҳсилоти умумӣ дар зинаҳои таҳсилот чунин буд: а) зинаи ибтидой- 5 муассисаи таълимӣ б) зинаи асосӣ-11 муассисаи таълимӣ в) зинаи миёна-37 муассисаи таълимӣ.

Дар таълимгоҳҳои ноҳияи Лахш 1713 нафар омӯзгорон, аз ин 1184 нафар занон, ба кори таълиму тарбия машғуланд, ки аз онҳо:

- бо таҳсилоти олии омӯзгорӣ-1059 нафар (658 нафар занҳо);
- бо таҳсилоти олии нопурра-186 (151 нафар занҳо);
- бо таҳсилоти миёнаи маҳсус- 468 нафар (395 нафар занҳо)

Тахассуснокии омӯзгорони муассисаҳои таълимӣ чунин аст:

- бо тахассуси олӣ – 371/205 нафар;
- бо тахассуси якум – 406/302 нафар;
- бо тахассуси дуюм – 202/150 нафар;
- бе тахассуси муқаррарӣ – 734/527 нафар

Чиҳати ислоҳи камбудиҳо ҳамкории мактабу оила дар таълиму тарбияи фарзанд, пешгирии шабгардӣ, бозоршинӣ, берун аз мактабмондан ва ба ҷиноят даст назадани ноболигон ба роҳбарони муассисаҳо, омӯзгорон, кумитаи падару модарон супоришҳои ҷиддӣ ба миён гузашта мешаванд.

Дар давраи таътили моҳи январи соли 2020 ва оғози соли таҳсили 2020-2021 аз рӯйи тақвими тартиб додашуда, дар мактабҳои ноҳия маҷлисҳои умумии падару модарон бо иштироқи кормандони шуъбаи маориф, раисони маҳаллаҳо ва сарпарастон доир гардида, оид ба роҳҳои тарбияи насли наврас маърӯзаҳо дар мавзуъҳои «Мазмун ва муҳтавои Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд аз нигоҳи имрӯза», «Ҳамкории падару модар бо маъмурияти муассиса дар гузаронидани ҷорабиниҳои берун аз мактабӣ», «Нақши падару модар, омӯзгор ва ҷомеа дар ташаккули шаҳсият» ва ғайраҳо шунида муҳокимаронӣ карда шуд. Ташкилу гузаронидани ҳамин гуна ҷорабиниҳо ба болоравии ҳисси масъулияти падару модарон дар муҳайё сохтани шароитҳои таълимии хонаводагӣ, пурзӯр намудани назорат дар оила ва мактаб мусоидат намуда истодааст. Дар аввали соли таҳсили 2020-2021 ба муассисаҳои таълимии ноҳия 140 нафар хонандагон, аз ҷумла духтарон ба зинаи сеюми таҳсилот фаро гирифта шуданд. Дар моҳи майи соли 2020 дар 7 ҷамоати шаҳраку дехоти ноҳия семинар-машваратҳои сайёр гузаронида шуд, ки дар он

шахсони рӯзгордида даъват гардида, аз таҷрибаи ҳаётии худ доири тарбияи дурусти фарзандон баромад намуданд. Рӯзҳои шанбеи ҳар ҳафта дар муассисаҳои таълимии ноҳия «Рӯзи падару модарон» эълон шудааст, ки дар давоми соли 2020 1023 нафар падару модарон ба дарсҳои фарзандонашон иштирок намуданд. Бахшида ба Иди модарон озмуни иншои беҳтарин дар мавзуи «Модарон олиҳаи якто» дар байни хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳия ҷамъбаст гардида, ғолибон бо ифтихорномаю тухфаҳо сарфароз гардонида шуданд.

Ҳамин тарик, вазъи фаъолияти муассисаҳои таълимӣ дар ҶТ барои маърифати педагогӣ-психологии волидон дар ҳар як мактаб ба таври гуногун сурат мегирад. Ваъи фаъолияти муассисаҳои таълимӣ Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба таври муҳтасар шарҳ медиҳем. Муассисаҳои шаҳри Душанбе 100, 70, 10, 94, 86 ва н. Лаҳш 14, 12, 32, 42, 55 ҳам ба қатори мактабҳои дигар доҳил мешавад, ки дар замони мусир ба системаи маорифи Тоҷикистон ворид гардидааст. Дар рӯзҳои муайян омӯзгор ҳафтае ду бор як соатӣ дар хизмати хонандагон мебошад. Волидон аз фаъолияти фарзандонашон ҳамеша огоҳ карда мешаванд, ки ин далели ҳамкории дучониба буда, дар рафти таълиму тарбия аҳамияти муҳим дорад. Дар вақтҳои холигӣ хонандагон бо бозиҳои варзишии шоҳмот, теннис, футбол, баскетбол ва волейбол машғул мешаванд.

Ба хонандагон баъди ҳар як чоряки вақти таълимӣ табели пешрафт бо баҳоҳо ва имзои роҳбари синф пешниҳод мешавад. Волидон бо ин натиҷаҳо шинос шуда, ба онҳо имзо мекунанд ва бо муаллимон машварат мекунанд. Баъди ҳар марҳилаҳои хониш ба хонандагон «Комёбинома» дода мешавад. Матни «Комёбинома» бо забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ чоп карда мешавад, ки ин амалҳои мазкур навғонӣ дар ин мактабҳо мебошанд. Ҳамаи фаъолияти таълимӣ ва тарбиявии хонандагон дар зери назорати доимии муаллимон ва волидон мебошад.

Дар ҳар як мактабҳои номбаршуда волидон ба гурӯҳҳои тайёрӣ, яъне “Волидони беҳтарин” ба тарики санчишу озмун интихоб карда мешаванд. Барои ин гурӯҳҳо дарсҳои иловагӣ ташкил карда мешавад.

Даври аввали озмун барои волидону хонанда дар дохили мактаб гузаронида мешавад. Дар ин озмун зиракию ҳушёри волидон низ ба мурохида мерасад. Дар ин озмун чунин шартҳо аз тарафи волидон ичро карда мешавад. **Шарти озмун чунин аст:**

- а) волидон бояд маҳорати нақл кардани афсонаро донанд;
- б) бо фарзандаш ягон намуди фаъолиятро ичро кунад;
- в) иншо дар бораи “Ватан”, “Инсондӯстӣ”, “Масъулиятшиносӣ”, “Меҳнатдӯстӣ”, “Истиқлолият”, “Тарбия” ва ф;
- г) саволҳои муҳтасар аз тарафи довар ба волидон пешниҳод мегардад ва ф.

Ҳамин тариқ, волидоне, ки дар ин озмун ғолиб мегарданд, бо мукофотҳо қадр карда шуда, “Волидони беҳтарини сол” эълон мегардад. Ин гуна озмунҳо шавқи волидонро барои ҳамкорӣ нисбати мактаб зиёд мегардонад. Масъалаи дигар дар мактабҳои таълимӣ ин - раванди қасбинтиҳобкуни хонандагон ба шумор меравад, яъне барои ҳатмкунандагони синфҳои 3 дар вақти таътили тобистона ду ҳафта дарси қасбинтиҳобкуни гузаронида мешавад. Моҳи сентябр ба онҳо анкетаи қасбинтиҳобкуни дода мешавад. Баъдан оид ба қасбинтиҳобкуни суҳбату машварати хонандагон ва роҳбарони синф гузаронида мешавад. Марҳилаи сеюми суҳбати хонандагон оид ба интиҳоби қасб дар якҷоягӣ бо падару модарон ва роҳбарони синф гузаронида мешавад. Баъди ба мувофиқа омадани хонанда бо падару модар оид ба интиҳоби қасб, барои омода намудани хонандагон ба супоридани имтиҳонҳои дохилшавӣ ба макотиби олӣ, ба муаллимони фанҳои гуногун супоришҳо дода мешавад. Умуман, дар ин муассисаҳо усулҳои фаъоли таълим ба роҳ монда шуда, раванди таълиму тарбия хело ҳуб ҷараён мегирад.

Ҳамчунин, байни хонандагон маҳфил ва озмунҳои гуногун ба монанди: «Изобретатели и изобретения», «Кто хочет стать миллионером», «Наш родной край», «Празник хлеба», «Поло чудес» дигар озмунҳо гузаронида мешавад. Чунин озмунҳо байни воолидону

омӯзгорони мактаб низ гузаронида мешавад. Барои мисол озмуни «Ки аз ҳама оқилтар» дар байни волидону омӯзгорон гузаронида мешавад, ки ғолибон ҳатман ҳавасманд гардонида мешаванд ва чунин озмунҳо боиси ҷаҳду талоши волидону омӯзгорон ва хонандагон гардида фаъолияти онҳоро пурсамар мегардонад. Ҳамин тавр, муассисаҳои шаҳри Душанбе 100, 70, 10, 94, 86 намунаи беҳтарини мактаби таҳсилоти умумӣ аст, ки волидону омузгорон ва хонандагони донишманду лаёқатмандро тарбия намуда, дар рушди соҳаи маорифи Тоҷикистон саҳми босазо мегузорад.

Таҷрибаи таҳқиқотӣ аз тариқи озмоишҳои педагогӣ нишон медиҳад, ки ба кори эҷодӣ ва самаранок ташкилу гузаронидани соатҳои тарбиявӣ, мувофиқи нақшай пешакии иловагӣ тарҳрезӣ намудани дарсҳои ҳозирзамон, аз қабили дарс-озмун, дарс-конфронс, дарси ҳамгиро, дарси ҷамъбастӣ, дарси ҳисботи эҷодӣ, дарс-саёҳат, дарс-викторинаи илмӣ, дарс-мубоҳиса, дарс-мусобиқа, дарс-семинар, дарси ҳозирчавобон, дарси саволу ҷавоб, дарсҳои санчишӣ, дарсҳои лабораторӣ, дарси таҷрибавӣ ва дарсҳои амалӣ, таъмини иштироки хонандагони лаёқатманд ба маҳфилҳои «Дониш», «Техникони наврас», «Табиатшиносони наврас», «Адибони наврас», «Дастони моҳир», «Ихтирокорони наврас», «Санъаткорони наврас», мақсаднок ташкил намудани ҳафтаҳои фанӣ, озмуну мусобиқаҳои варзишӣ, воҳӯрӣ бо мутахассисони касбӣ, духтурон, муҳандисон, ихтироъкорон, варзишгарони номдор, санъаткорони касбӣ, олимону шоирон, соҳибкорони ватаниӣ, таҷлили ҷашнвораҳои муҳимми таъриҳӣ, зодрӯзи олимону шоирон ва нависандагону ходимони барҷастаи илму фарҳанг вобаста ба дарназардошти ҳусусиятҳои синнусолӣ, инфиродӣ, равоншиносӣ ва майлу рағбати касбинтиҳобкунии хонандагон ҳамчун маълумоти амиқи иловагӣ ба рушду такомули малака, маҳорат ва қобилияти донишандӯзиву маърифати шогирдон оварда расониданд. Мутаассифона, дар ҳаллу фасли тарбияи маънавии мактабиён то ҳанӯз баъзе мушкилот дар ҷараёни таълиму тарбия ҷой доранд, ки дар бартараф намудани онҳо мо ҳамагон – муҳаққиқон, омӯзгорону

маорифчиён, падару модарон ва ахли чомеа бояд дар ҳамкории зич амал намуда, ба масъалаҳои зарурии зерини мактабу маориф эътибори чиддӣ дидҳем:

- баланд бардоштани мақоми Кумитаи падару модарон ва Ассоциатсияи волидону омӯзгорон, ки дар бисёре аз таълимгоҳҳои кишвар фаъолият намуда, танҳо ба ном вучуд доранд;
- барои тарбияи маънавии наврасону ҷавонони лаёқатманд тавассути озмунҳо ва маҳфилҳо, санҷидани корҳои эҷодии хонандагон ва навғониҳои омӯзгорону устодони эҷодкор перомуни фаъолияти роҳбарикунандай ассоциатсияи омӯзгорони эҷодкор;
- ба танзим даровардани мувофиқати нақшаҳои таълимӣ, барномаҳо, китобҳои дарсӣ, дастуру рисолаҳои илмӣ-методӣ ва ҳуҷҷатҳои меъёриву ҳукуқӣ зимни талаботи ислоҳоти соҳаи маориф;
- аз нав эҳё намудани Шурои падару модарон ва баланд бардоштани сатҳи маънавию маърифатомӯзии волидон;
- барои пешгирӣ намудани ҳолатҳои ҷинояткориҳои ноболигон ва вазъи муҳолифатомези наврасону қӯдакони таълимгоҳҳо ташкилу гузаронидани воҳӯрии мактабиён бо намояндагони мақомоти қудратӣ дар ҳузури волидони хонандагон;
- мукаммал гардонидани мазмун, мундариҷа ва усулҳои озмоишиӣ-таҳқиқотӣ вобаста ба шароити маҳалли мавҷудияти таълимгоҳҳо ва ҳусусияти фарқкунандай онҳо;
- мувофиқи озмоишиҳои педагогӣ ва нишондоду дастовардҳои мактабҳои такягоҳӣ ба минбари таҷрибаи пешқадам пешниҳод намудани татбиқи роҳу усулҳои инноватсионии таълиму тарбия;
- мувофиқи нақшаҳои иловагии тарбиявӣ таҳқим бахшидан ба мазмуну мундариҷаи соатҳои тарбиявӣ, дарсҳои ҳозиразамони эҷодӣ, дарс-конфронтс, дарс-семинар, викторинаҳои илмӣ, маҳфилҳои адабӣ, озмунҳои технологӣ, маҳфилҳои фаннӣ ва ғайраҳо;

- фарогирии пурраи наврасони душвортарбия ба мактабҳои маҳсуси ҷумҳурияйӣ;
- ба роҳ мондани усулҳои фаъоли таълим, ҳамгиро ва тафриқа, тариқи истифодаи технологияи компьютерӣ ва инноватсионӣ дар партави ислоҳоти соҳаи мариф;
- ташкили осорхонаҳо ва гӯшаҳои таърихиву кишваршиносӣ ва ҳарбиву ватандӯстӣ барои таҳқими худшиносӣ ва пойдории анъанаҳои миллӣ перомуни экспедитсияи ҷумҳуриявии Созмони талабагӣ «Тоҷикистон – кишвари азизи ман».

Ба муҳити таълимие, ки омӯзгор ва хонанда фаъолият мекунанд, бояд талаботи зерин ичро карда шаванд:

1. Барои бехуда нагузаштани вакт дар ҷойҳои корӣ, ҳангоми дарс ва берун аз он фароҳам кардани шароити мусоид;
2. Мутобиқи талабот муҷаҳҳаз кардани кабинетҳои таълимӣ ва озмоишгоҳҳо, бо маводҳои таълимӣ, асбобҳои техникию технологии таълим, ҷо ба ҷо намудани маводҳои таълимӣ;
3. Нигоҳдорӣ, ҳифзи воситаҳои аёни таълим, маводи тақсимшаванда, воситаҳои ёрирасон ва адабиёти таълимию методӣ аз осебпазирӣ;
4. Таъмин намудани шароити гигиенӣ дар кабинет ва озмоишгоҳҳо ва риояи талаботи зебоипарастӣ (эстетикӣ).

Нигоҳ доштан ва истифода бурдани воситаҳои аёни таълимӣ ба таври зерин таъмин карда мешавад:

- силсилаандии аёниятҳо аз рӯйи мавзуъҳо, ҷудо кардани фаслҳои мавзуи дарс;
- дар картонҳо ширеш кардани расмҳо ё таблитса ҳамчун аёнияти истифодашаванда бо дарназардошти часпонидани ҳошия (окантовка) вобаста ба мавзуъ;
- ширеш кардани плакатҳо дар плакатдонҳои алоҳида ҷойгир нашуда, дар картонҳо;

- алоҳида часпонидани ҳошия барои тезтар дарёфт намудани лавҳа барои ҳар мавзуъ;
- тахияи маводи тақсимшаванда (карточка - супоришҳо, схемаҳо, таблитсаҳо ва ғайра);
- масаднок тартиб додани картотекаи дарсӣ бо аёниятҳо;
- тартиб додани саволномаи алоҳида, муайян кардани маводи тақсимшаванда барои ҳар дарс, ҳаҷми дастур, намунаҳои воқеӣ, воситаҳои техникиӣ ва маводи тақсимшаванда.

Маводи методӣ ва ёрирасон барои ҳар мавзуъ агар дар ҷузвонҳои алоҳида нигоҳ дошта шаванд, барои истифода бурдан мувофиқ мебошанд. Ҷуздонҳо дар катақчаҳои ҷевон бо тартиби муайян ҷойгир карда мешаванд. Дар ҷараёни истифодаи ҳар ду намуди аёниятҳо риояи методҳои истифодаи онҳо ба инобат гирифта мешавад: пеш аз ҳама, дар дарс бояд танҳо маводи аз ҳама зарурӣ барои омӯзиши маводи нав ва такрор мавҷуд бошад.

Вазъи фаъолияти муассисаҳои таълимии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба маърифати педагогӣ – психологии волидон нисбати солҳои гузашта хелел хуб ба назар мерасад. Муассисҳои таълимӣ нисбати волидон рӯз то рӯз корҳои фаҳмондадиҳро бештар мекунанд. На ҳар як волидон дар ҷаласаҳои мактабӣ иштирок мекунанд баъзе падару модарон бемасъулияти нишон медиҳанд. Дар ин вазъият муассисаҳои таълимӣ метавонад нисбати волидоне, ки хунукназарӣ карданд, ба мақомоти даҳлдор арз кунанд.

## **2.2. Роҳу усулҳои баландбардории маърифати педагогӣ- психологии волидон ва роҳбарони синф**

Омӯзиши роҳбарони синф ва директорони мактаб яке аз масъалаҳои мубрами имрӯза ба шумор меравад. Маҳз тарбияи фарзанд

барои мардуми тамаддунофари точик аз қадимулайём мақоми хосса дошт. Гузаштагони фарҳангпарвари мо тавассути андарзномаҳо аз синни хурдӣ ба фарзандони хеш одобу ахлоқи ҳамидаи инсониро меомӯҳтанд. Тарбияи фарзандон яке аз бахшҳои тарбия ба ҳисоб рафта, мушкилоти худро дорад. Сабаби ба вучуд омадани ин мушкилот ба ҳамдигар ҳамоҳанг набудани тарбияи мактабӣ бо тарбияи оилавию ҷомеа мебошад. Дар тарбияи фарзандон ҳамкории мактаб, оила ва ҷомеа нақши муассир мебозад. Бо падару модарон робитаи доимӣ доштан, мунтазам гузаронидани воҳӯриву корҳои фаҳмондадиҳии омӯзгорон дар маҳалҳо шарти муҳимми пеш рафтани ва самараи хуб додани корҳои тарбиявӣ мебошад. Доираи тарбияи маънавию ахлоқӣ хеле фароҳ аст. Роҳбарони синф, омӯзгорон ва роҳбарони муассисаҳо бояд кӯшиш намоянд, ки меъёрҳои тарбия ба воситаи амалиёти ибратбахши худи ҳамсинфони хонандагон ислоҳ намоянд. Ба ҳар як рафтори хонанда аҳамият додан, ҳусусияти инфириодии онҳоро дар машғулиятҳо омӯҳтан ва вобаста ба феълу атвори ҳар қадом хонанда муносибат кардан, боиси баланд гардидани фарҳанги ахлоқии хонандагон мегардад.

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд” асосан ба таълиму тарбияи фарзандон дар ҳамкории оила ва мактаб нигаронида шудааст. Қонуни мазкур аз 6 боб ва 17 модда ибрат буда, мақсади асосии он пурзӯр намудани масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ва дар рӯҳияи инсонӣстӣ, ифтиҳори ватандорӣ, эҳтироми арзишҳои миллӣ, умушибашарӣ ва фарҳангӣ, инчунин ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои фарзанд мебошад.

Дар ин қонун вазифаи падару модар, омӯзгор, давлат ва ҷомеа барои таълиму тарбияи фарзанд, баробарҳуқуқӣ ва уҳдадориҳои падару модар, уҳдадориҳои фарзандони болигу қобили меҳнат дар нигоҳубин ва таъмини падару модар зикр гардидаанд. Равандҳои замони муосир аз волидайн талаб менамояд, ки нисбат ба таълиму тарбияи фарзандони хеш бетараф набошанд, балки ба он аҳамияти ҷиддитар диханд. Дар

суханрониҳои худ Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамеша мубрам будани масъулияти падару модарон дар таълиму тарбияи фарзандро таъкид менамоянд. Ҳар як падару модар вазифадор аст, ки барои фарзандон баҳри таҳсил дар мактаб тамоми шароитро фароҳам орад, то дар оянда онҳо ҳамчун шахси хушахлоқ, баркамол, зиндагидӯст ва ватанпраст ба воя расанд. Дар замони имрӯза волидайнро зарур аст, ки дар якҷоягӣ бо мактаб ва аҳли ҷомеа ҷиҳати татбиқи бандҳои ин қонун камари ҳиммат банданд. Дар руҳияи инсондӯстӣ, ватандӯстӣ ва арҷузорӣ ба муқаддасоти миллӣ тарбия намудани фарзандон, пеш аз ҳама, аз муҳити оиласӣ ва равобити оила бо мактабу ҷомеа ибтидо мегирад. Мувофиқи таҳлил нишон медиҳанд, ки имрӯз равобити байни оила, мактаб ва ҷомеа андаке коста гардидааст. Ҳол он ки оила, мактаб ва ҷомеа наметавонанд дар алоҳидагӣ дар тарбияи маънавию ахлоқии хонандагону ҷавонон комёб бошанд. Агар падару модарон дар оила ба таълиму тарбияи фарзандон ҷиддӣ машғул шуда, пайваста аз аҳволи онҳо дар мактаб боҳабар гарданд, фарзандони онҳо дар руҳияи хуб тарбия меёбанд. Аҳли ҷомеа низ бояд дар ин ҷода бетараф набошанд. Норасоии асосие, ки мутаассифона, дар масъалаи таълиму тарбияи насли наврас мушоҳида мешавад, бетарафӣ ва ё дар алоҳидагӣ амал кардани ин се ниҳод мебошад. Вақте аз тарафи ин ё он хонанда камбуди зоҳир мешавад, бояд ҳам оила, ҳам мактаб ва ҳам аҳли ҷомеа баҳри ислоҳи он қӯшиш намоянд. Бо хонанда ва падару модари он сӯҳбат намоянд ва дар якҷоягӣ пеши роҳи камбудро гиранд.

Тарбияи шахс дар оила оғоз ёфта, дар муассисаҳои таълимӣ идома меёбад. Муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ вазифадоранд, ки ба хонандагон меъёрҳои ахлоқиро омӯзонанд ва муносибати онҳоро нисбат ба меҳнати одамон ва нисбат ба худаш ҳамчун одати асосӣ талқин кунанд.

Қӯшиш бояд кард, ки дар ҷараёни тарбия ба сифатҳои ахлоқии мактабиён, аз қабили ростғӯй, ростқавлӣ, ҳалолкорӣ, ҳалолхӯрӣ, ёрӣ

расонидан ба эҳтиёҷмандон ва амсоли инҳо эътибори махсус дода шавад. Чунин рафтор дар ташаккули шахсият бағоят муҳим аст.

Тарбия яке аз омилҳои асосии беҳтар шудани сифати таълим мебошад. Аз ин рӯ, ба ин ҷиҳати тарбия бештар диққати махсус бояд дод, зоро бъзе омилҳои беруна, аз қабили таъсири муҳити атроф, кӯча, муносибат бо ҳамсолону қалонсолон ба бачаҳо осори худро боқӣ мегузорад. Дар ин раванд бояд таъсиррасонии тарбияи ахлоқӣ дар мактаб нисбат ба таъсиррасонии омилҳои беруна пурқувват бошад, яъне, ин таъсиррасонӣ бачаро бояд бештар ба худтарбиякунӣ водор намояд. Бача бояд ҳар суханро хуб дарк қунад ва дар худ танҳо ҷанбаҳои мусбатро қабул намояд. Масъалаи тарбияи ахлоқӣ ва омӯхтани он ба бачаҳо шакл ва усулҳои гуногун дорад. Ин, пеш аз ҳама, ба маҳорат ва малакаи омӯзгор вобаста аст, яъне омӯзгор ба ин масъала то чӣ андоза тайёр аст ва онро бо қадом усулҳо мегузаронад. Бояд қайд кард, ки зимни гузаронидани машғулият ва вобаста ба мавзуъ истифодаи чунин усулҳо - сұхбат, нақл, бозӣ, саҳначаҳо ва ғайра ба нафъи кор аст.

Тарбия дар ташаккули шахсият нақши бағоят бузург мебозад, зоро ба туфайли он аз ботини инсон хислатҳои ношоиста, аз қабили ҳасадхӯрӣ, хиёнат, макру фиреб, бухл ва ғайра дур гардида, дар ботини бача хислатҳои некро парҳез, қаноат, инсоф, адолат, шарму ҳаё ва ғайра ҷо мекунад. Барои дар ботини толибилмон ҷо кардани хислатҳои нек муаллим бояд ҳар як бачаро дар зери назорат гирад ва рафтору кирдори ӯро омӯзад ва дар асоси он тадбирҳои судманӣ андешад. Дар таълими тарбия омӯзиши чунин омилҳо аз ҷониби волидон сурат гиранд: ҳикояву афсона, шеъру достон, панду насиҳатҳо ва ғ.

Ин омилҳо боис мегардад, ки ҳангоми нақл кардани афсона ба тарбияи фарзанд таъсири мусбат расонем. Волидон қобилияти нақл кардани афсонаҳоро дошта бошанд. Чунки афсонагӯйӣ аз қадимулайём омада расида аст. Дар мавриди дуюм, муаллимон низ худ волидон ҳастанд, ки онҳо бояд аз асарҳои шоирону нависандагон порчаҳои

тарбиявиро интихоб кунанд ва омӯзиши онҳоро ба хонандагон тавсия намоянд. Дар муассисаи таҳсилот, яъне муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии №100, 70, 10, 94, 86-и шаҳри Душанбе саҳми омӯзгорони пуртаҷриба Ҳакимова Г., Сафарова Р., Давлатов М., Қодиров Қ. Раҳимов А., Қудратуллоев Р., Сайдбекова Ф., Аҳмадҷонов Ё. ва ф. босазо арзёбӣ мегардад. Ин муаллимон чи дар дарс ва чи берун аз он дар боби тарбия, ҳамкорӣ бо волидони хонандагон аз тамоми имконияту воситаҳои мавҷуда самаранок истифода мебаранд.

Ташкили саволу ҷавоб ва воҳӯриҳо, ки аз тарафи ин омӯзгорон гузаронида мешаванд, шоёни таҳсин аст. Дар зер намунаи чорабиниҳои гузаронидаи муаллимон: Ҳакимова Г., Сафарова Р., Давлатов М., Қодиров Қ. Раҳимов А., Қудратуллоев Р., Сайдбекова Ф., Аҳмадҷонов Ё. оид ба таълиму тарбияро меорем:

- риояи қоидаҳои талабагӣ;
- риояи меъёрҳои ахлоқӣ дар ҷойҳои ҷамъиятӣ;
- ташаккули сифатҳои ахлоқӣ;
- тарбияи хулқу одоби шоиста;
- гузаронидани сухбатҳо доир ба мавзуъҳои «Волидони беҳтарин кист»? «Ҳаёти хуб чӣ гуна аст?», «Китоб дар ҳаёти ту» ва «Ахлоқи нек - обрӯи инсон», конференсияҳо доир ба мавзуъҳои «Корнамоӣ чист?» ва «Дар ҳаёт аз чӣ бояд ибрат гирифт?»;
- шиносоӣ бо ахлоқи писандида;
- сухбат дар мавзуи «Доно зинда аст, нодон - мурда».

Маҳз барои баланд бардоштани раванди таълиму тарбия, пеш аз ҳама, маҳз бояд роҳбарони синф, директор ва муовинони онҳоро бо донишҳои педагогиу психологӣ муссаллаҳ намуд, чунки онҳо тарбиятгари насли навраси имрӯзу фардоро ба воя мерасонанд. Ҳар як шахсе, ки ба таълиму тарбия сару кор дорад, бояд бо донишҳои педагогиу психологӣ мусаллаҳ гарданд.

Доир ба масъалаи мазкур Асосгузори сулҳу ваҳдатӣ миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми худ ба Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид менамояд: «Ояндаи мамлакат аз фаъолияти омӯзгор ва рушди илму маориф вобастагии зиёд дорад» [118; 33].

Воқеан, миллати босавод метавонад насли соҳибмаърифату донишманд ва қадрҳои арзандай давронро ба воя расонанд, пеш раванд ва дар ҷомеаи мутамаддин мақоми арзандай худро пайдо намоянд.

Тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», оид ба ҳуқуқҳои омӯзгорон ва дигар кормандони соҳаи маориф оварда шудааст. Омӯзгор бояд: шаъну шарафи қасбии худро ҳифз намояд; фаъолияти қасбӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзии худро таҳқим бахшад;

- барои мутолиа ва рушди маҳорати қасбии худ қӯшиш кунад;
- таҷрибаи пешкадами аз худ кардаашро дар амал татбиқ намояд;
- шаклу усулҳои самарабахши таълимро татбиқ кунад;
- барои такмили маҳорати қасбӣ бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рухсатии эҷодӣ истифода намояд.

Инчунин омӯзгорро зарур аст, ки пеш аз ҳама қасби худро дӯст дорад. Дар ин ҷо ҷунин савол бар миён меояд, ки бо қадом роҳ таҷрибаҳои онҳоро ғанӣ гардонем? Ҷунин роҳҳо мавҷуд аст:

- ташкили худомӯзӣ (дар байни волидону омӯзгорон, роҳбарони синф, директор ва ҷонишинҳои онҳо);
- ҷалб намудани волидону омӯзгорон, роҳбарони синф, директор ва ҷонишинҳои онҳо доир ба муҳокимаҳои нашршуда;
- ташкили тренингҳо (дар байни волидону омӯзгорон, роҳбарони синф, директорон ва ҷонишинҳои онҳо);
- конференсияҳо (дар байни волидону омӯзгорон, роҳбарони синф, директор ва ҷонишинҳои онҳо).

Дар баробари ин барои волидон, роҳбарони синф, директор ва омӯзгорони дарсдиҳанда худомӯзӣ зарур аст, ки ба ҳар кас имконият медиҳад, усулҳои беҳтарини дарсомӯзиро аз худ намоянд. Нақши худомӯзӣ дар ҳаёти волидону омӯзгорон, роҳбарони синф, директор ва ҷонишинҳо бояд мақсаднок ҷой дода шавад. Бахусус: такмили ихтисос бо усули омӯхтани донишҳои нав ва тавсеа баҳшидани ҷаҳонбинии илмӣ, омӯзиши навовариҳои техниқӣ ва технологӣ, таҷрибаи пешқадами омӯзгорӣ; такмили маҳорати педагогӣ (зам намудани дониш аз педагогика, психология); такмили маҳорати қасбӣ (аз худ намудани системаи мӯжаммали методҳои қабулгардида ва усулҳои педагогӣ дар раванди таълим, омӯзиши методикаи пешқадами таълим, тарбия ва фаъол намудани ҷараёнӣ даркунӣ) ва ғайра [64; 82].

Ҳамин тавр, худомӯзӣ дар асоси банақшагирии фардӣ оғоз мегардад. Дар нақшаҳои худ волидону омӯзгорон, роҳбарони синф, директор ва ҷонишинҳо бояд масъалаҳои дар боло овардашуда, намуди худомӯзӣ ва муҳлати анҷоми корро ба инобат гиранд. Худомӯзӣ бояд мунтазам тибқи вақти озод ва кори мавҷуда ба роҳ монда шавад.

Фаъолияти худомӯзӣ фарогири масъалаҳои алоҳида, дастурҳои илмию методӣ, омӯзиш ва дарки ҳукуқии санадҳои меъёрий, оид ба тайёр намудани реферат, баромад, мақола, дастури методӣ ва мӯжаммалсозии методикаи таълим ва тарбия бошад. Омӯзгорон, роҳбарони синф, директор ва ҷонишинҳои асиł таҷрибаи хуби педагогиро аз сӯҳбати мардум, муносибат бо падару модар ё волидайни онҳо меомӯзад, яъне ӯ аз муносибатҳои онҳо бояд хислат ва ҳусусиятҳои хубу некро аз бар намуда, хислатҳои манфири аз худ дур созад.

Омӯзгорон, роҳбарони синф, директор ва ҷонишинҳо бояд бо маводи нашрияҳо (маҷалла ва мақолаҳо дар рӯзномаҳо) хонандаро ба ҷамъоварӣ ва баррасии дониши гирифта, шиносой бо қашфиёти охирин, навовариҳо ва таҷрибаи пешқадам дар раванди таълим одат кунонанд.

Ҳамин тарик, масъулияти ин мутахассисон (волидону омӯзгорон, роҳбарони синф, директору ҷонишинҳо ва ғ.) хеле муҳим ба шумор

мераванд. Бояд директорони мактбаҳо вазифаҳои ҳар як роҳбари синфро аз мади назар дур нагузаронад, чунки роҳбарони синф аз оғози дарс то хотимаёбии он ҳамчун шахси масъул ҳисобида мешаванд. Дар робита ба ин, муассиса ҷиҳати дуруст ба роҳ мондани таълиму тарбия ва пешбурди ҳучҷатгузории хонандагон барои хонандагон аз синфи 5-ум то синфи 11-ум роҳбари синф таъйин мекунад. Дар маҷмуъ, роҳбари синф бояд корҳои муҳимми таълиму тарбиявиро пеш бурда тавонад, ба онҳо ҳудшиносии миллӣ ва муқаддасоти миллиро фаҳмонад, илова бар ин, ҷаҳонбинии онҳоро васеъ намуда, шавқу ҳавасашонро ба хондан ва донишазхудкунию ба илм мароқ зоҳир карданро омӯзонанд. Барои амалӣ намудани ин корҳо бояд, пеш аз ҳама, роҳбари синф ҳудаш илмдӯст, дорои дониши ваеъ, ҷаҳонбинии илмидошта бошаду бо ҳусусиятҳои психологии худ ва рафтори намуниавиаш ҳамчун идеаи хонандагон баромад кунад.

Яке аз роҳҳои ба маҷрои дуруст равона намудани маром ва шавқу ҳаваси хонандагон ба мактаб ва донишазхудкуни ин идеал ба шумор меравад. Агар хонандагон роҳбари синфи худро ҳамчун идеал қабул кунанд, онҳо ба мисли роҳбари синфи худ-идеали худ рафтор намуда, донишазхудкуни ва қӯшиши намуна буданро мекунанд ва дар оянда низ аксари онҳо ба мисли идеали худ-омӯзгор шуданро орзу мекунанд. Агар масъалаи мазкур баръакс бошад, акнун тасаввур кунед, ки манзара чӣ гуна сурат мегирад. Баръакс, талабагон идеаи худр-роҳбари синф, ки чуноне ки дар болотар ишора намуда будем, ҳудаш донишдӯст набуда, бо дили ноҳоҳам ба кор меояд ва дорои маромнокии паст буда, ҷаҳонбинииаш низ маҳдуд аст. Хонандагон низ ба мисли роҳбари синфи худ муғамбир гардида, дар онҳо шавқу ҳавас нисбати фанҳои дарсӣ ва умуман мактуб гум шуда, ба дигар корҳои ғайр даст мезананд. Ба интернет-клубҳо мераванд ва ё ба дигар ҷойҳо рафта, вақти қиматарзиши худро мегузаронанд.

Барои роҳандозӣ намудани ин гуна корҳо бояд омӯзгор аз психологияи талаба хабардор буда, вобаста ба синнусоли онҳо

муоширатро дуруст ба роҳ монда тавонад ва ба ҳамин васила шавқу ҳавас ва маром ба таҳсили талабагонро бедор сохта, дар онҳо роҳҳои шавқовари донишазхудкуниро сайқал ва рушд медиҳад.

Ҳамзамон, бо назардошти ишораҳои болозикр дар маҷмӯъ ичрои корҳои мазкур аз ҷониби мӯзгорони дарсдиҳанда ва роҳбарони синф муҳим ва мувофиқи мақсад шуморида мешаванд ва онҳоро дида мебароем:

- донистани хусусиятҳои психологии хонандагон (ҳар як хонанда);
- бояд ба хонандагон фаҳмонида шавад, ки худи аъзои созмони талабагон шудан чӣ маъноҳоро дорад ва аз дигарон чӣ бартарият дорад ва чӣ гуна имтиёзҳо аз тарафи мактаб ва омӯзгорон дода мешавад. Агар масъалаҳои мазкур дуруст ва бо тартиби расмӣ амалӣ гарданд, боиси афзоиш додани тезъоди аъзоёни ин созмон ва ба ин васила боз ҳам баландтар гардонидани нуфузи ин созмон мегардад;
- аз ҷониби омӯзгорони дарсдиҳанда ва роҳбарони синф мушоҳидаи хонандагон ҷиҳати омодагӣ ба дарс, донишазхудкунӣ ва ичрои вазифаҳои хонагӣ аз тарафи хонандагон, ҳамзамон рафтору амалҳои онҳо дар раванди дарс ва берун аз онҳо, хусусан ҳангоми танаффусҳо ва баъди муассиса муҳим арзёбӣ мегардад. Зоро агар роҳбари синф надонад, ки хонандай ўпас аз мактаб ба чӣ корҳо машғул аст ва ё ҳадди ақал надонад, ки хонандааш дар вақти танаффус машғули кадом корҳост, албатта, ўро назорат ва таълиму тарбия дода наметавонад;
- ҳангоми сар задани ягон мушкилот дар синф ва ё эҳтимолияти сар задани он вучуд дошта бошад, гузаронидани маҷlis бояд бо хонандагон ва бо волидони онҳо муҳим арзёбӣ гардад;
- ҷалби хонандагони фаъол ба ҷорабиниҳои гуногун мувофиқи мақсад шуморида мешавад;

- ташкил ва баргузор намудани чорабиниҳои мақсадноки дори хусусияти ҷамъиятидошта;
- хонандагони фаъол ва корчалон ва онҳое, ки дар чорабиниҳои мактаб саҳми худро мегузоранд бояд аз ҷониби директори муассиса дар байни ҳамаи аъзоёни мактаб ҳавасманд гардонида шаванд;
- хонандагони фаъол ва ғайрифаъолу душворро бояд ҷудо намуда, бо онҳо ҷуноне ки дар боло ишора намуда будем, вобаста ба хусусиятҳои психологиашон корро бояд ба роҳ монд ва ба ҳамин васила онҳоро аз гурӯҳи душвор ба гурӯҳи фаъолон ворид намудан лозим аст;
- доимо дар робита қарор доштан ва ба роҳ мондани ҳамкории судманди дутурафа байни роҳбари синф ва волидони хонандагон муҳим ва ҳамзамон мувофиқи мақсад шуморида мешавад [64; 141].

**Методи сухбати психологӣ.** Сухбат ин методи фаъоли ба даст овардани маълумот дар бораи хонанда дар асоси нутқи шифоҳӣ ба ҳисоб рафта, дар саволҳои шифоҳӣ асос меёбад ва яке аз маҳсулноктарин методи илми психология дар раванди фаъолияти омӯзгорӣ маҳсуб меравад. Дар фаъолияти омӯзгорӣ методи сухбат бо методи мушоҳида дар маҷмуъ натиҷабахш мебошад, зеро дар баробари гузаронидани сухбат ҳамзамон, амалу рафткорҳои хонандагон мушоҳида карда мешаванд. Истифодаи дурусти ин метод ба омӯзгор имконияти васеъ медиҳад, дар ин ҷода хусусиятҳои шаҳсии омӯзгор нақши муҳимро мебозад, зеро агар омӯзгор худ табиатан мутаассиршаванду дағал бошад, мутаассифона, сухбатро дуруст ва маҷрои рост равона карда наметвонад ва натиҷаи дилҳоҳ ҳосил намегардад [90;72-75].

Нақшай намунавии сухбати психологӣ дар раванди фаъолияти омӯзгориро муҳтасар дида мебароем.

**Маълумоти анкетавӣ.** Насаб, ном, номи падар, соли таваллуд, маълумот, ҷойи истиқомати доимӣ ва ҳозира, қасб ё таҳассус то хизмати ҳарбӣ, дар хизмати ҳарбӣ ва пас аз он, вазъияти оилавӣ.

**Анамнез.** Фаъолияти падару модар, аъзо ва вазъияти моддии оила. Хусусиятҳои давраи мактабӣ (пешрафт, интизом, низоми омодагӣ ба дарсҳо). Машғулиятҳои варзишӣ (кай ва дар кадом синну сол оғоз кардааст, ба кадом намуди варзиш машғул шудааст, чанд муддат мунтазам шугл варзидааст, ба кадом намудҳои варзиш маҳсусан шавқ дорад; иштирок дар мусобиқаҳо, ба кадом натиҷаҳо ноил гардидааст; намудҳои хоси варзиш ва бозиҳоро оё ба осонӣ аз худ кардааст.

**Хусусиятҳои умумии шахс.** Майлу рағбат (мусиқӣ, театр, варзиш, мутолиаи адабиёти бадеӣ ва илмӣ), шавқу ҳавас ба фанҳои назариявӣ: математика, физика, таъриҳ; шавқу ҳавас ба корҳои ҷамъиятӣ, дигар намудҳои фаъолият. Нисбат ба чӣ шавқу ҳаваси равshan ифодаёфттаро зоҳир менамояд. Дар вақти холӣ бештар ба чӣ машғул мешавад. Ҳангоми истироҳат ба чӣ машғул шуданро афзалтар медонад: шуғли талабқунандай фаъолияти фикрӣ (масалан: шоҳмот, ҳалли кроссворд) ё шуғли намуди дигар. Ба техника ҳавас дорад ва таъмири чӣ ҷизро дӯст медорад.

**Хусусиятҳои фардӣ-психологӣ.** Оё дар ҳаёт боре бартараф кардани монеаҳои дар роҳи бамақсадрасӣ дучоромада зарур шудааст, бартараф кардани онҳо муюссар гардидааст, худро ҳангоми хатар ё вазъиятҳои душвор чӣ тавр идора менамояд. Ҳастагии пас аз кор оё зуд фаро мерасад? Оё мағал, ангезандҳои беруна ба психикаи ў ҳалал мерасонанд? Оё барои самаранокии кор оромӣ, шароити маҳсус лозим аст? Дар вақти таҳсил барои азхуд намудани фанҳои номақбул кадом воситаҳо ёрӣ расониданд?

Саволҳои мазкур метавонанд ба омӯзгор маълумоти заруриро ҳосил кунанд, зеро агар хонанда зудмондамешуда ва ба ангезаҳои беруна ҳассос бошад, метавонад кинагир шуда, стресстро аз сар гузаронад. Ин ҳолатҳоро бояд омӯзгор, хусусан роҳбари синф бояд онро дар раванди дарс ба инобат гирад ва баҳри дастгириҳои психологию эмотсионалий қӯшиш ба ҳарҷ дихад.

Ҳамзамон, роҳбари синф барои муайян кардани шавқмандӣ ва қобилияти шогирдон аз баъзе фанҳо (хусусан забони модарӣ ва риёзӣ), вазифаи се вариантӣ месупорад. Агар талаба аз се варианти супориши додашуда дар хона ҳамаашро мунтазам ичро кунад, далели он аст, ки вай нисбати ин ё он фан хеле шавқ дорад. Бо ҳамин роҳ дар мактаб омӯзиши тафриқавӣ ба роҳ монда шудааст.

Барои фаҳму дарки кӯдакон ба хонадонҳо ташриф овардани роҳбари синф воситаи беҳтарини бо шароити зиндагӣ ва тарзи тарбиякуни оилаҳо аз наздик шиносшавӣ мебошад. Ин иқдоми нек ба муаллим имкон медиҳад, ки нисбати шогирдонаш маълумоти иловагӣ, аз қабили ба корҳои хона дастёрий кардан ва ё накардан, фиребгарӣ ё поквичдонӣ, ростқавлӣ ё дуруғгӯӣ, хушодобӣ ё дағалона рафткор кардани онҳоро муайян кунад.

Омӯҳтани хислату характери шогирдон раванди доимӣ буда, муаллим нафақат ба хислатҳои мусбату манфии рафткор ва донишҳазмкуни талабаҳо, ҳамчунин бо дигаргуниҳои инкишофи онҳо ҳам эътибори чиддӣ медиҳад. Баъди чуқур омӯҳтани дастпарварон ба ислоҳи нуқсонҳои ҷойдошта андешакорона мекӯшад. Барои бартарафқуни ақибмонии талабаҳо роҳбари синф ҷораҳои мушаххас меандешад ва воситаҳои таъсирбахшро истифода мебарад, то ки пай дар пай натиҷаҳои дилҳоҳ ба даст ояд. Албатта, барои бартараф кардани камбудиҳои таълимӣ ва тарбиявии талабагон дастгирӣ ва ҳамкории оилаҳо ва аҳли ҷамоатчигӣ лозим аст, он гоҳ ҳар гуна кӯдакро, ҳатто душвортарбияро ҳам ба роҳи дуруст майл додан мумкин аст.

Бо истифодабарии методҳои дар боло зикршуда кӯдакони душвортарбия низ муайян карда мешаванд. Дар синфҳои ибтидоии тоҷикии мо теъдоди зиёди кӯдакони душвортарбияро талабагони душвортазлим ташкил медиҳанд. Масъалаи душвортарбиягӣ яке аз муаммоҳои ҳам педагогика ва ҳам психология боқӣ мемонад. Масъалаи мазкурро метавон дар маҷмуъ бо даҳолати ду риштаи илм педагогика ва психология бартараф ва ҳамзамон, пешгирий намуд.

Агар ба омилҳои асосии он нигарем, пас маълумамон мегардад, ки масъалаи мазкур то ба мактаб омадани хонанда замина гирифтааст. Яъне, падару модар ва калонсолони оила нисбати рушди психикии қўдак аҳамияти заруриро равона накардаанд ва онҳоро ба ахволи худашон гузошта, аксаран аз муҳит бештари чизҳоро омӯхтаанд. Фонди луғавии онҳо ба қадри кифоя рушд наёфтааст, онҳо танҳо калимаҳои кам ва онҳоро такрор ба такрор истифода мебаранд. Дараҷаи инкишофи психикии ин гуна хонандагон ба қадри зарурӣ рушд наёфтааст ва ба ин васила, ба мактаб ба таҳсил оғоз мекунанд ва акнун омӯзгор ва роҳбари синф маҷбур мешавад, ки бо онҳо дигаргуна корро ба роҳ монад. Онҳо то кунун ин гуна корҳоро надида буданд, албатта ба роҳбари синф душвор мегардад. Зеро роҳбари синфро зарур аст дар баробари дигар нафарон ба ин душвортарбияҳо низ аҳамият диханд. Аксаран, омӯзгори ҷавон аксаран дар фикр мемонанд, ки бояд бештар ба кӣ аҳамият диханд, ба фаъолон, ба нафарони миёна таҳсилмекарда ва ё ба душвортарбияҳо? Ин гуна хонандагон чуноне ки дар болотар ишора намуда будем, бисёр эҳсосотӣ буда, гапҳои қабехро бештар истифода мекунанд.

Роҳбари синфро зарур аст, корро аз сифр оғоз кунад ва сабаби онро муайян карда, баъдан корро ба роҳ монад. Аммо ин кор на чандон хуб ичро мешавад, зеро худи роҳбари синф психолог нест ва хусусиятҳои психологии душвортарбия ва равандҳои маърифатии хонандагонро намедонад. Роҳбари синф худаш танҳо аз уҳдаи ин кор баромада наметавонад. Кор бо душвортарбияҳо бояд дар маҷмуъ амалий гардад, яъне, психологи мактаб, волидон, созмонҳои талабагон, дигар омӯзгорони дарсдиҳанда ва муассиса саҳмгузор бошанд, на ин ки аз дур истода, нақши тамошибинро иҷо намоянд.

Барои дарк намудани ин мушкилот бояд волидон ва мураббиёну омӯзгорон дар ҳамbastagӣ ҳамкориҳои зиёд дошта бошанд. Мисол, волидон ҳангоми сафарбар намудани фарзандҳояшон бояд бо роҳбарони

фарзандашон ҳамкориҳои зич дошта бошанд. Аз тарафи муассисаҳои таълимӣ ҳар як омӯзгорро барои такмил додани донишҳои педагогию психологӣ ба курсҳои такмили ихтисос сафарбар намоянд.

Дар асоси андешаҳои болозикр ҳаминро мебояд ишора намуд, ки роҳбари синфи ибтидой дар ташаккули хусусиятҳои психикии кудак нақши муҳимро мебозад. Зоро роҳбари синф онҳоро дар руҳияи ватандӯстию меҳанпарастӣ ва рушди хислатҳои хубу ҳамидаи инсонӣ тарбия карда метавонад. Ҳамзамон, роҳбари синф барои хонандагон ҳимоятгари онҳо дар муассиса маҳсуб меравад ва талабгон бояд дар навбати худ инро ҳис карда тавонанд, яъне ҳис намудани такягоҳ дар дилҳоҳ ҳолату мушкилоти ҳам шахсию ҳам мактабӣ.

Агар роҳбари синф осорҳои мутафаккирони тоҷику форсро таҳлил намуда, онҳоро бо замона мувоғиқ намояд ва масъалаҳои ба амаломадаи хонандагонро дар такя ба ин осорҳои тарбиявӣ ҳал намояд, дар хонандагон дар баробари бедор шудани шавқу ҳавас ва маром ба хондани китобҳои бадеӣ ва ҳамзамон дар онҳо тафаккури тафриқавӣ низ рушд ёфта, хонандагон аллакай осорҳои мутафаккирони тоҷику форсро дар дилҳоҳ мушкилот сармашқи кори хеш қарор медиҳанд. Зоро онҳо дар раванди мактабхонӣ мушоҳида намуданд, ки осорҳои бузургони тоҷику форс баҳри батараф кардан ин гуна мушкилот руий китоб оварда шудаанд.

Дар робита ба ин, ба волидон зарур аст ва ҳамзамон тавсия дода мешавад, ки ҷиҳати таълиму тарбияи фарзанди хеш ҳамкории дучонибаи судмандро бо роҳбари синф ба роҳ монад ва машваратҳои заруриро ҷиҳати рушди шахсияти комили фарзанди худ ва тарбияи онҳо дар руҳияи ватандӯстию ватанпарварӣ ва худшиносию худогоҳӣ ба роҳ монад. Дар асоси ин гуна ҳамкорӣ таълиму тарбия ва рушди шахсият натиҷабаҳш мегардад. Барои тасдиқи гуфтаҳои болозикр аз мутафаккири ниёғони хеш Ҳусайн Воизи Кошифӣ дар «Ахлоқи Муҳсинӣ» ишора мекунем, ки дар ин бобат чунин мефармояд:

«Чун дар воќеоту ҳодисот аз машварат гурез нест, бояд ки машварат бо ахли ҳикмат ва азхоби тачриба ва мардуми дурандешу пирони оқибатбин воќеъ шавад ва тадбири ин тоифа сibilit аст» [149; 193].

Дар замони муосир ҳамкориҳои дучонибаи судманд ва гирифтани машваратҳои зарурӣ аз мутахассисон тақозои замон буда, аллакай аксари волидон пай бурдаанд, ки ин кор бағоят муҳим аст ва аз он хеле хуб ва моҳирона ҳам гӯем хато намекунем, истифода мебаранд.

Дар раванди шикоят кардани роҳбари синф аз хонанда волидон бештари вақт онро бо маслиҳати роҳбари синф ба назди психолог ва ё психиатр мебаранд. Ин дар ҳолате мешавад, ки агар дар муассиса психолог кору фаъолият накунад. Боиси хушнудист, ки аллакай шумораи бештари волидон бо роҳбарони синф ва психологони мактаб ҳамкориҳои судманро ба роҳ мемонанд. Зеро онҳо медонанд, ки таълиму тарбияи фарзанд ва рушди шахсияти комили фарзанди онҳо на танҳо дар дасти омӯзгорон ва ё на танҳо аз муассиса ва кормандони ин муассиса, балки аз худи волидон ва нақши онҳо низ вобастагӣ дорад. Яъне, бояд дар тафовут аз омӯзгор дида волидон нақш ва саҳми бештарро гузоранд, зеро фарзанд фарзанди онҳост, на ин ки аз омӯзгор. Дар натиҷаи ба роҳ мондани ҳамкории “пирамидавӣ” ва ё “сероҳа”, яъне ҳамкорӣ бо муасисса, волидон ва психолог, ки онро шартан ҳамкории “пирамидавӣ” ва ё “сероҳа” ном бурдем, барои рушди психикии кӯдак ва тарбия шахсияти комили мактаббачагон муҳим арзёбӣ мегардад [64; 243].

Чуноне дар боло ишора намудем, роҳбари синф бояд аз тарзи донишазхудкуниӣ ва рафторҳои талаба ҳам дар дохили синф, ҳам дар раванди танаффус ва ҳам берун аз мактаб хабардор бошад ва он мушкилоти дар ин гуна муҳитҳо ба вуҷуд меомадаро роҳбари синф мебинад ва дар ин масъала бояд бо волидон дар тамос бошад.

Яъне, дар мадди аввал роҳбари синф бархе мушкилотро бо худи хонанда метавонад ҳал ва ҳамзамон, бартараф намояд. Ин кор тавассути

сүхбати психологии болозикр метавон роҳандозӣ намуд. Бояд хонанда худаш рафтори ноҷо ва нодурусти худро дарк кунад ва ба ин васила дубора ба такори он даст назанад.

Лекин агар мушкилот дубора ва ё себора такрор ёбад ва ё гап сар мушкилоти мураккабтар равад, дар ин раванд ҳамкориҳои бевоситаи сеҷонибаи омӯзгор, волидон ва психолог муҳим арзёбӣ мегадад. Зоро омӯзгор ва психолог дар навбати худ ба волидони хонанда баҳри рафъи мушкилоти баамаломада, тавсияҳои заруриро пешниҳод мекунанд.

Ҳамкорӣ миёни директори мактаб, роҳбари синф ва волидон бояд дар шакли зерин сурат гирад:

- сатҳи маърифати педагогии волидонро баланд мебардоранд;
- волидонро меомӯзонанд, ки дар раванди таълиму тарбияро ба мушкилоти гуногун дучор нагарданд;
- ҷалб намудани волидон дар раванди таълиму тарбия.

Роҳбари синф бояд нақшай корҳои таълимию тарбиявиро дошта бошад ва он дар навбати худ бояд бо назардошти хусусиятҳои фардӣ-психологии хонандагон ва фазои психологии колективи синф тартиб дода шавад ва аз ҷониби муассис тасдиқ гардад. Яъне, агар ба гуфтаҳои мазкур эътибор дихем, пас маълум мегардад, ки ҳатто дар нақшай корҳои таълиму тарбиявӣ донишҳои психологӣ муҳим арзёбӣ мегарданد ва хусусиятҳои фардӣ-психологӣ бошанд, дар ҷодаи аввал гузошта шудаанд. Бо ибораи дигар, ин маънои онро дорад, омӯзгор ва роҳбари синф дар замони муосир бояд аз донишҳои психологӣ, хусусан аз психологияи синнусолӣ, хусусиятҳои фардии хонандагон хабардор буда, дорои тафаккури эҷодкорӣ ва танқидӣ бошад. Омӯзгори дорои тафаккури эҷодидошта метавонад хонандагонро ба эҷодиёт рӯхбаланд намояд.

Дар ин асно, бояд ҳар як синф дар асоси ин гуна нақша-чорабинихо шиори худро дошта бошад ва дар асоси он ҳамаи аъзоёни синф амалу рафтор намоянд. Шиорҳо метавонанд гуногунранг бошад, аз қабилӣ: “Ҳадафи-мо рафтори намуниавист” ва ғ. Тавассути ин нақша-чорабинихо

бояд нафарон сустхон ва душвортарбияҳо ба коллектив ҳамроҳ карда шаванд ва баъзе мушкилоти онҳо тавассути ин гуна нақша-чорабинихо ҳалли худро ёбанд.

Нақша-чорабинихои болозикр метавонанд тахминан аз чунин қисматҳо иборат бошанд:

- тарбияи ахлоқи намунавӣ;
- тарбияи хонандагон дар руҳияи ватандурстиио ватнапарастӣ ва худшиносию худогоҳӣ;
- баланд бардоштани дараҷаи дониши хонандагон;
- ташкил ва баргузор намудани чорабинихои хусусияти ҷамъиятидошта, масалан шиносой бо қасбу ҳунарҳои гуногун;
- иштирок дар чорабинихои варзишӣ ҷиҳати баланд бардоштани нуғузи мактаб ва синф;
- ташкил ва баргузор нмудани чорабинихои мақсаднок ҷиҳати баланд бардоштани тарбияи хонандагон бо созмонҳои мактабӣ в.ғ.

Роҳбари синф - муаллимест, ки дар мактаби таҳсилоти умумӣ баробари аз рӯйи таҳассус дарс додан, дар синфи мувофиқи қарори шурои педагогӣ ба ӯ вобаста карда шуда корҳои ҳаррӯзаи таълиму тарбиявӣ мебарад ва бо ташкили корҳои тарбияи коллективи хонандагон машғул аст. Роҳбари синфиро дар мактаб яке аз муаллимоне мебарад, ки дар ҳамин синф дарс медиҳад. Вазифаи роҳбари синфро дар мактаби олий- куратор, дар мактаб- интернат мураббӣ иҷро менамояд. Дар солҳои аввали ташкили мактабҳо вазифаи роҳбари синф набуд. Солҳои 30- и асри XX вазифаи саргурӯҳ пайдо шуд. Низоми аввалин дар бораи мазмун ва соҳтори кори роҳбари синфи ҳозира, яъне вазифаи роҳбари синф 15.05.1934 тасдиқ карда шудааст. Роҳбари синфро директори мактаб таъйин мекунад ва он набояд аз се сол кам собиқаи кории педагогӣ дошта бошад. Солҳои охир фаъолияти роҳбари синф бо истифода аз шаклу методҳои гуногун бой гардид. Барои нишон додани кори роҳбари синф аввалин маротиба ба таври коллективӣ китоби “Роҳбари синф” соли 1954, бо шарҳу иловаҳо солҳои 1955, 1957 аз чоп

баромад. “Очеркҳо оид ба методикаи кори роҳбари синф” аз тарафи Н. И. Болдирев соли 1959 ва баъдтар бо тағиироту иловаҳо соли 1962 ба табъ расид. Соли 1971 нашри аввали китоби “Роҳбари синф” баромада буд. Соли 1987 аз тарафи олим- педагог П. Иброҳимов дастури методӣ “Мазмун ва методикаи кори роҳбари синф” ба забони тоҷикӣ нашр гардид. Моҳияти кори роҳбари синф - ин дар ҳалли вазифаҳои тарбияи демократӣ ҳамчун ташкилотчӣ ва сафарбаркунандай раванди тарбия дар шароити синф, ки он колективи асосии ибтидоии хонандагони мактаби таҳсилоти умумӣ мебошад, муҳим аст. Роҳбари синф вазифаи ниҳоят масъулияtnok ва мураккабро ичро мекунад. Вай ташкилотчии корҳои тарбиявӣ дар синф, мураббии хонандагон, ташкилкунандай колективи муташаккилу тифоқи хонандагон буда, бо ёрии муаллимон ва якҷоягии ташкилоти Созмони “Сомониён”, “Ворисони Сомониён”, падару модарон ва ахли ҷамъият кор мебарад. Ба вазифаҳои муҳимтарини роҳбари синф инҳо дохил мешаванд:

- омӯзиши ҳусусиятҳои психологӣ ва анатомию физиологии хонандагон;
- шинос кардани хонандагон бо “Қоидаҳо барои талабагон”; назорати ҳаррӯза аз рӯйи давомот, сифатҳои ахлоқ ва иштирок дар корҳои ҷамъияти;
- назорати доимӣ аз рӯи речай рӯзи хонандагон ва икрои вазифаи хонагӣ;
- гузаронидани маҷлиси муаллимони синф;
- таъмин намудани навбатдорӣ дар синф, мактаб, ҷиҳозонидани синф, дуруст нигоҳ доштани асбобу анҷоми мактаб;
- назорат аз болои риоя кардани тарзи либоспӯшии хонандагон мувофиқи низомномаи Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- мувофиқи нақшай корӣ гузаронидани маҷлисҳои синфӣ;
- ташкил кардани чорабиниҳои беруназсинфию беруназмактабӣ;

- иштирок кардан дар маҷлисҳои созмонҳои: “Ворисони Сомониён” ва “Сомониён”;
- таъмин намудани хонандагони синф дар гузаронидани чорабиниҳои ҳарбӣ-варзишӣ, мунтазам назорат кардани саломатии хонанадагон, алоқаи доимӣ доштан бо муаллимони тарбияи ҷисмонӣ ва духтури мактаб;
- ҳавасмандгардонии хонандагон ва дар мавриди зарурӣ ҷазо додан ба онҳо;
- алоқаи доимӣ доштан бо волидони хонандагон ва оид ба таълиму тарбия сухбатҳои фардӣ- алоҳида гузаронидан;
- тартиб додани (делай) парвандаи шахсии хонандагон ва ҳуҷҷатдории роҳбари синф [64; 247].

Ташкили ҳамкорӣ бо волидон шакли кори хоси роҳбари синф ва директорҳои МТМУ мебошад. Роҳбарони синфҳои мактаби асосӣ (V-IX) ва миёна (X- XI) вазифадор карда мешаванд, ки ҳар моҳ як маротиба бо волидону хонандагони синфашон конференсияҳо гузаронанд. Масъалаҳое, ки дар конференсияҳо мавриди муҳокима қарор мегиранд, бояд хусусияти тарбиявиро дошта бошанд. Хуб мешавад, ки мавзуъҳои конференсияҳо бо ахлок, рафтор ва хусусиятҳои хонанадагон алоқаманд бошанд. Дар конференсияҳо талаботи мактаб, масъалаҳои хониш, давомот низ мавриди муҳокима қарор гирифтанаш мумкин аст. Конференсияҳо имконият медиҳад, ки муаллим- роҳбари синф ва хонанда фикрашонро ба яқдигар иброз доранд, доир ба ин масъалаҳои муҳокимашуда ақидаву мулоҳизаҳояшонро равшан ва ошкор баён намоянд. Конференсияҳо дар рӯзи муайяншудаи моҳ бо салоҳиди хонандагону роҳбарони синф мувофиқи ҷадвали дарсӣ гузаронида мешаванд. Роҳбари синф мавзуъҳои конференсияҳоро барои волидон вобаста ба масъалаҳои рӯзмара (мубрам) тартиб медиҳад. Гузаронидани соатҳои тарбиявӣ дар синфҳои ибтидой тавсия намешавад.

Нақшай кори роҳбари синф бо волидон одатан барои соли хониш, нимсола тартиб дода шуда, он аз тарафи директори мактаб тасдиқ карда мешавад. Барои он ки нақшай кори роҳбари синф ҳуҷҷати ҳақиқӣ шавад, бояд ба талаботи зерин ҷавобгӯ бошад:

- нақша мақсади муайян дошта бошад;
- мазмуну мундариҷаи нақшай корӣ гуногун бошад;
- корҳои тарбиявӣ пай дар пай ва системанок ба нақша гирифта шаванд;
- нақшай бояд воқеӣ- иҷрошаванда бошад;
- нақшай кории роҳбари синф ба нақшай кории умумимактабӣ мувофиқат кунад.

Дар раванди банақшагирӣ қолаби ягона вучуд надорад. Муҳимаш он аст, ки нақша вазифаҳои асосии тарбиявиро барои синф фаро гирад. Нақшай тарбиявӣ аз рӯйи самтҳои муҳимтарини фаъолияти роҳбари синф тартиб дода шуда, бобҳои зеринро дар бар мегирад: тавсифи синф ва вазифаҳои асосии кори тарбиявӣ дар чоряқ, нимсола, соли хониш; кор оид ба пешрафти хониши хонандагон; тарбияи ахлоқии хонандагон; тарбияи ҳарбӣ- ватандӯстии хонандагон; тарбияи экологӣ; ташкили корҳои фоиданоки ҷамъиятӣ ва интихоби қасб; корҳои варзишӣ ва санитарию гигиенӣ; корҳои якҷоя бо созмонҳои кӯдакон, наврасон ва ҷавонон; кор бо падару модарони хонандагон. Дар фаъолияти муаллими синфҳои ибтидой ва роҳбари синф мунтазам ба ҳисоб гирифтани баҳодиҳӣ ба натиҷаи корҳои тарбиявӣ мавқеи маҳсусро ишғол мекунад. Онҳо натиҷаҳои ҷорабиниҳоро таҳлил карда, усулҳои бештар самараноки кори тарбиявиро истифода мебаранд.

Маърифати педагогии волидон дар асоси ҳамкории мактаб ва оила рушд меёбад. Новобаста аз мавҷудияти баъзе ноқисиҳои модди оилаи имрӯзai ҷомеаи демократии мо табиатан аз он оилаҳои қаблӣ аз нигоҳи диду фаросат фарқ мекунад. Бояд қайд кард, ки вобаста ба рушди илму

техника, системаи бозоргонии замон, матбуоти даврӣ ва телевизион сатҳи фаҳмишу ҷаҳонбинии мардум хеле васеу баланд гаштааст.

Барои беҳтару хубтару намудани раванди маърифатноккунонии волидон моро мебояд, ки усулҳои ҷадиди ҳамкории мактаб ва оиларо пайдо қунем ва онҳоро дар амал татбиқ намоем. Маърифатноккунонии волидон усули ҷадиди ҳамкории мактаб ва оила аз як ҷанд қисматҳо иборат аст:

- ташкили сӯҳбати инфиродӣ бо падару модарони хонандагон дар мактаб ва ҳангоми ба хонаи талабагон рафтани;
- маҷлиси синфии падару модарон;
- гузаронидани лексия, сӯҳбатҳои колективӣ, гурӯҳӣ ва машваратҳо дар мавзӯъҳои гуногун доир ба таълиму тарбия;
- конференсияи падару модарон оид ба иваз намудани таҷрибаҳои ҳаёт дар боби таълиму тарбияи хонандагони синфи ибтидой;
- омода намудани гӯши падару модарон;
- созмон додани омӯзишҳои педагогию психологӣ;
- ба роҳ мондани машваратҳои педагогию психологӣ [123;33].

Ҳамин тавр, ҳамкориҳое, ки дар боло зикр шуданд, метавонанд ҳамкории мактаб ва оиларо дар доираи Қонуни ҶТ дар бораи «Масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» қавӣ гардонад. Мусаллам аст, ки чунин ҳамкорӣ худ ба худ ба вучуд намеояд, балки он дар асоси ҳамкории волидону муаллимон сурат мегирад. Масъалаи ҳамкорӣ миёни мактаб ва оила дар асоси нақшаҳои омӯзгорон мустаҳкамтар мегардад. Омӯзгор намеомӯзонад, балки ба хонандагон мадад мерасонад, ки омӯзанд ё хоҳиши омӯхтанро дар онҳо пайдо қунанд.

Чунин ҳамкории муштараки мактабу оила ҳанӯз аз синфҳои ибтидой, аниктараш қабл аз ба мактаб рафтани хонандагони синфи якум бояд оғоз ёбад. Омӯзгороне, ки дар соли аввали таҳсил бо хонандагони синфҳои якум сарукор доранд, бояд пеш аз шуруи кори мактабӣ бо

волидайни ҳар як кӯдак шиносой намуда, доир ба кӯдакони онҳо маълумоти зарурӣ ба даст оваранд. Омӯзгорон дар ҷараёни сӯҳбат метавонанд аз шароиту сатҳи зисту зиндагонии шогирдони худ боҳабар шуда, бо кӯдакон бевосита дар тамос шаванд. Дар асоси ҳамкории мактаб ва оила падару модарон метавонанд доир ба хусусиятҳои психологии фарзандони худ маълумот ба даст оваранд: мизоч, рафтор, ҳарактер, дар ҷараёни дарс чӣ гуна муносибат менамояд ва ғ.

Чӣ қадаре ки ҳамкориҳо дар байни волидону муаллимон зиёд шавад, ҳамон қадар фаъолияти маърифаткунонии волидон дар амал татбиқ меёбад. Волидону муаллимон бояд бо донишҳои педагогӣ, психологӣ, тиббӣ ва ҳуқуқӣ мусаллаҳ бошанд. Бо ҳамин мазмун як қатор педагогҳои машҳур, мисли К.Д. Ушинский, П.Ф. Лесгафт ва дигарон чунин меҳисобиданд, ки тарбияи кӯдакон то 7-солагӣ дар оила амали мегардад. К.Д. Ушинский дар ин бора гуфта буд, ки волидайн бояд бо донишҳои педагогӣ мусаллаҳ бошанд ва ба омӯхтани адабиёти педагогӣ рӯ оваранд [149, 532].

Ҳамкорӣ метавонад дониш, маҳорат ва малакаи волидонро доир ба таълиму тарбияи фарзандон зиёдтар намояд. Яке аз воситаҳои робита ва ҳамкории роҳбарони синф бо оилаҳо доир ба дарстайёркунӣ, давомот, рафтор ва муносибати фарзандон мебошад, ки бояд ба волидайн мунтазам иттилоъ дода шавад. Чунин воситаи ҳамкории мактабу оиларо, чуноне ки пештар дар боло маълумот дода будем, пеш аз ҳама, рӯзномаи хонандагон ба ҷо меорад. Рӯзнома воситаи муҳимми робитаи роҳбари синфи оила буда, падару модарон ба он дар охири ҳафтаҳо аз фанҳо баҳоҳои гуногун гирифтаю аз рафтору гуфтори фарзандонашон ба воситаи ҷорабиниҳои синфи (машварат, сӯҳбат, мубодилаи ахбор, маҷлиси волидон, конференсияҳо, тренингҳо, маърӯза ва ғ.) огоҳ мешаванд ва дар рӯзнома имзо мегузоранд, ки ин алоқаи дутарафаро ифода мекунад. Волидон метавонанд охири ҳар як ҷоряки таълими ҷа мактаб омада, ба роҳбарони синфи фарзандонашон сӯҳбатҳо гузаронанд. Ҳамкории волидон бояд бо роҳбарони синф сурат гирад,

чунки маҳз роҳбарони синф метавонанд доир ба таҳсил ва интизоми хонандагон маълумоти васеътарро диханд.

Роҳбарони синф бо мақсади шиносшавӣ бо шароити зиндагӣ, имкониятҳои дарстайёркуни шогирдон ба хонаашон мераванд ва ё волидайнро ба мактаб даъват меқунанд. Мақсади омадан он нест, ки муаллим маҳз аз камбудии шогирдон хабар расонад, балки онҳо ба хонадонҳои аълоҳонҳо ва пешқадамон ҳам ташриф оварда, ҷиҳатҳои судманди тарбияи онҳоро баҳри мубодилаи афкор меомӯзанд, то ки волидайнни ҷавон аз онҳо таҷриба гиранд.

Мусаллам аст, ки оила ҷудо аз мактаб шахсияти ҳамаҷониба рушдёфтари дар қӯдакон тарбия карда наметавонад. Дар ин бобат педагоги машҳури рус В.А. Сухомлинский чунин мегӯяд: «Танҳо дар якҷоягӣ бо волидайн ва ҷаҳду қӯшишҳои умумӣ муаллимон хушбахтии бузурги инсониро ба қӯдакон дода метавонанд» [140; 288].

Ҳар қадаре ки ҳамкорӣ дар байни мактаб ва оила зиёд бошад, ҳамон қадар масъала, мушкиниҳои дар байни хонандагон пайдо шуда тезтар бартараф мешаванд. Ҳамкорӣ на танҳо ба донистани фикру ақида, шавқу ҳавас, шинос шудан бо зисту зиндагони шогирдон равона мешавад, балки барои маълумот пайдо кардан дар бораи орзуҳои фарзандон маълумот пайдо кардан имконият медиҳад.

Ҳар як падару модар бояд дар қӯшиши он бошад, ки шавқу ҳаваси фарзандонро ба ин ё он қасби дӯстдошташон донанд. Волидон ва муаллимон бояд лаёқат ва имкониятҳои қӯдаконро худ сари вакт ошкор намуда, барои инкишофи онҳо шароитҳо фароҳам оваранд. Масалан, агар ба волидон маълум гардад, ки фарзандашон дорои лаёқати варзишӣ ё ҳунармандӣ аст, он гоҳ дар баробари мактабхонӣ ба зухуроти ин завқи қӯдак мусоидат кунанд. Аз ин рӯ, ҳар қадаре ки қӯдак маҳорати бештар дошта бошад, ў дар ҳузури рафиқонаш метавонад беҳтар худашро нишон дихад ва сатҳи худбовариаш баланд шавад.

Волидон бояд бо суханҳои хушу гуворо ва форам бо фарзандони худ муносибат кунанд. Онҳо бояд қӯшиш кунанд, ки ҳамеша дар ҳар

ҳолат фарзандони худро дуруст фаҳманд ва ин ба ҳамдигарфаҳмии онҳо мусоидат меқунад.

Аз рӯзи ба мактаб воридшавии кӯдакон, волидайни онҳо ҳам ба воситаи кумитаи падару модарон узви колективи мактаб мешаванд, маслиҳату супоришҳои онро гирифта, ба фаъолияти таълимӣ ва тарбиявии кӯдаконашон саҳм мегузоранд, ба мактаб мадад мерасонанд.

Ҳамин тариқ, мактаб бидуни ҳамкории оилаҳо ва ҷомеа рушд намеёбад. Мактаб маҳз туфайли ҳамкорӣ бо онҳо таълим ва тарбияро дар сатҳи мувофиқ бо замон баланд бардошта метавонад. Метавон гуфт, ки имрӯзҳо дар ҷомеа доир ба масъалаи дар боло зикршуда дар телевизиону маҷаллаҳо, радио ва дигар ВАО баҳсҳои ҷолиб шуда истодааст. Ин гуна баҳсҳо метавонанд боиси бедор шудани шавқу ҳавас ва мароми педагогии волидон барои таълиму тарбияи фарзанд гардад.

Самаранокии тарбияи фарзанд бештар аз робитаи мактабу оила вобаста аст. Ба роҳ мондани ҳамкорӣ байни мактаб ва оила ба воситаи муаллимони синф амалий мегардад. Вобаста ба он, ки ахли оила то қадом андоза сиёсати пешбуруди мактабро доир ба таълиму тарбияи фарзанд муҳим медонанд ва дар татбиқи он то чӣ андоза омодаанд. Ғайр аз он, оила бояд фармоишгари асосӣ ва иттифоқчии тарбияи фарзанд ҳисобида шавад ва якҷоя кардани саъю қӯшиши волидон ва муаллим барои рушди кӯдак мусоидат меқунад. Муносибати оила ва муалими синф бояд ба принципҳои эътиимидаи тарафайн ва эҳтиром, дастгирӣ ва қӯмак, сабр ва таҳаммул нисбат ба ҳамдигар асос ёбад. Дар кори омӯзгори синф бо падару модарони хонандагон нақши назаррас ба маълумоти равонӣ ва педагогӣ дода мешавад. Ҷамъоварии донишҳои психологӣ ва педагогии падару модарон бояд бо рушди тафаккури педагогӣ ва малакаҳои амалии онҳо дар соҳаи маориф робитаи зич дошта бошанд. Иттилоот ҳусусияти огоҳӣ дошта, ба мақсаднокии амалий асос ёбад, таҷриба ва далелҳои мушаххасро нишон диҳад. Шумораи зиёди шаклҳои ҳамкорӣ вучуд доранд, ки ду шакли ҳамкориҳоро қайд менамоем: шаклҳои анъанавии кор ва шаклҳои ғайрианъанавии кор.

Дар ин раванд одатан нақши омӯзгор ба нақши психолог-мушовир шабоҳат дорад. Ҳангоми сар задани мушкилот омӯзгор бояд пас аз сұхбати инфиродӣ бо хонанда агар мушкилот ҳалли худро наёбад, волидонро барои сұхбат даъват мекунад. Дар ин раванд, ба омӯзгор тавсия дода мешавад, ки мушкилоти волидон ва хонанда, балки мушкилоти ҳамаи онҳо ном барад, яъне «мушкилоти фарзанди шумо» гуфта, ибрози андеша накунад, балки «мушкилоти мо» гуфта сұхбатро ба роҳ монад. Ин усули «МО» волидонро болидаруҳ гардонида, омӯзгорро ҳамчун аъзои оила, ки барои рафъи мушкилот саҳмгузор аст, кабул мекунанд. Волидон бештар ҳамкорӣ мекунанд ва дар ин замина боварӣ ҳосил мешавад.

Асоси дуруст ба роҳ мондани сұхбати психологӣ дар дилҳоҳ ҳолат ҳосил намудани боварӣ ба волидон мебошад. Дар ин ҳолат, омӯзгор бовариро ҳосил карда ва ба ҳамин васила ҳамкории дуруст роҳандозӣ мегардад ва дар якъоягӣ мушкилоти сарзадаро ҳал мекунанд.

Ҳамзамон, нақша-чорабиниҳоро ташкил ва баргузор намудан лозим аст. Дар асоси имконоти волидон ва хусусиятҳои фардӣ-психологии хонанда бояд ин нақша-чорабиниҳо тартиб дода шуда, дар асоси он корҳои ислоҳнамоӣ тартиб ва баргузор карда шавад.

**Мукотиба бо волидони хонандагон** – ин мукотиба барои дуруст ба роҳ мондани ҳамкорӣ ва ба даст овардани боварӣ муҳим арзёбӣ мегардад. Тавассути мукотиба волидон аз аҳволи фарзандон хабардор мегарданд, ҳамзамон тариқи ин мукотиба метавон дар рузҳои ҷашиҳо расмӣ ва рӯзи таваллуд волидони хонандаро табрик намуд, ки ин як ҳисси қаноатмандиро дар волидони хонанда нисбат ба омӯзгор ва муассиса ҳосил мекунад.

**Мачлиси волидон** – дар сурати пайдо шудани мушкилоти синфӣ ин гуна маҷлисҳо баргузор карда мешаванд. Мавзуи маҷлис пешакӣ маълум гардида, роҳҳои имконпазири ҳалли онҳо дар раванди иштироки волидони хонандагон мавриди баррасӣ қарор мегирад. Яке аз масълаҳо метавонад барои пешрафти синфи онҳо ва ё иштироки синфи онҳо дар

ягон намуд чорабиниҳои фарҳангӣ ва ё варзишии сатҳи ҷумхурияйӣ бошад.

**Низоми кори муаллим бо волидон** – Ин ба мисли қисмати болои шабоҳат дорад. Дар асри техникаву технология волидон гурӯҳҳои худро тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ ташкил намудаанд ва дар он ҷо андешаҳои худро баён мекунанд. Ин натиҷаи хубро медиҳад ва ҳамзамон тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ мавзуъҳои муҳимро дар гурӯҳи волидон мефиристанд ва волидон андешаи шахсии худро иброз медоранд.

**Университети донишҳои педагогӣ.** Ин яке аз шаклҳои мусаллаҳ намудани волидон бо донишҳои педагогию психологӣ ба шумор меравад. Ба воситаи он волидон донишҳои заруриро аз худ мекунанд, бо асосҳои маданияти педагогӣ ошно мегарданд, масъалаҳои бо тарбияи фарзандон алоқамандро бо дарназардошти синну солашон ва дарҳостҳои волидайн баррасӣ менамоянд. Чунин шакли маърифаткунонии волидон имконият медиҳад, ки робитаи онҳо бо ҷомеа ва мактаб боз ҳам наздиктар гардад. Барномаи донишгоҳ аз ҷониби омӯзгор тартиб дода мешавад ва шакли машғулиятҳои он гуногунранг мебошад: лексия, сұхбат, корҳои амалӣ, конференсияҳо барои волидон ва ғ.

**2. Шаклҳои ғайримуқаррарии кор:** донишҳои педагогӣ волидонро бо масъалаҳои тарбия, бо назардошти синну сол ва ниёзҳои падару модарон шинос менамояд, дар барқарор кардани робитаи волидон бо ҷомеа, оила ва мактаб, инчунин ҳамкории волидон ва омӯзгорон дар кори тарбия кӯмак мерасонад. Барномаи мазкур аз ҷониби омӯзгор бо назардошти шароити хонандагони синфҳо ва падару модарони онҳо таҳия карда мешавад. Шаклҳои ташкили дарсҳо дар донишгоҳӣ ба таври гуногун сурат мегирад: лексияҳо, мубоҳисаҳо, семинарҳо, конфронсҳо барои волидону омӯзгорон ва ғайра.

Лексияҳо - шакли дигари маърифатнок намудани волидайн маҳсуб меёбад, ки туфайли он моҳияти ин ё он масъалаи тарбия ошкор карда

мешавад. Дар мавриди дуюм бошад, лексия як шакли таълими психологӣ ва педагогӣ буда, моҳияти мушкилоти таълимро ифода мекунад. Барандай асосии лексия, бешубҳа, омӯзгор – мураббӣ мебошад, зеро ў маҳз аз ташвиш, мушкилот ва масъалаҳои ҳалталаби волидайн хуб боҳабар аст. Лаҳзаи асосии лексия – ин таҳлили илмӣ намудани вазъият ва ҳолатҳои тарбиявӣ мебошад. Дар лексия сабабҳои сар зандани ҳодисаҳо, шароитҳои ҷоришавии онҳо, механизмҳои рафтори қӯдакон, қонуниятҳои тараққиёти психикаи онҳо, қоидаҳои тарбияи оилавӣ мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор мегиранд.

Ба гузаронидани лексия бояд чунин омода шуд: нақшай лексияро тартиб дод, ба сохтор ва мантиқи баён эътибор дод, такя ба таҷрибаи тарбияи оилавӣ намуд. Мавзуъҳои лексия бояд барои волидайн мубрам, муҳим ва завқовар бошанд, чун: “Хусусиятҳои синнусолии наврасон”, “Худтарбиякунӣ чист?”, “Муносибати фардӣ ва баҳисобигирии хусусиятҳои синнусолии наврасон дар тарбияи оилавӣ”, “Тарбияи ҷинсии қӯдакон дар оила” ва ғ.

Омӯзгор яке аз нафароне ба шумор меравад, ки лесияро хуб баромад карда метавонад, зеро вазифаи асосии онро дар бар мегирад. Дар раванди тайёр кардани лексия бояд мавзуъҳои ҷолиб интиҳоб карда шаванд ва ҳамзамон, ин мавзуъҳо бояд бо замони имрӯза мувофиқат қунанд. Набояд мавзуъҳои интиҳоб шаванд, ки аз замони имрӯза хело тафовути зиёд дошта бошанд. Ҳамзамон, мисолҳо аз замони имрӯза мувофиқи мақсад шуморида мешавад ва ба ин васила метавон шавқу ҳаваси хонандара ба мавзӯъ ва умуман ба дарс ва фан бедор намуд.

Барои дар дараҷаи хуб гузаронидани лексия ва шавқовар будани он бояд бо назардошли хусусиятҳои фардӣ-психологии хонадагон ва дараҷаи маромнокии онҳо лексия тартиб дода шавад. Дар раванди он пурсидан аз хонандагон ва савол додан ба онҳо ва гӯш кардани андешаҳои хонандагон тавсия мегардад. Ибрози андешаи шахсии хонанда боиси рушди нутқ ва тафаккури ў гардида, дараҷаи фикрронии онҳоро васеъ мегардонад.

**Конференсияҳо.** Яке аз шаклҳои аз назари педагогӣ бомаърифат намудани волидайн гузаронидани конференсияҳо маҳсуб меёбад. Дар мадди дуюм бошад, конфронтс як шакли таълими педагогӣ буда, амиқӣ ва мустаҳкамкуни донишҳоро барои фарзандон муайян мекунад. Конференсияҳо дар шакли илмӣ-амалӣ, назариявӣ, таҷрибаивазнамоӣ барои волидон гузаронида мешаванд. Конференсия дар як сол як маротиба гузаронида мешавад, омодагии ҷиддиро талаб мекунад ва дар он иштироки фаъоли волидайн ба нақша гирифта мешавад. Барои пурмазмун гузаштани конференсия гӯши намоиши кори хонандагон, китобҳо барои волидайн, чорабинии маданий-равшаннамоӣ ташкил карда мешавад.

Конференсияро одатан директори мактаб бо суханони муқаддимавӣ оғоз мебахшад, сипас роҳбарони синф ва минбаъд волидайн аз таҷрибаи худ дар бобати тарбияи оилавӣ маърӯза мекунанд. Чунин маърӯзай мухтасар набояд аз 3-4 зиёд бошад. Пас, аз ин ҳоҳишишмандон баромад мекунанд ва ниҳоят баранда конференсияро ҷамъбаст менамояд.

Конфронтсҳо метавонанд илмӣ, амалӣ, назариявӣ, хониш, мубодилаи таҷриба, конфронтси модарон ва ё падарон бошанд.

Мавзуи конфронтсҳо бояд маҳсус бошанд, масалан "Бозӣ дар ҳаёти қӯдак", "Тарбияи ахлоқии наврасон дар оила" ва ғайра. Барои ҷамъоварии мавод ва ҷалби таваҷҷуҳи волидон дар синфҳои донишҳои педагогӣ пеш аз баргузории конфронтс баъзан саволномаи қӯтоҳ пешниҳод карда мешавад. Омӯзиш як шакли рушди малакаҳои педагогии волидон дар тарбияи фарзанд, самаранок ҳал намудани ҳолатҳои мавҷудаи педагогӣ ва як навъ тарбияи тафаккури педагогии волидону мураббиён мебошад.

Одатан омӯзиш барои волидон боиси рушди тафаккури педагогии онҳо мегардад ва як ҳиссаи вақти худро дар ин нақш мебахшанд. Яъне,

вақти муайян дар хона нақши омӯзгорро ичро мекунанд ва ба ин васила дар онҳо малакаҳои педагогӣ рушд мейёбад.

**Хониши волидонӣ** – ин хониши одатан аз ҷониби омӯзгор бо волидон ҷиҳати таълиму тарбияи фарзандон аз мавқеи онҳо (волидон) ташкил ва баргузор мегардад. Дар ин асно, волидон низ фаъолона ширкат варзида, андешаҳои худро иброз менамоянд. Давраҳои ташкил ва баргузории хониши волидонӣ метавонад чунин шаклро дошта бошанд:

- муайян намудани мушкилоти асосии хонадагон;
- ошкор ва ҷамъоварӣ намудани далелҳои мушкилоти ба миёномадаи синф;
- масъалаҳои рушди психологии хонандагон;
- психологияи синнусолии талабагон;
- нақши волидон дар рушди шахсияти хонандагон;
- пешниҳоди адабиёти соҳавӣ ба волидон дар масъалаи нақши онҳо дар таълиму тарбияи фарзанд ва ғ.

**Дарсхои кушод** – мақсад аз ташкил ва баргузор намудани дарсхои кушод дар мактабҳои миёна бо даъвати волидон аз он иборат мебошад, ки омӯзгорон фанҳои нав ҷоримешударо ба онҳо намоиш диҳанд ва ҳар як волидон дар навбати худ андешаҳои худро нисбати фанни нав иброз намояд. Одатан агар волидон тез-тез ба ин гуна дарсхои кушод ташрифоварӣ кунанд, омӯзгороне, ки фарзанди онҳоро таълиму тарбия медиҳад, чӣ гуна дарсро мегузаронанд ва қадом усулҳои педагогиро истифода мекунад ва оё маҳорати педагоги дар онҳо дида мешавад ва ё не, ҳабардор мегарданд. Ҳамзамон, ташрифоварӣ ба дарсхои кушод боиси аз байн рафтани мухолифатҳои ба миёномада гардида метавонад. Яъне, дар ин раванд волидон анику дақиқ мекунанд, ки мушкилот сари ки меравад, фарзанди онҳо ва ё худи онҳо. Волидон худашон хулосаи ниҳоии худро нисбати ихтилофи бавучуд омада мебароранд.

**Муҳокима (мубоҳиса)-и педагогӣ** – ҳадафи асосии он баланд бардоштани фарҳанги педагогӣ ба шумор меравад. Дар ин раванд

эҳтироми ҳамдигар ва андешаҳои шахсии ҳар як иштирокӣ шарт ва зарур ҳисобида мешавад. Манзараи масъалаҳои дар синф ба амал омада ба муҳокима гузошта мешавад ва ҳамзамон вариантҳои ҳалли онҳо аз ҷониби омӯзгор пешниҳод мегардад ва ҳар як иштирокӣ-волидон андешаҳои худро ибороз медоранд. Масалан, мавзуи мусохиба метавонад “Интихоби касб: масъулони он“ бошад.

**Бозиҳои нақшӣ** – ин боиси фаъол ва муттаҳид гардонидани волидони хонандагон бо ҳамдигар ва муҳайё соҳтани колективи эҷодии волидону шароити муосиди психологиро миёни онҳо барпо намудан мебошад. Масалан, ба волидон чунин савол дода мешавад: “Писаратон аз мактаб омад, амалу рафтори Шумо”? Волидон бояд корҳои ҳаррӯза мекардаашонро иброз намоянд.

**Ташкил ва баргузор намудани чорабинихои фарҳангии фароғатӣ ва варзишӣ** – агар волидон дар ин гуна чорабинихои фарҳангии фароғатию варзишӣ иштирок қунанд, боиси баланд гардидани руҳияи хонандагон ва маромнокии онҳо мегардад. Масалан, метавон волидон бо фарзандони худ бо ҳамроҳии роҳбари синф ба осорхона ташриф оваранд ва ё дар ҷашиҳои расмии “Наврӯзи байналмилалӣ” иштирок намоянд.

**Машғулиятыҳои амалиӣ** – дар ин раванд якчанд вазъияти ҳаётии проблемавӣ намоиш дода мешавад. Волидон ба гурӯҳҳо ҷудо карда мешаванд ва ҳар як гурӯҳ ҷавоби худро пешниҳод мекунанд. Дар охир ҷавоби беҳтарин қабул карда мешавад ва дигар гурӯҳҳо дар навбати худ иштибоҳҳои худро мебинанд. Ин боиси рушди маҳорати педагогӣ ва эътибор додан ба ҳолати равонии фарзандон мегардад. Дар ин робита, ба волидон мұяссар мешавад, ки ин гуна мушкилотро бубинанд ва барои ҳалли онҳо дар канор наистода, масъулиятыро бар души худ гиранд. Ин яке аз роҳҳои натиҷабаҳш баҳри дар волидон рушд додан ва сафарбар намудани онҳо дар ҳалли масъалаҳои фарзандони худ ва ҳис намудани масъулияти хеш дар таълиму тарбияи фарзандон ба шумор меравад.

Волидайн дар ин бозиҳо нақшҳои муайянро мебозанд ва бо ин роҳҳои гуногуни тарбияи фарзандон, нозукиҳои тарбия, одоби муюшират, пешгирии низоъҳои волидайн бо фарзандон шиносий пайдо менамоянд. Масъулияте, ки чомеа дар мактаб мегузорад, бе ёрии волидон, таваҷҷуҳи амиқ, дониши педагогӣ ва психологии онҳо натиҷаи дилҳоҳ дода наметавонад. Муваффақият ё нокомии ҳамкориҳои педагогии мактаб ва оила аз бисёр ҷиҳат аз мавқеи дурусти интихобкардаи омӯзгор, услугуб ва оҳанги муносибатҳои ӯ муайян карда мешавад.

Муаллим бояд фарҳанги хуби равоншиносий дошта бошад, муюшират карда тавонад, сухбат кунад, ба ҳамсухбаташ гӯш диҳад ва ӯро фаҳмад, муюшират кунад ва амал кунад. Дар ин ҳолат муҳим нест, ки кӣ ҳамчун ҳамсухбат ба таври мушахҳас амал мекунад ё ҳамчун хонанда ё волидайни ӯ, ҳамкасб ё узви оилаи худи муаллим. Дар ҳамаи ин ҳолатҳо ӯ бояд аз ҷиҳати равонӣ оқилона рафтор кунад.

Ҳамкорӣ кунед. Волидонеро, ки ба мактаб омадаанд, маҷбур накунед, ки меҳрубониву қушодадастӣ нишон диҳанд. Муносибати мусбии шахсии ҳамсухбати шумо ифодаи некӣ ва қадами аввал барои ҳамкорӣ хоҳад буд.

Машваратҳои инфириодӣ ҳамчун шакли маърифати педагогии волидайн ҳадаф дорад, ки омӯзгор туфайли он метавонад бевосита аз волидайн ёрӣ пурсад, то ки дар таълиму тарбияи фарзандон ба онҳо ҳамкорӣ намояд. Ҳамин тавр, байни омӯзгор ва волидайн таҷрибаивазнамоӣ ба амал меояд ва ҳар ду эҳсос менамояд, ки кори барои якдигар муҳимми умумиро иҷро намуда истодаанд.

Ташрифоварӣ ба оила шакли инфириодии кори муаллим бо волидайн мебошад. Муаллим бо ташриф оварданаш бо шароити ҳаёти хонанда шинос мешавад ва волидайн дар бораи характер, майлӯ ҳоҳишиҳо ва рафтори фазнадонашон нисбати устод ва худи онҳо сухбат мекунад, аз барору нобарориҳои фарзандонашон маълумот медиҳад ва

дар баробари ин тавсияҳои муфиди педагогӣ барои беҳтар гаштани сатҳи таълимӣ тарбияи шогирдон дода мешаванд.

Маҷлиси падару модарон дар мактаб, ки ду се маротиба дар як сол гузаронида мешавад, дар он роҳбарони синф ва муаллимони фанҳои таълими дар бораи давомот ё пешрафти ҳар як хонанда ба волидайнаш маълумот медиҳанд, таҳлил ва муҳокимаи мушкилию камбудиҳои педагогии мавҷударо меқунанд ва роҳҳои мақбули ҳалли якҷояи онҳоро муайян менамоянд. Сипас, роҳбарони синф бо волидайн мавзуъ ва масъалаҳои маҷлиси ояндаи падару модарон ва комитети падару модарро муҳокима намуда, мавзуи баррасишавандай навбатиро аниқ менамоянд.

Дар замони мусоир шарҳи истилоҳи «тренинг» дар адабиёти илмӣ оварда нашудааст ва он ҳамчун маҷмуи усул, шакл ва воситаҳое гуногуни васеъ истифодашаванда дар амалияи илми педагогию психология пешниҳод гаштааст.

Истилои «тренинг» аз калимаи англисӣ гирифта шуда, маънояш омӯзиш, тарбия ва машқгузаронӣ мебошад. Психологон аз мавқеи назари худ кӯшиши шарҳи ин истилоҳро намудаанд. Масалан, Ю.Н. Емелянов тренингро ҳамчун гурӯҳи методҳои инкишофдиҳии қобилиятҳо ба омӯзиш ва аз худ намудани ҳар гуна намудҳои гуногуни фаъолияти мураккаб муайян намудааст [60; 167].

Доир ба масъалаи мазкур, Л.А. Петровская бошад, тренинги педагогию психологиро ҳамчун «воситай таъсиррасоние, ки ба инкишофдиҳии дониш, қайдгузориҳои иҷтимоӣ, маҳорату малака ва таҷрибаҳосилномоӣ дар муносибату муоширатҳои байнишахсӣ мусоидаткунанда дида баромадааст [119; 168].

Тренинги педагогию психологӣ ҳамчун воситай маърифаткунонии волидон яке аз масъалаҳои мубрами чомеаи имрӯза ба ҳисоб меравад. Мақсади ташкил кардани чунин омӯзишҳо дар он аст, ки бояд доништу маҳорат ва малакаҳои волидонро дар соҳаҳои гуногуни ҳаёти оилавӣ васеъ намуд, зеро ҳар як оилаи тоҷик бо тарбиятгари фарзандон

мебошанд. Маҳз тренингҳо боиси он мегарданд, ки проблемаҳои мавҷудбуда дар оила, боғчай қӯдакон, мактаби миёна, мактаби олий ва ф. то қадри имкон роҳи ҳалли худро пайдо намоянд.

Ҳамин тариқ, оид ба ин масъалаи мазкур педагогҳо ва психологҳои ватаний кору фаъолият намуда истодаанд, аз ҷумла Юнусова Н.М., Давлатов М., Шарипова М., Расулов С.Х., Раҷабов Н., Каримов Қ. ва ф. Мувофиқи таҷрибаҳои ҳосилшуда чунин масъалаҳоро бояд дар тренинг мавриди баррасӣ қарор дод:

- ҷалб кардани диққати волидон ба мавзӯҳои таълимӣ ва тарбиявӣ;
- аз худ кардани таҷрибаи ҳаётӣ баробар бо таълиму тарбия;
- азхудкуни дониш, маҳорат ва малакаҳои таълимӣ;
- васеъ намудани ҷаҳонбинии волидон дар соҳаҳои гуногуни ҳаёт;
- огоҳ намудани волидон ва омӯзгорон аз роҳҳои пешгирий ва бартараф намудани низоъҳои оилавӣ;
- шинос намудани волидон бо мушиқилиҳо ва монеаҳои ҳаётӣ.

Аз ин лиҳоз, дида баромадани масъалаҳои зикршуда ба волидону омӯзгорон имконият медиҳад, ки онҳо дар ҳаёти оилавӣ аз ин донишҳо самарабахш истифода намоянд. Ин гуна тренингҳо бояд мунтазам дар байни волидону омӯзгорон гузаронида шавад.

Психолог Н.И. Шевандрин чунин омилҳоро муайян намуд, ки дар ташаккули оилаҳои солим ҳалалҳоро эҷод менамоянд:

- рафтори зиддиахлоқии волидон (майнушӣ, рафторҳои девиантӣ ва ф.);
- сатҳи пасти маърифати волидон;
- муносибатҳои низоъангез байни волидон;
- муносибатҳои низоъангез дар байни азъои оила;
- даҳолати ноҷои хешу табор дар тарбияи фарзандон [153, 512].

Махсус қайд намудан ҷоиз аст, ки сатҳи пасти маърифати волидон ба тарбияи хонадагон таъсири нохуб мерасонанд. Аҳамияти омӯзишу

иштироки волидон дар машғулиятҳои тренингӣ дар он аст, ки дараҷаи омодагии онҳо ба тарбияи қӯдакон устувор мегардад.

Дар сарчашмаҳои илмӣ ҳангоми шарҳи тренинги педагогию психологӣ чунин алломатҳои асосии онро ҷудо карданд:

- мавҷудияти аъзои доимии гурӯҳои омӯзишӣ. Одатан дар гурӯҳои омӯзишӣ ҳангоми гузаронидани машғулиятҳо, аъзои доимии он нигоҳ дошта мешаванд;
- мавҷудияти мураббӣ – тренери гурӯҳӣ, ки салоҳияти гузаронидани тренингро дошта бошад. Ин гуна шахсон, яъне волидону омӯзгорон ва мураббиён метавонанд дар машғулиятҳои тренинг дар мавқеи роҳбар, баранда, ё ин ки мушоҳидакор бошанд;
- мавҷудияти мақсади тренинг – ҳар як машғулиятҳои тренинг ҳатман бояд дар ҷорҷӯбаи мақсадҳои пешакӣ ба нақша гирифташуда, ба роҳ монда шавад;
- мавҷудияти ҳудудҳои фазогию вақтӣ ҳангоми ташкили тренинги педагогию психологӣ – тренинг ҳатман бояд дар ҳуҷраи маҳсус таҷхизонидашуда гузаронида шавад, то ин ки иштирокчиён дар он тавонанд дар доираи муайян ҳудро озод ҳис намуда, талаботи тренингро риоя кунанд.
- риояи арзишҳои умумии гурӯҳӣ – ҳангоми якҷоя фаъолият намудан байни азъоён таъсири байніҳамдигарӣ ба вучуд меояд ва аз ин рӯ бояд як қатор арзишҳои ахлоқӣ риоя карда шаванд.
- истифодабарии усулҳои фаъоли кор – дар оғози ҳар гуна машғулиятҳои тренинг масъулияты аввал бар дӯши ҳуди волидону омӯзгорон ва мураббӣ – тренер дода шуда, фаъолгардонии азъои минбаъдаи гурӯҳ бар саҳми шахсии ҳуди онҳо вогузор карда мешавад.
- мутаммарказият ба равандҳои дохилигурӯҳӣ – азъои машғулиятҳои тренинг на танҳо аз ҷараёни он омӯзиш гирифта, такмил меёбанд,

инчунин метавонанд ин донишу малакаҳои ҳосилнамудаи худ берун аз гурӯҳ истифода намоянд.

- мавҷудияти алоқаи дутарафа – алоқаи ду тарафа яке аз усулҳои таъсирбахш дар расонидани кӯмак ба азъёёни гурӯҳ аст, ки дар ҷараёни он худдаркнамоии шахс ташаккул меёбад.

Тренинги педагогию психологӣ таҷрибаи волидону омӯзгоронро таҳқим бахшида, ба омӯзиш ва такмили донишҳои тарбиявӣ мусоидат менамояд, инчунин ислоҳшавии муносибатҳои волидон ва қӯдаконро такон мебахшад.

Тренинги педагогию психологӣ ба волидону омӯзгорон ёрӣ мерасонад, ки хусусиятҳои манфии худашонро тағиیر диханд. Муносибатҳои тобиши эмотсионалии манфидаштаро ислоҳу проблемаҳои бударо мавриди муҳокимаронӣ қарор медиҳанд. Волидону омӯзгорон дар ин омӯзиш метавонанд қобилиятҳои худро рушду такомул бахшанд ва шаклҳои дурусти муоширату муносибатро ба роҳ монанд. Тренингҳои педагогию психологӣ бояд дар сатҳи баланд гузаронида шавад. Дар тренинг усулҳои таъсиррасонӣ барои иштироккунандагон пешниҳод карда шавад, то ки ин омӯзиш дар иштироккунандагон ҳисси қаноатмандиро ба вучуд оварад. Ҳалли чунин мавзуъҳо дар тренингҳо аҳамияти назариявӣ ва амалиро пайдо мекунанд:

- хештаншиносӣ ва худшиносӣ дар онҳо бедор карда шаванд;
- моҳияти нақши волидайнро дар тарбияи фарзанд ошкор намояд;
- ҷаҳонбинии волидону омӯзгорон васеъ гардонад;
- ҳар як давраҳои инкишофии синнусолӣ таҳлил карда шавад;
- дида баромадани усулҳои нави тарбия дар тренинг;
- эҳсос намудани масъулияти баланд дар тарбияи фарзанд;
- таҳлил ва муҳокимаи ҳолати рӯҳии фарзандон;
- муайян кардани ташаккули қобилияти фарзандон.

Ин усулҳо дар тренинги педагогиу психологӣ муҳокима ва баррасӣ карда мешавад. Махӯз дарки ҳар як усул барои иштироккунандагон ба таври васеъ маънидод карда мешавад. Дар ин омӯзиш тарзи рафтор, гуфтор, дарки ҳисси масъулият, қабул намудани донишҳои нав, муюшират, маҳорат, малака, қобилият, лаёкат ва ғ. зери мушоҳида карор мегиранд. Моҳияти тренинг дар он ифода меёбад, ки иштироккунандагонро бо донишҳои замонавӣ, таҷрибаҳои ҳаётӣ мусаллаҳ намуда, аз тарзҳои самарабахш истифодабарии воситаҳои нави технологӣ огоҳ мекунад.

Бояд қайд кард, ки роҳҳои дар боло зикршуда метавонанд маърифати педагогии волидонро боз ҳам баландтар намоянд ва дар тарбия намудани фарзандон дар оила имконият диханд.

Хулоса, замони мусир тақозо менамояд, ки бояд оила, мактаб ва ҷомеа байни ҳам равобити қавӣ дошта бошанд, якҷоя дар тарбияи фарзандони худогоҳу ватандӯсти миллат саҳмгузор бошанд ва ҳар яке масъулияти худро дар назди давлату миллат бо сарбаландӣ ҳис кунанд.

## **ХУЛОСАИ БОБИ ДУЮМ**

Бояд қайд намуд, ки ҳадафи асосии фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар раванди таълим бояд тағйироту навгониҳо ворид намояд. Зимни равандҳои таълим ду масъалаи педагогӣ дар назар дошта шудааст:

- омӯзиши таҷрибаи навини педагогӣ;
- татбиқи амалии навгониҳои педагогиу психологӣ.

Натиҷаи равандҳои таълим дар соҳаи таҳсилот ба таври назариявӣ ва амалӣ тақвият меёбанд:

- а) таҷдиди мундариҷаи таълим;
- б) роҳандозии усул ва шаклҳои нави таълиму тарбия;

- в) татбиқ ва паҳн кардани таҷрибаи бойи педагогӣ;
- г) технологияи нави идораи муассисаҳои таълимӣ, дар онҳо гузаронидани озмоишҳои педагогӣ ва ғайра.

Дар муассисаҳои таълимӣ ду омил асосӣ ба инобат гирифта мешавад: омилҳои объективӣ - ба вучуд овардани шароити инкишофи фаъолиятҳои нави замонавӣ ва татбиқи натиҷаҳои он; омилҳои субъективии алоқаманд ба равандҳои таълимӣ ва омодагиҳои он оид ба фаъолияти нави таълимӣ.

Одатан омӯзиш барои волидон боиси рушди тафаккури педагогии онҳо мегардад ва як ҳиссаи вақти худро дар ин нақш мебахшанд. Яъне, вақти муайян дар хона нақши омӯзгорро ичро мекунанд ва ба ин васила дар онҳо малакаҳои педагогӣ рушд мейбад.

*Хониии волидонӣ* – ин хониши одатан аз ҷониби омӯзгор бо волидон ҷиҳати таълиму тарбияи фарзандон аз мавқеи онҳо (волидон) ташкил ва баргузор мегардад. Дар ин асно, волидон низ фаъолона ширкат варзида, андешаҳои худро иброз менамоянд. Давраҳои ташкил ва баргузории хониши волидонӣ метавонад чунин шаклро дошта бошад:

- ❖ муайян намудани мушкилоти асосии хонадагон;
- ❖ ошкор ва ҷамъоварӣ намудани далелҳои мушкилоти ба миёномадаи синф;
- ❖ масъалаҳои рушди психологии хонандагон;
- ❖ психологияи синнусолии талабагон;
- ❖ нақши волидон дар рушди шахсияти хонандагон;
- ❖ пешниҳоди адабиёти соҳавӣ ба волидон дар масъалаи нақши онҳо дар таълиму тарбияи фарзанд ва ғ.

*Дарсҳои кушиод* – мақсад аз ташкил ва баргузор намудани дарсҳои кушиод дар мактабҳои миёна бо даъвати волидон аз он иборат мебошад, ки омӯзгорон фаниҳои нав ҷоримешударо ба онҳо намоиш диханд ва ҳар як волидон дар навбати худ андешаҳои худро нисбати фанни нав иброз намояд.

*Мұхомима (мубоҳиса)-и педагогі – ҳадафи асосии он баланд бардоштани фарғанги педагогі ба шумор меравад.* Дар ин раванд әхтироми ҳамдигар ва андешаҳои шахсии ҳар як иштирокчы шарт ва зарур ҳисобида мешавад.

*Бозиҳои нақший –* ин боиси фаъол ва муттаҳид гардонидани волидони хонандагон бо ҳамдигар ва муҳайё сохтани колективи әгодии волидону шароити муосиди психологияро миёни онҳо барпо намудан мебошад. Масалан, ба волидон чунин савол дода мешавад: “Писаратон аз мактаб омад, амалу рафтори Шумо”? Волидон бояд корҳои ҳаррӯза мекардаашонро иброз намоянд.

## **БОБИ Ш. КОРИ ТА ЧРИБАВЙ – ЭКСПЕРИМЕНТАЛЙ БО ВОЛИДОН ДАР АСОСИ ТАТБИҚИ ТЕХНОЛОГИЯИ НАВИ МАЪРИФАТИ ПЕДАГОГӢ-ПСИХОЛОГИИ ВОЛИДОН**

### **3.1. Коркарди технологияи нави маърифати педагогӣ - психологии волидон барои тарбияи оила дар заминаи анъанаҳои миллӣ**

Бо мақсади гузаронидани таҳқиқоти илмии худ оид ба маърифати педагогӣ-психологии волидон, ки дар қадом сатҳ қарор дорад, мо якчанд муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи Лахшро дар муқоиса ба муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Душанбе омӯхта, баррасӣ кардем. Мазмуни фаъолияти якчанд фаъолияти ин муассисаҳоро ба таври мушаҳҳас баён менамоем. Муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии №100, 70, 10, 94, 86-и шаҳри Душанбе ба қатори мактабҳои дигар дохил шуда, нисбат ба мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи Лахш дорои афзалияти зиёд мебошанд. Масалан, муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии №100, 70, 10, 94, 86-и шаҳри Душанберо мегирим, ки дар Пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият доранд. Муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии №100, 70, 10, 94, 86-и шаҳри Душанбе раванди таълим бо ду забон: тоҷикӣ ва русӣ ба роҳ монда шуда дар раванди таълим усулҳои фаъоли таълими интерактивӣ истифода бурда мешаванд. Дар муассисаҳои мазкур раванди таълим дар сатҳи баланд буда, барои хонандагон шароити хуби омӯзиш, ки ҷавобгӯйи талаботи замони мусосир аст, муҳайё карда шуда омӯзгорони донишманд ва пуртачриба ба кор ҷалб карда шудаанд.

Дар баробари омӯзиш, барои шавқманд кардан ва бедор намудани завқи илмомӯзӣ байни хонандагони мактабҳо озмунҳои гуногун ба монанди: «Мактаби беҳтарин», «Синфи беҳтарин», «Лоиҳаи беҳтарин» ва ғайраҳо гузаронида мешаванд, ки барои фаъолгардонии хонандагон воситаи хуб аст, зеро чунин озмунҳо байни хонандагон рақобатро ба

миён меоварад ва ин ҳамеша боиси рушду пешравӣ мегардад. Чунин озмунҳо на танҳо миёни хонандагон, балки миёни омӯзгорон ҳам гузаронида мешаванд. Масалан, озмунҳои «Муаллими сол», «Муаллими навовар», «Муаллими эҷодкор», «Раҳнамои беҳтарин», «Дарси интерактивии беҳтарин» ва ғайраҳо маҳз байни омӯзгорони мактабҳои мазкур гузаронида мешаванд, ки омӯзгоронро барои ҳамеша фаъол будан ва мустаҳкам кардани қасбияти хеш водор менамояд. Аз ҷониби омӯзгорон барномаҳои маҳсус барои сайқали фардии эҷодии хонандагон таъсис дода шудааст, ки мувофиқи он ҳар як хонанда дар алоҳидагӣ барномаи худро дорад ва мувофиқи он супоришҳоро иҷро менамояд, яъне онҳо мувофиқи барномаҳои худ наметавонанд аз ҳамдигар рӯбардор намоянд. Хонандагони мактабҳо дар озмунҳои вилоятиву ҷумҳурияйӣ ва байналмилали ғаъдолона иштирок менамоянд. Ҳамчунин дар мактабҳо ҳастанд хонандагоне, ки баъди ҳатми мактаб бо тариқи имтиҳонсупорӣ ба донишгоҳҳои хориҷи кишвар, алалхусус Амрико дохил шуда, таҳсили худро идома дода истодаанд.

Дар назди муассиса як қатор марказҳо ба монанди: Маркази шоҳмот, Маркази акробатика, Маркази технологияи инноватсионӣ, Маркази забондон, Маркази мусиқавии «Истеъдодҳои наврас», Маркази хизматрасонии сайқали донишҳои компьютерии хонандагон таъсис дода шудааст, ки баъди дарсҳо хонандагон ба ин марказҳо ҷалб карда мешаванд. Байни шоҳмотбозони мактаб ҳар сол озмуни «Киштии сафед» гузаронида мешавад, ки бозии мазкур дар инкишифи зеҳнияти хонандагон нақши муҳим дорад. Дар маркази акробатика хонандагон ба варзишҳои акробатикӣ ва тарзи ҳаёти солим фаро гирифта мешаванд. Дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии №100, 70, 10, 94, 86 –и шаҳри Душанбе омӯзгорон аз рӯй технологияи нави таълимӣ бо омӯзишу ихтирои технологияҳои таълимии устодон такия менамоянд. Масалан, аввалин роботи Тоҷикистон бо номи «Авроточ» аз ҷониби хонандаи мактаби мазкур соҳта шудааст, ки дар дохили муассиса дар ҳуҷраи маҳсус нигоҳ дошта мешавад. Ҳамчунин аз ҷониби муаллифи робот

иттиҳодияи ихтироъкорони ҷавон ташкил карда шудааст, ки хонандагони лаёқатмандро ба ихтироъкорӣ ҷалб намудааст. Дар маркази забондон хонандагон ба омӯзиши забонҳои ҳориҷӣ ва сайқали забондонии худ машғуланд. Дар маркази мусиқавии истеъдодҳои наврас хонандагони лаёқатманди санъатдӯст тарбия карда мешаванд. Хонандагон дар маркази хизматрасониҳои сайқали донишҳои компьютерӣ донишҳои компьютерии худро сайқал дода, мустаҳкам менамоянд. Ҳамин тавр, шароити омӯзиш дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии №100, 70, 10, 94, 86-и шаҳри Душанбе хело хуб буда, сифати дониши хонандагон нисбати муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи Лахш дар сатҳи баланд қарор дорад.

Дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии №100, 70, 10, 94, 86 –и шаҳри Душанбе якчанд барномаҳои маҳсус барои беҳтар намудани раванди таълиму тарбия аз ҷониби роҳбарон Ҳакимова Г., Раҳимова Д., Саидбекова Г. ва ғ. ташкил карда шудааст, ки бо барномаҳои зерин фаъолият мекунад:

- намунаи ҳамкории волидон бо дигар мактабҳои ш. Душанбе;
- барномаи технологияи муваффақияти хонанда;
- барномаи дастгирии моддӣ (гранатӣ)-комёбииҳои эҷодии омӯзгорон ва хонандагони мактаб;
- барномаи дурнамои омӯзиши шахсии тамоюли қасбидошта дар мактаб.

Ин барномаҳои ташкилкардашуда ба ду забон, яъне русӣ ва тоҷикӣ тартиб дода шудааст. Масъалаҳои дар боло зикргарда, мутаассифона дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии №14, 12, 32, 42, 55-и н. Лахш кам ба назар мерасанд.

Бо мақсади гузаронидани таҳқиқоти илмии худ оид ба маърифати педагогӣ-психологии волидон ҳамчун омили самаранокии таълиму тарбияи хонанда дар оила, аз як қатор методҳои таҳқиқотии зерин истифода бурда шуд: “Мушоҳида”, “Суҳбат”, анкета - “Пурсишнома”

«Хусусиятҳои тарбиявии оила», «Маҳорати коммуникативии волидон», ва «Хусусиятҳои муоширати волидон бо хонанда». Инчунин барои ба даст овардани маълумоти иловагӣ доир ба муоширати волидон бо хонанда дар оила, сатҳи маълумотнокии волидон, шумораи хонандагон дар оилаҳо методҳои мушоҳида, методҳои сотсиологии таҳқиқот ва сӯҳбат истифода шуданд. Методҳои истифодашударо ба таври муҳтасар шарҳ медиҳем:

**Методи мушоҳидаи педагогӣ.** Ин метод амалан дар ҳар намуди таҳқиқот маъмулан истифода бурда мешавад. Ҳодисаҳои педагогӣ ба хусус тарзи амалиёти беҳтаринро тақозо мекунад ва билохира таҳқиқотчӣ бояд тавассути мушоҳида (тӯлонӣ ва ё кӯтоҳмуддат) таҷрибаҳои муғидро фароҳам оварад, яъне, зимни методи мушоҳида ба хулосае ояд, ки қадом тарзи корбарии омӯзгор бартарӣ дорад. Мушоҳида тибқи нақшай дақиқ ва нишондоди мақсад ва вазифаҳо бурда мешавад, ки он бояд ба саволҳои зайл ҷавоб дода тавонад: чиро, барои чӣ, кай ва ҷанд муддат мушоҳида кардан ва аз ин чӣ гуна натиҷаро умед доштан мумкин аст?

**Методҳои сотсиологии таҳқиқот.** Баъзан зарурати ин ё он масъаларо ба таври оммавӣ таҳқиқ кардан пайдо мешавад. Дар ин ҳолат аз методҳои сотсиологӣ: саволнома, ҳисоби математикӣ баҳраманд шудан мумкин аст. Дар саволнома бояд хусусиятҳои шахсияти омӯхташаванда инъикос ёбад. Пурсиҳҳои саволнома бояд дақиқу фаҳмо бошанд. Ба саволҳо ҳар фард фикри шахсии худро изҳор мекунад. Таҳқиқотчӣ дар як муддати кӯтоҳ ҷавобҳои саволномаро таҳриру тафриқ намуда, хулосаҳои зарурӣ мебарорад ва сипас аз пайи ислоҳи камбудиҳои ҷойдошта мешавад.

Солҳои охир аз методи таҳқиқотии ҳисоби математикӣ фаровон истифода мебаранд. Аз ин метод барои ба даст овардани далелҳои дақиқу боэътиҳод истифода мекунанд. Масалан, аз 25 нафар хонандаи синфи шашум супоришҳои хонагии математикаро 12% иҷро накардаанд.

Таҳқиқотчӣ аз ин маълумот сабаб мечӯяд: барояшон барномаи таълимӣ душвор аст, сифати таълими математика паст аст ва ғайра. Ҳамин тавр, донистани маҷмуи методҳои тадқиқу таҳқиқи илмӣ омӯзгорро ба пояҳои баланди маҳорату эъҷодкорӣ мебардорад.

**Методи сұхбат.** Ин гуфтугӯ дар байни ду шахс аст, ки дар рафти он яке хусусиятҳои психологии дигареро ошкор месозад. Сұхбати психологӣ методе ба шумор меравад, ки дастраснамоии бавосита ва ё бевоситай маълумотро бо роҳи муоширати шифоҳӣ пешбинӣ мекунад. Ин методи барои психология хоси таҳқиқи рафтори одам аст, зоро дар дигар илмҳои табиатшиносӣ робитаи бевосита дар байни субъект ва объекти таҳқиқот имконнозазир аст. Ин метод асосан бо мақсади ошкорсозии хусусиятиҳои фардии шахс (соҳаи маромҳо ва эмотсионалӣ, донишҳо, эътиқод, мақсадгузориҳо, системаи муносибатҳо ва ғ.) истифода мешавад. Ҳангоми сұхбат маълумотро дар бораи хусусиятҳои шахс ҳам бевосита аз суханони ҳамсұхбат ва ҳам тавассути мушоҳидай рафтори ў, хусусан тарзи суханронӣ, нигоҳ, мимика, имову ишораҳо, далел ва мисоловарӣ ва монанди инҳо ба даст овардан мумкин аст.

**Маводи анкета (пурсишнома)** - Барои фаҳмидани афкори омма роҷеъ ба ягон масъала истифода бурда мешавад. Пурсишномаи истифодашуда дар худ хусусиятҳои тарбияи оилавиро дар бар мегирад, ки аз ҷониби педагог Е.И. Радина, О.Л. Зверева ва Т.В. Кротова коркард шудааст.

Мақсади пурсишнома муайян намудани хусусиятҳои тарбияи оилавӣ, маҳорати коммункативии волидон ва хусусиятҳои муоширати волидон бо кӯдакон мебошанд.

Маводи асосии пурсишнома: Пурсишнома 13 саволномаро дар бар мегиранд. Ҳар як пурсишнома хусусиятҳои тарбия, маҳорати коммуникативӣ, муоширати волидон бо кӯдаконро дар бар мегирад. Аслан ду шакли «Пурсишнома» ё анкетаро ҷудо мекунанд:

- анкетаи қүшода, ки дар он саволҳо оварда шудаанд ва интихоби ҷавобҳо озод аст;
- анкетаи пӯшида – дар ин шакли анкета ба ҳар як савол якчанд варианти ҷавобҳо оварда мешавад, ки озмудашаванда яке аз онҳоро интихоб меқунад.

«Пурсишнома»-и педагогиу психологӣ одатан дар шакли саволномаҳои ба стандарт даровардашуdae сохта мешаванд, ки аз рӯйхати мулоҳизаҳо иборат буда, озмудашавандагон метавонанд бо мазмуни онҳо розӣ шаванд ва ё не.

«Пурсишнома» одатан аз се қисм таркиб ёфтааст:

- қисмати муқаддимавӣ;
- қисмати асосӣ;
- қисмати биографикӣ;.

Қисми муқаддима аз муроҷиат ба озмудашаванда иборат аст, ки дар он мақсади анкетагузаронӣ, шартҳои маҳфияти ҷавобҳо, самти истифодаи натиҷаҳо ва тартиби пур кардни анкета шарҳ дода мешавад. Қисмати асосӣ аз саволҳо дар бораи далелҳо, рафтор, маҳсули фаъолият, маромҳо, баҳогузорӣ ва афкори озмудашавандагон иборат аст. Дар қисмати сеюми саволнома одатан саволҳо доири маълумоти иҷтимоӣ - демографӣ ва биографикӣ оид ба озмудашаванда оварда мешаванд.

Аксар вақт шакли маҳфии анкета истифода мешавад, ки дар он озмудашаванда метавонад ному насаби худро қайд накунад.

Анкета моҳиятан шакли хаттии методи пурсиш аст ва аз ин рӯ тамоми меъёру талабот ва қоидаҳои пешниҳодшаванда барои ин ду метод умумианд.

Эътиимоднокӣ ва саҳехии маълумоти аз анкетаҳои педагогиу психологӣ бадастомада ба дараҷаи муайян аз тартиб ва таркиби саволҳои он вобастагӣ дорад. Вобаста ба ин, нисбати саволҳои анкетаи педагогиу психологӣ талаботи муайян мавҷуданд. Ҳамин тавр, ҳангоми

омода намудани саволнома чунин қоидаҳои таҳияи саволҳоро ба эътибор гирифтан лозим аст:

- саволҳо бояд ба мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот мувофиқат кунанд;
- мазмуни савол бояд барои тамоми озмудашавандагон фаҳмо бошад ва аз ин рӯ, аз истифодай истилоҳоти нофаҳмо даст кашидан лозим аст;
- саволҳо набояд аз ҷумлаҳои дароз ё матни қалонҳаҷм сохта шуда бошанд;
- саволҳоро тавре тартиб додан лозим аст, ки озмудашавандагонро фаъол гардонанд, дикқати онҳоро ба масъалаи таҳқиқшаванда ҷалб созанд;
- саволҳо бояд мазмуни нейтрайлӣ (бетараф) дошта бошанд ва ягон ҷавобро ба озмудашаванда талқин нақунанд;
- дар саволнома бояд мувозинати ҷавобҳои имконпазири мусбӣ ва манғӣ риоя карда шавад, вагарна он метавонад ба озмудашавандагон самти муайянро талқин намояд;
- доираи ҷавобҳои имконпазир бояд тамоми ҷанбаҳои саволро фаро гирад, аз ҷумла вариантҳои ҷавоби мусбӣ ва манғӣ, инчунин ҷавобҳои намуди «намедонам», «дар ҷавоб душворӣ мекашам» ва монанди инҳо.

**Тартиби баҳогузорӣ.** Ба озмудашавандагон пурсишномаҳо пешниҳод мешавад. Аз саволҳо иборат мебошад. Озмудашаванда ҳангоми хондани саволнома яке аз ин вариянтҳоро интихоб менамояд. Масалан, “Оё Шумо бо ҳамсаратон дар тарбияи қӯдак ҳамфирӯзӣ ҳастед?”

- Ҳамфирӯзӣ ҳастем;
- Ҳамфирӯзӣ неstem;
- Баъзан ҳамфирӯзӣ мебошем.

Меъёрҳои баҳодиҳӣ ба дараҷаи фаъолияти тарбиявии волидон дар оила ва дараҷаи маҳоратҳои шахсии муоширатнамоӣ З нишондиҳанда мебошанд:

- фаҳмидани зарурати ташаккули маҳорати муоширати байнишахсӣ;
- аз ҷониби волидон риоя намудани одоби муошират бо кӯдакон:
- аз ҷониби волидон риоя намудани меъёрҳои муоширати байнишахсӣ (байни худ дар ҳузури кӯдакон).

Ҳар як нишондиҳанда бо ду (2) холл баҳо дода мешавад.

Дараҷаҳо:

Баланд – волидон ба таври мусбат аз рӯйи 3 (се) нишондиҳанда баҳо дода мешаванд (6 хол);

Миёна – волидон аз рӯйи ду (2) нишондиҳанда ба таври мусбӣ тавсиф дода мешаванд (4 хол);

Паст – волидон аз рӯйи як нишондиҳанда ба таври мусбӣ тавсиф дода мешавад (2 хол).

### **Интихоби гурӯҳи озмудашавандагон**

Озмудашавандагони мо волидони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии №100, 70, 10, 94, 86-и шаҳри Душанбе, ки дар Пойтаҳти Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад ва муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии №14, 12, 32, 42, 55-и ноҳия Лаҳш мебошанд. Дар таҳқиқоти мазкур ба таври умуми 280 нафар волидон интихоб шуда буданд, аммо бо сабаби пурра набудани маълумоти бадастовардашудаи баъзе озмудашавандагони онҳо ба қисмати ҷамъбастии таҳқиқотӣ роҳ наёфтанд. Аз ин рӯ, дар таҳқиқот пурра 234 нафар волидон иштирок намуданд. Дар таҳқиқот даврабандиҳо вобаста ба синнусол сурат гирифт.

**Ҷадвали 1.**

### **Шумораи волидон аз рӯйи синнусол**

Даврабандиҳои синну солӣ	Шумораи волидон:	
	Оилаҳои тоҷик	
	Шумора	%
Синни миёна (40-65)	60	25,65
Синни ҷавонӣ (19-40)	174	74,35
Ҳамагӣ	234	100

Аз таҳлили ҷадвали нишондода муайян гардид, ки 60-нафар волидон, яъне 25,65% -ро давраи миёнсолӣ ва 174 – нафар волидон, яъне 74, 35% -ро синни ҷавонӣ ташкил медиҳад. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки дар таҳқиқоти мо сатҳи волидони ҷавон нисбат ба волидони миёнсол зиёдтар мебошанд. Л.С.Виготский давраи синнусолиро чунин шарҳ додааст: «синну сол чунин ташкилаи яклюхти динамикӣ, чунин соҳторест, ки нақш ва аҳамияти ҳар як ҷузъи алоҳидаи инкишофро муайян мекунад» [33; 368]. Л.С.Виготский ба сифати ченаки таҳлили инкишофи психикӣ воҳиди давраҳои синнусолиро истифода кард. Ҳамчунин ў яке аз аввалинҳо шуда, даврабандии синнусолии инкишофи психикиро пешниҳод намуд. Айни замон дар психологияи синнусолӣ якчанд таснифоти синнусолии инкишофи психика маъмуланд, ба монанди таснифоти психологи американӣ Э. Эриксон (1902-1994), психологони рус Д.Б.Элконин (1904-1984), Б.Г. Ананев (1907-1972) ва дигарон. Барои муайян намудани синни соли қӯдакон мо аз таҳқиқоти олимӣ рус А.Н. Леонтьев истифода бурдем, ки синни хурди мактабиро дар бар мегирад.

Яке аз маъмултарин даврабандии синни хурди мактабиро, ки ба психологи рус А.Н. Леонтьев (1903-1979) тааллук дорад, дида мебароем. Синни хурди мактабӣ қӯдакони аз 7 то 12 соларо муттаҳид мекунад. Ба мактаб рафтани қӯдак марҳилаи нави инкишофи психикии ўро тавсиф медиҳад, зеро акнун системаи муносибатҳои ўро бо олами ихотакарда на танҳо ҳамкорӣ бо қалонсолон, балки муошират бо ҳамсолон низ муайян менамояд. Илова бар ин, акнун бар души ў уҳдадории ҷамъиятий гузошта шудааст, ки аз иҷрои он оянда ва мавқеи ҷамъиятии ў вобаста аст. Бо вучуди ин, ки қӯдак дар давраҳои қаблӣ низ бо таълим машғул буд, вале маҳз дар ин синну сол таълим ба фаъолияти асосии ў табдил ёфта, дар давоми мактабхонӣ маҳаки асосии инкишофи психикӣ ба шумор меравад. Самтҳои асосии инкишофи равандҳои психикӣ дар ин давра бо таълим алоқаманданд.

Яке аз самтҳои муҳимми инкишофи психикӣ дар ин давра инкишофи ақлонӣ мебошад. Дар асоси шароиту талаботи мактаб ва

таълим дар хонанда диққати ихтиёрӣ, идроки ихтиёрӣ (мушоҳидаи мақсаднок), хотир, тафаккури мантиқӣ ва нутқ инкишоф меёбанд.

Дар раванди таълим шахсияти хонанда низ муентазам инкишоф меёбад, ки ба он асосан ҷаҳонбинии нисбатан васеъ ва хусусиятҳои фаъолияти колективона таъсир мерасонанд.

Ҳамин тавр, хусусиятҳои асосии инкишофи психика дар синни ҳурди мактабӣ инкишофи суръатноқи соҳаи маърифатӣ, ташаккули минбаъдаи шахс ва таҷрибаҳои аввалини мутобиқати иҷтимоӣ мебошанд.

Аз ин хотир, 234 нафар волидоне, ки аз оилаҳои тоҷик буданд, 121 нафари онҳоро мардҳо, 113 нафари дигарро бошад, занҳо ташкил медиҳанд.

## Ҷадвали 2.

### Шумораи волидон аз рӯйи ҷинс

҈инс	Шумораи волидон:	
	Оилаҳои тоҷикон	
	Шумора	%
Мардҳо	121	51,7
Занҳо	113	48,3
Ҳамагӣ	234	100

Тибқи ҷадвали мазкур миқдори озмудашавандай оилаҳои тоҷикиро 51,7% - мардҳо ва 48,3% - занҳо ташкил медиҳад.

Аз таҳлили ҷадвал бар меояд, ки фаъолияти мардҳо нисбат ба занҳо хеле зиёд гардида истодааст. Шакли нави технологияи маърифати педагогӣ- психологиро фаъолияти падару модар ташкил медиҳад, чунки тарбиядгарии фарзандон дар оила ба шумор мераванд. Ҷунин омилҳо аз ҷониби падару модарон сурат гирад:

- дарк ва эҳсоси масъулият дар тарбияи фарзанд;
- баланд бардоштани сатҳи дониш, маҳорат, малақаҳо, тарбия ва таълими фарзандон;

- тарбияи малакаҳои ҳаётӣ ва фаъолияти фарзанд дар оила баҳогузорӣ карда шавад;
- мусаллаҳ шудан бо донишҳои педагогӣ, психологӣ, хукуқии зарурӣ оид ба тарбияи фарзандон;
- ба роҳ мондани алоқаи самаранок бо дигар институтҳои
- тарбиявӣ (муассисаҳои томактабӣ, мактаб).

Ҳамаи ин унсурҳо бояд дар раванди таълиму тарбияи фарзандон дар ҳар як оила вучуд дошта бошад, зоро бе ичрои ин талабот падару модар наметавонанд фарзандони комилро ба камол расонанд. Яъне, падару модар ва омӯзгорро лозим аст, ки зимни ташкили раванди тарбия фарзандро моил созанд, то аз як ҷониб мутобиқат ё носозории рафтори хешро ба талаботи ҷомеа дарку эҳсос кунанд ва аз тарафи дигар, мавқеи асосии ахлоқии худро пайдо намояд.

Ҳамин тарик, шакли нави технологияи таълимиро барои баланд бардоштани маърифати педагогӣ-психологии волидон дар ҷадвали 3 пешниҳод менамоем.

Ташаккули маданияти педагогию психологӣ – ин яке аз асосҳои технологияи нави маърифатӣ педагогӣ-психологии волидон ба шумор меравад. Бояд волидон бо қонуният ва шароитҳои асосии инкишофи хонандагон марҳила ба марҳила инкишофдиҳии онҳо, ташаккули талабот, тарзҳои истифодабарии донишҳои педагогӣ-психологӣ дар раванди тарбияи хонанда ва ташаккулёбии шахсияти онҳо инъикос карда шавад. Дар робита ба ин самтҳои асосии маърифати педагогӣ-психологии волидонро ҷудо менамоем: шиносшавии волидон бо қонуниятҳо ва шароитҳои педагогию психологӣ ва инкишофёбии хонандагон дар ҳар давраи синнусолӣ; ташаккули қобилияти ба вучуд овардани муҳити солим барои ташаккули психика ва инкишофи шахсияти хонанда бо назардошти хусусиятҳои фардӣ; ташаккули талаботи азхудкунии донишҳои педагогию психологӣ дар калонсолон, инкишофи маҳорати коммуникативӣ (мубодилаи ахбор, робитавӣ) ва

хоҳиши истифода бурдани онҳо дар ҷараёни таълиму тарбия ва инкишофи шахсияти худ; омӯзиши методҳои ҳамкории волидон дар муносибат бо хонандагон, инчунин бо дигар иштирокчиёни раванди таълиму тарбия.

### Ҷадвали 3.

#### Амслиаи нави технологияи таълим барои волидон

Мақсади истифодабарии технологияи нави таълим	Тавсифи тартиби истифодабарии (алгоритми истифодабарӣ) технология дар амалияи фаъолияти касбӣ	Натиҷа ва истифодабарии технология
Таъмини ягонагӣ ва фаъолияти пайдарпайи оилаю мактабҳо ва расонидани ёрии психологӣ – педагогӣ ба волидон	1. Танзими ташвиқоти назаррас (харакатҳо, буклетҳо), паҳнкунии аҳборот дар сомонаҳои шахсӣ ва ё сомонаҳои расмӣ.	1. Сатҳи донишу маданияти ақлонаи педагогию психологии волидон баланд мегардад.
	2. Гузаронидани маҷлиси падару модарон, машваратҳои гурӯҳӣ, машғулиятҳо, тренингҳо, викторинҳо, мизи мудаввар, аксияҳо барои волидон.	2. Муҳити мусбии эмотсионалии байни кӯдакону волидон ва педагогҳо ба вучуд меояд.
	3. Ташкили гузаронидани машғулиятҳои муштараки бо кӯдакону волидон, ҷашнҳо, экскурсияҳо, намоишҳо, конкурсҳо ва амаликунии лоиҳаҳо.	3. Ба волидон оид ба таълиму тарбия ва инкишофи кӯдакон ёрӣ расонида мешавад.
	4. Пур кардани пурсишнома (анкетаҳо) барои муайян соҳтани сатҳи азхудкунии донишҳои педагогию – психологии волидон, қоидаҳои таълиму тарбияи кӯдакон, қаноатманди онҳо аз сифати раванди таълим.	4. Ҳангоми фаъолият намудан қобилияти эҷодкунии волидон инкишоф меёбад. 5. Ҷамъбаст ва тағйирёбии малакаҳои мусбии тарбияи оилавӣ

Маърифат ин паҳн кардани дониш, ғояҳо ва арзишҳо дар байни одамон бо мақсади баланд бардоштани сатҳи таҳсилот ва рушди фарҳангии онҳо мебошад. Ин раванд огоҳӣ, муҳокимаи мавзӯъҳои гуногун ва мубодилаи афкорро дар бар мегирад.

Бояд қайд кард, ки маърифат озодии интихоб ва мустақилиятро дар қабули қарорҳо дар бар мегирад, зеро одамон худашон чӣ гуна истифода бурдани маълумоти гирифташударо истифода мекунанд. Аз ин рӯ, ҳангоми гузаронидани корҳои маърифатӣ ба назар гирифтани ниёзҳои муосири волидон муҳим аст. Барои ин, сатҳи дониш ва малакаи онҳоро дар соҳаи мушаххас пешакӣ арзёбӣ кардан лозим аст.

Маърифати педагогӣ-психологии волидонро метавон дар шакли ҷадвал пешниҳод намуд.

#### Ҷадвали 4.

#### **Шакли маърифати педагогӣ - психологии волидон**

<b>Шакли кор бо волидон</b>	<b>Имкониятҳои асосӣ</b>
1. Лексияи гурӯҳӣ ва машваратӣ	Маҷлиси амалии волидон: лексия барои волидон дар мавзӯъҳои гуногун, машваратҳои гурӯҳӣ, тавсияҳои педагогию психологӣ, намоиши слайдҳо оид ба мавзӯъҳои тарбиявӣ, тестгузаронӣ ва намоиши натиҷаҳои онҳо.
2. Кор бо волидон дар сомонаҳои шаҳсии онҳо ва сомонаҳои расмӣ	Ҷойгир кардани маводи педагогию психологӣ: ёддоштҳо, мақолаҳо, истинодҳо ба сомонаҳои лозима, гузаронидани сомонаҳои онлайн ва намоиши натиҷаҳои онҳо, ҷамъқунии саволҳо, ҷойгиркунии суратҳисобҳо аз рафти кор бо қӯдакон
3. Ташкили гушаҳо барои волидон	Оvezonkunii aҳбороти педагогию психологӣ дар гӯшаи педагогҳо ва равоншиносон: папкаҳои мавзӯъҳо, намоиши китобҳо, буклетҳои иттилоотӣ, брошиораҳо, варақаҳо, намоиши асарҳои қӯдакона, пешниҳоди натиҷаҳои ташхис ва даъват ба ҷорабиниҳо
4. Гузаронидани ҷорабиниҳои маърифатӣ	Мастер-классҳо, семинарҳо, машғулиятҳои амалӣ, викторинаҳо, мизи мудаввар, дарсҳо оид ба унсурҳои таълим барои волидон, бозихо ва машқҳои амалӣ, муҳокимаи мавзуи дарс дар шакли саволу ҷавоб, эҷоди фикру андеша ва пешниҳодот.
5. Ҷорабиниҳои волидону хонандагон	Гузаронидани дарсҳо бо унсурҳои таълимӣ барои волидону хонандагон, бозихо ва машқҳое, ки ба таҳқими муносабатҳои волидону хонандагон мусоидат мекунад: гузаронидани рӯзҳои истироҳат дар якҷояйӣ, фароғат, экскурсияҳо, аксияҳо, тамошои осорхонаҳо, дарсхои күшод, иштирок дар озмунҳо, намоишиҳо ва лоиҳаҳо.
6. Библиотерапия	Таъмини адабиёти маҳсус барои волидон дар ҳафтаҳои мавзӯй ё дарҳостҳо, намоиши адабиёти педагогию психологӣ барои хониши хонандагон, китобхонаи электронӣ барои сомонаи шаҳсӣ

Мувофиқи мақсад аст, ки агар ҳар як муассисай таҳсилоти миёнаи умумӣ ин шаклҳои кор бо волидонро дар фаъолияти кори худ истифода барад. Аз ин лиҳоз таҳлили назариявии адабиёти педагогиу психологӣ ва таҳқиқот нишон дод, ки усулҳои мусир як қатор шакл ва усулҳои тарбияи педагогии волидонро пешниҳод мекунанд. Бояд қайд кард, ки ҳар як марҳалаи нави рушди ҷомеа ҷустуҷӯи роҳҳои навро тақозо мекунад. Дар асоси ин мо дар назди худ ҷунин вазифа гузоштаем: таҳия кардани маҷмуи муассиртариҳ тадбирҳое, ки ба тарбияи педагогии волидон мусоидат ҳоҳанд кард.

Азбаски ҳадафи кори мо омӯзиши назариявӣ ва амалии таъсири омӯзиш ва шаклҳои кор бо волидон дар муассисаҳои таълимӣ барои баланд бардоштани маърифати педагогӣ - психологии волидон ҳамчун иштирокчиёни ҷараёни таълим буд, вобаста ба ин мо ҳадафҳои зерини таҳқиқотро муайян кардем:

- Омӯзиши ҳусусиятҳои оила ва сатҳи рушди тарбияи педагогӣ-психологии волидон;
- Гузаронидани ташхис бо мақсади муайян кардани самарабахшии таълиму тарбия дар оила ва талабот ба таълими педагогиу психологии волидон;
- Таҳияи маҷмуи ҷорабиниҳо оид ба тарбияи педагогиу психологии волидон;
- Гузаронидани ташхиси хотимавӣ бо мақсади муайян кардани таъсири кор ба маърифати педагогӣ - психологии волидон ва рушди ҳонанда;
- Ҳамин тарик, мо барои беҳтару ҳубтару намудани раванди омӯзиш як нақшай намунавии омӯзиши оиларо, ки бо тавсияи олимон мувофиқат мекунанд, пешниҳод менамоем;
- Ҳайати оила, қасб, сатҳи дониши волидон ва дигар шахсони қалонсоли узви оила, ки дар тарбияи ҳонанда саҳм мегузоранд.

- Муҳити умумии оила, хусусиятҳои муносибатҳои дучонибаи аъзои оила; ноустуворӣ; муносибатҳои баҳснок; мустақилияти ҳар як аъзои оила;
- Ҳадафи тарбия намудани фарзанд дар оила;
- Дараҷаи огоҳии волидон аз нақши муҳимми давраи мактабии хонанда дар ташаккули шахсияти онҳо;
- Афзалияти оила ва тарбияи хонанда - саломатӣ, ташаккули сифатҳои маънавӣ, равонӣ, қобилияти рассомӣ, таълими барвақтии хонанда;
- Хусусиятҳои таъсири таълим - иштироки тамоми калонсолон дар тарбия, дараҷаи ҳамоҳангсозии корҳои тарбия: номутобиқатӣ, тарбияи номувоғик, набудани тарбияи ҳадафмандона ва ғайра.
- Ташкили шаклҳои мусири фаъолият дар оила - якҷо дар ҳама масъалаҳои оилавӣ, иштироки хонанда дар корҳои оилавӣ, ташвишҳо; тафовути масъулият байни калонсолон; ба таври мунтазам ҷалб намудани хонанда дар корҳои оилавӣ; ихтилофоти калонсолон дар корҳои оилавӣ, шуғли хонанда дар корҳои оилавӣ ва кор.

Муносибати оила ба муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ - ба имкониятҳои таълимии мактаб баҳои баланд медиҳанд ва омодаи ҳамкориянд, эҳтиёткорона ва нобоварона бо мактаб мунисибат мекунанд, зарурати ҳамкориро намебинанд, тамоми вазифаҳои таълимиро ба мактаб мегузоранд, барои ҳамкорӣ омода нестанд, бепарво будан нисбати мактабе, ки фарзандаш дар он таълиму тарбия мегардад.

**Тавсияҳо оид ба ташкили маърифати педагогӣ - психологии волидон:**

Самти мушкилтарин барои омӯзгорон – ин масъалаи ташкили шомилшавии падару модарон ба муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ мебошад. Бинобар ин, муассисаҳо бояд чорабинихое гузаронанд, ки падару модаронро ба восилаи онҳо барои ба мактаб рафтани водор

созанд. Волидон, пеш аз ҳама, ба рушди хонандагон таваҷҷуҳ зоҳир мекунанд, пас бояд онҳоро водор кард, ки дар ҳаёти муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ иштирок намоянд, зеро дарк кардани аҳамияти ин барои рушди фарзандон муҳим аст. Соҳаи мушкилтарин дар байни волидон – ин набудани машваратҳои психологӣ оид ба рушд ва таълими хонанда, омодагии онҳо ба мактаб мебошад, яъне гузаронидани машварати психологӣ оид ба масъалаи таълиму тарбия ва инчунин хусусиятҳои синну соли хонанда. Ин мушкилиро метавон дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ҳал кард, яъне бояд ба волидон пешниҳод намуд, ки ба мутахассиси соҳаи мазкур - равоншинос ё омӯзгори иҷтимоӣ, ки дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ кор мекунанд, муроҷиат намоянд. Бояд ба волидон зарурати муроҷиат намуданро ба мутахассис фаҳмонд, зеро танҳо равоншинос, педагог метавонад дар ҳалли мушкилоти онҳо мусоидат намояд. Мунтазам ин масъаларо таъкид қунанд. Сабаби дигарро дар ҳамкории сатҳаш пасти мактаб ва оила дидан мумкин аст. Ин метавонад дар волидон ҳисси бефоида будани худашонро дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ба вучуд оварад. Аз ин рӯ дарк ва фаҳмиши омӯзгорон, ки нақши оила ва тарбияву омӯзиши хонанда, аз ҷумла он соҳаҳое, ки ба таври анъанавӣ афзалиятнок ҳисобида мешаванд, масалан омодагӣ ба мактаб, инчунин нақши ҳамкории муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ бо оила дар ҳама масъалаҳои рушди хонанда зарур аст. Бо мақсади баланд бардоштани самаранокӣ ва сифати ҳамкорӣ байни омӯзгорон ва падару модарон тавсия дода мешавад, ки барномаҳои мушаххаси каллективи волидон ва омӯзгорон таҳия карда шаванд. Барои таҳияи чунин барномаҳо таҳқиқот гузаронидан лозим аст, ки ташкили қадом шаклҳои машварат барои волидон самараноктар мебошанд ва бо қадом тарзу усул ва шаклҳо доҳил кардани волидон ба раванди таълиму тарбия дар муассисаҳои таълими имконпазир аст.

Барои муваффақиятнокии таълиму тарбияи фарзанд зарур аст, ки падару модар ва аъзоёни дигари оила яқдигарро хурмату эҳтиром

кунанд, бо рафтору одоби муносибати худ диққати фарзандонро چалб намояд ва аз ҳар чиҳат ибрат нишон диҳанд. Майлу ҳоҳиши супориши падару модар ба фарзанд дар ин ё он масъала бояд одилона бошанд.

Падару модарон нисбатан серталабу боадолат бошанд: ҳусусиятҳои инфириодӣ, синну солро ба ҳисоб гиранд; шахсияти қӯдакро паст назананд; мавқеи худро донанд; қӯдакро фиреб надиҳанд, бо ҷанҷолҳои худ обруи яқдигарро нарезонанд, фарзандонро аз ҳад зиёд таъриф ё сарзаниш накунанд; ҷазои ҷисмониро истифода набаранд; фарзандро ҳақгӯ, ростқавл далер нотарс қавиирод, поквичдон, дорои сифати неки инсонӣ тарбия диҳанд.

Таъсири таълиму тарбия номаҳдуд аст ва вазифаи ҳақиқии падару модар ба воя расонидани фарзанд аст. Беҳуда нагуфтаанд, ки фарзанди нек боғи падар, фарзанди бад доғи падар.

Ҳар оила вазифадор аст, ки фарзандони худро дар оянда номбардору сарбаланд ба воя расида, обруву ифтихори падару модар гардад. Аз ин ру, канораҷӯй накунад ва бо бузургону соҳибхирадон дустӣ намояд. Ба амалҳои бад даст назанад ва мулоҳизакорона рафтор намояд. Албатта, ҳамаи падару модар ҳамеша меқушанд, ки фарзандони онҳо поктинату боиффат ба воя расанд. Мутаассифона, фарзандоне ёфт мешаванд, ки на ҳамеша обрую ифтихори падару модар мегарданд. Фарзандони хуб ҳамеша мисли дараҳтони пурбор танҳо ва танҳо ҳосили хубу фаровон ва гулҳои умеду орзу меоранд (Чадвали 5).

Ин шакли ташкили таълим ба волидону омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ имконият медиҳад, ки алоқаи зич дар раванди таълиму тарбия пайдо намоянд. Волидон ҳангоми ташкили таълиму тарбия метавонанд аз фаъолияти хонандаи худ боҳабар гарданд ва маҳорату малакаҳои худро ташаккул диҳанд. Соҳтори маърифати педагогӣ - психологији волидон дар шакли зерин оварда мешавад (Чадвали 6).

**Чадвали 5.****Шаклҳои ташкили таълимуму тарбия**

<b>Номгузорӣ</b>	<b>Мақсади истифодабарӣ</b>	<b>Шаклҳои гузаронидани муюширатҳо</b>
Таҳлили ахборот	Муайян кардани манфиатҳо, талабот, дарҳостҳои волидайн, сатҳи саводнокии педагогии онҳо. Шинос кардани волидон бо хусусиятҳои психологии синнусолии хонандагони мактаб.	Гузаронидан баҳшҳои сотсиологӣ, назарсанҷӣ, кутии почта, блокноти инфириодӣ, Семинарҳо - машғулиятыҳои амалий, гузаронидани чамъомадҳо, машваратҳо дар шакли анъанавӣ ва ғ.
Дониш	Ташаккули малакаҳои амалий дар волидон.	Чамъомади хурд, хонаи омӯзгорон, маҷалаҳои педагогии шифоҳӣ, Бозихои мазмуни педагогидашта, китобхонаи педагогӣ барои волидон, таҳқиқот ва тарҳрезии бозихои корӣ.

Ин ҷанбаҳоро бояд дар ҳар як волидон инкишоф дод. Дар волидоне, ки қобилияти когнитвӣ зиёд бошад, ҳамон қадар сатҳи маърифатнокии онҳо баланд аст. Волидоне, ки қобилияти оператсиониро доранд, дар онҳо ташаккули маҳоратҳои гуногун мушоҳида мешавад. Волидоне, ки қобилияти коммуникативиро доранд, дар онҳо қобилияти таҳлили ахбор зиёдтар аст. Волидоне, ки қобилияти рефлексив доранд, дар онҳо маҳорати таҳлил кардани рафткор, баҳогузорӣ ва ғ. дига мешавад. Волидоне, ки қобилияти эмотсионалиро доранд, онҳо мушкилиҳои мавҷударо дар заминай эмотсияҳо ҳал мекунанд. Аз ин лиҳоз, бояд ҳар як омӯзгор ва волидайн ин ҷанбаҳоро дар ҳуд ташаккул диҳанд ва дар раванди таълим онро самаранок истифода баранд.

Падару модарро зарур аст, ки дар тарбияи фарзанд ҳисси баланди масъулият нишон дода, ба тарбияи ақлонӣ, инкишофи зехнӣ фарзанд аҳамияти ҷиддӣ диҳанд. Гузаштагон гуфтаанд. ки мероси падар на танҳо дар молу мулк аст, балки тарбияи фарзанди солеҳу соҳибмаърифат мебошад, ки ҳамеша номи неки онҳоро нигоҳ медорад. Дар воқеъ. миллати соҳибтамаддуни мо ба фарзанд рафткору одоби намунавӣ

омӯхта, дар азбарнамои илму дониш ва пайи хунаре шудани фарзанд кӯшиш менамуданд.

### Чадвали 6.

#### Чанбаҳои маърифати педагогӣ - психологии волидон

№	Чанбаҳои маърифати педагогӣ - психологии волидон	Тавсифнома
1.	Чанбаи когнитивӣ	Ин чанба микдори муайянни донишҳои педагогӣ, психологӣ, физиологӣ, гигиенӣ, ҳуқуқӣ барои ичрои пураси тарбияи волидон заруриро ифода мекунад. Пеш аз ҳама, ин донистани қонунҳои рушди анатомӣ, физиологӣ ва руҳияи хонанда, наврасон, ҷавонон, фаҳмиши арзишҳои ҳаёти оила ва тарбияи оила: муҳаббат, саломатӣ, тарзи ҳаёти солим, аньана ва урғу одатҳои фарҳангӣ – миллӣ; донистани ҳатоҳои таълими оилавӣ ва чӣ гуна бартараф намудани онҳо; донистани ҳуқуқ ва уҳдадориҳои волидон, масъалаҳои ҳифзи ҳуқуқӣ ва иқтисодии шаҳсияти хонанда.
2.	Чанбаи оператсионӣ	Дар ин чанба волидон доираи васеи методҳои гуногун, аз ҷумла усулҳо, шаклҳои ҳамкории тарбияӣ бо хонанда, қобилияти ташкили ҳаёт ва фаъолияти хонанда дар оила, ташкили кор дар оила ва истироҳат, маҳорати ташхиси қобилиятҳо, майлу ҳоҳишиҳои хонанда ва гайтаро дониста мегиранд.
3.	Чанбаи коммуникативӣ	Ин, пеш аз ҳама, қобилияти волидонро дар фароҳам овардани фазои мусоиди психологӣ дар оила, қобилияти дарк кардани хонанда ва дигар аъзои оила, таҳаммулпазирӣ нисбат ба андешаҳои гуногун, қобилияти изҳор кардани вазъи психофизиологии онҳо, қобилияти пешгирий ва ҳалли низоъҳо ва гайтаро ифода мекунад.
4.	Чанбаи рефлексивӣ	Эҳтимолияти дар волидон мавҷуд будани маҳорати таҳлил кардани рафтор ва ҳолати ҳуд, баҳодиҳӣ ба таъсирбахшии методҳои истифодашуда, усулҳои ҳамкорӣ бо хонанда, сабабҳои муваффақият ва нокомиҳо, хатогиҳо ва мушкилиҳо, ки дар натиҷаи рафти таълиму тарбия ба вучуд меоянд, қобилияти хонандан ва ба ҳуд нигаристанро дар назар дорад.
5.	Чанбаи эмотсионалӣ	Ин чанба қобилияти худидоракуниро дар вазъиятҳои душвор, маҳорати дарки хонандагонро аз рӯйи ҳолатҳои эмотсионалӣ, маҳорати муайян соҳтани мушкилиҳои хонандагон эмпатия «ҳамдардӣ», дилсузию ғамхориро дар бар мегирад.

### **3.2. Таҳлили муқоисавии маводи таҷрибавӣ – эксперименталӣ ва натиҷаҳои таҳқиқи маърифатнокнамоии педагогӣ-психологии волидон**

Таҳлили маълумоти аз таҳқиқот бадастовардашуда оид ба маърифати педагогӣ-психологии волидон ҳамчун омили самарабахши таълиму тарбияи хонанда дар оила дар муассисаҳои таълими умумии шаҳри Душанбе 100, 70, 10, 94, 86 ва н. Лахш 14, 12, 32, 42, 55 ба роҳ монда шудааст.

Нишондиҳандаҳои аз таҳқиқот бадастовардашуда ба таври айёни дар ҷадвалҳо тасвир ва таҳлил карда шудаанд. Дар робита бо ин, дар рафти таҳқиқот шумораи зиёди фарқияти назаррас ошкор карда шуданд, ки натиҷаи нишондиҳандаҳои бадастовардашударо дар шакли диаграмма тасвир намудем. Дар рафти таҳлил аз руи натиҷаҳои З анкета (пурсиҷнома) бадастовардашуда, ки бештар доираи муносибати волидон дар оиларо ошкор менамоянд, дараҷаи фарқияти назаррас бештар дар натиҷаи истифодабарии З анкета «пурсиҷнома»-и зерин муайян гардид: «Хусусиятҳои тарбиявии оилаҳои тоҷикон», «Маҳорати коммуникативии волидон» ва «Хусусиятҳои муоширати волидон бо хонандагон» (Ҷадвали 7).


Ҷӣ хеле ки аз ҷадвал бармеояд, миқдори маълумоти оли ё миёнадошта дар байни мардҳо нисбат ба занон зиёдтар дида мешавад. Миқдори мардҳо маълумоти олии коргар 66%, маълумоти миёнаи коргар 17%, маълумоти олии бекор 9,4%, маълумоти миёнаи бекор 7,6%-ро ташкил медиҳанд. Миқдори занҳое маълумоти миёнаи хонашин 25%, маълумоти олии хонашин 12,5%, маълумоти олии коргар 46,9%, маълумоти миёнаи коргар 15,6%-ро ташкил медиҳанд. Аз таҳқиқоти гузаронидашуда ба чунин хулоса омадан лозим аст, ки фаъолияти занҳо дар ҶТ нисбати мардҳо хеле афзалият дорад.

**Чадвали 7.**

**Шумораи волидоне дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии №100, 70, 10, 94,  
86-и шахри Душанбе аз рӯи маълумоти олӣ ё миёна**

Касби падарон	Шумораи марҷҳо	%	Касби модарон	Шумора и занҳо	%
маълумоти олии коргар	35	66	маълумоти миёнаи хонашин	16	25
маълумоти миёнаи коргар	9	17	маълумоти олии хонашин	8	12,5
маълумоти олии бекор	5	9,4	маълумоти олии коргар	30	46,9
маълумоти миёнаи бекор	4	7,6	маълумоти миёна коргар	10	15,6
Ҳамагӣ	53	100		64	100

**Диаграмма 1.**  
**Фарқияти назарраси маълумоти олӣ ва миёнаи волидоне, ки дар  
МТМУ-и № 100, 70, 10, 94, 86 шахри Душанбе фарзандонашон таълим  
мегиранд**



## Чадвали 8.

### Шумораи волидон дар МТМУ-и №14, 12, 32, 42 , 55-и н. Лахш аз рӯйи


#### маълумоти олий ё миёна

<i>Касби падарон</i>	<i>Шумораи мардҳо</i>	<i>%</i>	<i>Касби модарон</i>	<i>Шумораи занҳо</i>	<i>%</i>
Муҳочир, дехқон ва маълумоти миёна	48	70,6	Хонашин, дехқон ва маълумоти миёна	30	61,2
Омӯзгор, маълумоти олий	20	29,4	Омӯзгор, маълумоти олий	19	38,8
Ҳамагӣ	68	100		49	100

Тибқи ҷадвали тартибдодашуда, микдори маълумоти олий ё миёнадошта дар байни мардҳои н. Лахш нисбат ба занҳо зиёдтар дида мешавад. Дар мардҳои н. Лахш бошанд, маълумоти миёна, муҳочирати меҳнатӣ ва дехқон 70,6% ва маълумоти олидошта 29,4%-ро дар бар мегиранд. Дар занҳои н. Лахш бошад, яъне занҳои хонашин, дехқон маълумоти миёна дошт 61,1% ва маълумоти олий дошта 38,8%-ро ташкил медиҳанд. Аз омӯзиши масъалаи гузаронидашуда бармеоянд, ки шумораи маълумоти олидошта дар шаҳр зиёдтар мушоҳида мешавад. Шумораи муҳочирати меҳнатӣ ва дехқон дар дехот зиёд ба мушоҳида мерасад. Маълумот дар диаграмма оварда мешавад.

#### Диаграмма 2.

#### Фарқияти назарраси маълумоти олий ва миёнаи волидоне дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии №14, 12, 32, 42 , 55 –и н. Лахш



Тибқи ҷадвал вазъияти иқтисодӣ ва шароитҳои ҳаёти волидон хеле хуб ба назар мерасанд. Вазъияти хуби иқтисодӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии №100, 70, 10, 94, 86 –и шаҳри Душанбе 68,3%-ро ташкил медиҳад. 58,8% вазъияти хуби иқтисодӣ дар муасисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии №14, 12, 32, 42, 55-и н. Лахш ба ҷашм мерасад. Вазъияти иқтисоди миёна дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Душанбе 25,6%, дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии н. Лахш вазъияти иқтисоди миёна 31,7%, дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Душанбе вазъияти бади иқтисодӣ 6,1% ва дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии н. Лахш 8,5% -ро ташкил медиҳанд. Ин сабт меқунад, ки сатҳи камбизоатии оилаҳо нисбат ба солҳои гузашта кам ба назар мерасанд. Аз ҷавобҳои волидон бармеояд, ки сатҳи зиндагии мардуми н. Лахш нисбат ба шаҳр ҳубтару беҳтар ба назар мерасанд.

#### Ҷадвали 9.

Вазъиятҳои иқтисодӣ ва шароити ҳаёти оилаҳои тоҷикон, ки аз ҷониби МТМУ-и №100, 70, 10, 94, 86 –и шаҳри Душанбе ва МТМУ-и №14, 12, 32, 42, 55 –и ноҳияи Лахш ҷавоб гардонида шудааст.

Вазъияти иқтисодӣ «моддӣ» дар МТМУ-и №100, 70, 10, 94, 86 шаҳри Душанбе		%	Вазъияти иқтисодӣ «моддӣ» дар МТМУ-и №14, 12, 32, 42, 55 ноҳияи Лахш		%	Шароити ҳаёти дар МТМУ-и №100, 70, 10, 94, 86 шаҳри Душанбе		%	Шароити ҳаёти дар МТМУ-и №14, 12, 32, 42, 55 н. Лахш		%
Хуб	80	68,3	70	59,8	Xуб	70	59,8	69	58,9		
Миёна	30	25,6	37	31,7	Миён а	40	34,1	36	30,7		
Баъд	7	6,1	10	8,5	Баъд	7	6,1	12	10,4		
Ҳамагӣ	117	100	117	100		117	100	117	100		

Аз таҳлили натиҷаҳои бадастовардашуда маълум мегардад, ки шумораи хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Душанбе 544 нафаро дар бар гирифта, ки қимати миёнаи арифметикий 4,6 воҳидро ташкил медиҳад. Дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии н. Лахш шумораи хонандагон ба 446 – нафар баробар буда, ки қимати

миёнаи арифметикӣ 3,8 воҳидро ташкил медиҳад, ки дар н. Лахш ба ҳар як оила 3-8 фарзанд рост меоянд ва дар шаҳр бошад, ҳар як оилаи тоҷик дорои 4 – 6 фарзанд мебошанд.

Аз таҳлил ва ҷавобҳои волидону омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии №100, 70, 10, 94, 86 –и шаҳри Душанбе бармеояд, ки 117 оилаҳои тоҷикон, аз ҷумла 100 оила фарзандони худро аз синни 2,5 солагӣ ба муассисаҳои томактабӣ сафарбар менамоянд, боқимонда оилаҳо ба ин савол ҷавоби мушаҳҳас нагардониданд. 89 оила баъди 1,5 сол муассисаҳои томактабии фарзандонашонро иваз намуданд. Мо доир ба ин масъала бо волидон сухбатҳо гузаронидем ва волидон чунин посух гардониданд. Мо меҳоҳем, ки маҳорат, малака, истеъдод ва қобилиятҳои фарзандонамон рушд ёбанд ва дар ҷомеа мақому мартабаи худро пайдо намоянд. Аз ин хотир, барои бачаҳои худ муассисаҳои пешқадамро пайдо намуда ба онҷо сафарбар менамоем. Доир ба ин масъала муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии н. Лахш ба таври мушаҳҳас ҷавоб нагардониданд. Дар робита бо ин, бо волидони н. Лахш методи сухбатро истифода бурда ва чунин натиҷаҳоро ба даст овардем: мо ҳамеша ба синну соли фарзандонам эътибор медиҳем; Мо ҳамеша ба мактаб такя менамоем; ман фикр мекунам, ки омӯзиши таълиму тарбия ин вазифаи мактаб ба шумор меравад; волидон бо омӯзгорони муассиса ҳамкорӣ намекунанд; аксарияти волидони н. Лахш аз қонунҳои қабулшуда хабардор нестанд. Мардуми н. Лахш бачаҳои худро аз синни 7 – солагӣ ба мактаб сафарбар менамоянд ва аз болои фарзандони худ кор намебаранд; Ин ҷиҳатҳои зикршударо ба инобат гирифта дар байни волидону омӯзгорони муассиса ду тренинг гузаронидем. Ҳангоми гузаронидани тренинг аксарияти волидон ҳатогиҳои худро дарк намуда, фикру ақидаҳояшонро доир ба таълиму тарбия тағиیر доданд. Тарбияи хуб ва таъмини шароити мусоид ба фарзандон дар айни замон вазифа ва рисолати азалии падару модарон мебошад. Агар ин рисолат бо фаъолияти созандай омӯзгорон якҷоя пеш бурда шавад, яъне робитаи хубу доимии мактаб ва падару модарон ба роҳ монда шавад, фарзандон,

албатта, ба роҳи рост мераванд ва таълиму тарбияи дуруст мегиранд. Пас, биёд дар таълими ин қишири ояндасози чомеа бетараф набошем ва даст ба дasti хам дода, дар рушди маънавии онҳо саҳми худро гузорем.

Волидон пешниҳод намуданд, ки ин гуна тренингҳо зиёд шаванд, зоро аз ин омӯзишҳо бисёр чизҳоро аз худ намудем. Аз гуфтаҳои волидону омӯзгорон бармеоянд, ки онҳо ба донишҳои педагогию психологияи ниёз доранд. Ҳамкори дучонибаи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва оила ин беҳдуби корро дар раванди тарбия нишон медиҳад.

#### Чадвали 10.

#### Ошкор сохтани сифатҳои мусбӣ ва манғии хонандагон дар МТМУ-и № 100, 70, 10, 94, 86 -и шаҳри Душанбе

№	Сифатҳои мусбӣ ва манғии хонандагон МТМУ-и № 100, 70, 10, 94, 86 -и шаҳри Душанбе			
	Сифатҳои мусбӣ	Шумораи оила	Сифатҳои манғӣ	Шумораи оила
1.	Муоширати хуб		Ашкрезӣ	3
4.	Хушаҳлоқӣ		Нозуқӣ.	2
5.	Одоби салом додан	5	Якравӣ	3
6.	Зеҳни тез	6	Зудранҷӣ	2
7.	Инсондӯстӣ	3	Нармдилӣ	3
8.	Ростқавлӣ	4	Нозуқӣ	2
9.	Ростгӯйӣ	3	Беодобӣ	4
10.	Дилсӯзӣ	3	Инчиқӣ	3
11.	Оромӣ	6	Ҷангара	2
12.	Мехрубонӣ	3	Тезранҷӣ	2
13.	Некӣ	3	-	0
14.	Эҳтиром	2	-	0
15.	Оромтабиатӣ	2	-	0
16.	Эҳтироми калонсолон	3	-	0
17.	Шухтабӣ	10	-	0
18.	Раҳмат гуфтан, ҳозирчавобӣ ва серҳаракатӣ, чусту ҷолоқӣ, тозагӣ, раҳмдилӣ ва меҳрубонӣ, меҳнатдӯстӣ ва ростқавлӣ,	17	-	0
19.	Меҳнатдӯстӣ, ёрирасонӣ, адолатпарварӣ, ҳақиқатчӯй, масъулият, некӣ ва	3	-	0
20.	Ростгӯйӣ, инсондӯстӣ дилкушодӣ, худтарбиякунӣ, ботамкинӣ, одамдӯстӣ.	18	-	0
Ҳамагӣ		9 1	77,7%	26 22,3%

Аз таҳлили ҷадвал бар меояд, ки 77,7% сифатҳои мусбӣ дар оилаҳои тоҷикон ба назар мерасад ва 26,3% дигаро сифатҳои манғӣ дар оилаҳои тоҷикон ташкил медиҳад. Ин исбот меқунад, ки сифатҳои мусбӣ нисбат ба сифатҳои манғӣ зиёдтар дар оилаҳои тоҷик мушоҳида мешавад.

### **Ҷадвали 11.**

#### **Ошкор сохтани сифатҳои мусбӣ ва манғии хонандагон дар МТМУ-и №14, 12, 32, 42 , 55 ноҳияи Лаҳш**

№	<b>Сифатҳои мусбӣ ва манғии хонандагони МТМУ-и №14, 12, 32, 42 , 55 н. Лаҳш</b>			
	Сифатҳои мусбӣ	Шумораи оила%	Сифатҳои манғӣ	Шумораи оила%
1.	Оромӣ	5	Ноэҳтиромӣ	15
2.	Некӣ	4	Якравӣ	7
4.	Мехнатдӯстӣ	5	Зудранҷӣ	5
5.	Қўмакрасонӣ	8	Танбалӣ	6
6.	Одоби муошират	3	Саркашӣ	3
7.	Дилсӯзӣ	5	Гапгардонӣ	2
8.	Зехни тез	6		
9.	Раҳмдилӣ	2		
10.	Мехрубонӣ	7		
11.	Ростқавлӣ	2		
12.	Одоби салом додан	3		
13.	Ростғӯйӣ	8		
14.	Адолатпарварӣ	3		
15.	Ҳақиқатҷӯйӣ	4		
16.	Бо эҳтиромӣ	11		
17.	Инсондӯстӣ	2		
<b>Ҳамагӣ</b>		79	67,6%	38
				32,4%

Таҳлилҳое, ки дар ҷадвал қайд шудаанд, чунин муайян карда шуд, ки сифатҳои мусбӣ 67,6%-ро дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии №14, 12, 32, 42 , 55 н. Лаҳш ташкил медиҳад ва 32,4%-и дигаро сифатҳои манғӣ дар бар мегирад. Волидоне, ки дар ш. Душанбе зиндагӣ меқунанд нисбати волидоне, ки дар н. Лаҳш ҳастанд сифатҳои мусбӣ ва манғии фарзандонашонро зиёдтар қайд кардаанд. Дар н. Лаҳш волидон нисбати таълиму тарбияи хонандагон камтар машғуланд.

Яке аз амалҳое, ки барои инсони баркамол шудани кӯдакон нақши муҳим мебозад, ин бедор намудани завқи китобхонии онҳо ба ҳисоб

меравад. Барои расидан ба ин ҳадаф, яъне барои бедор намудани шавқу завқи китобхонӣ ба мо зарур аст, ки, пеш аз ҳама, худ китобхон бошем ва барои қӯдак намуна буда тавонем. Чунки фарзанд як хислати хуби азхудкунӣ дорад ва ў бештар тақлидкорӣ мекунад, яъне ҳар коре, ки мо дар муҳити оила ва ё берун аз он анҷом медиҳем ба фарзанд таъсири худро мерасонад. Аз ин рӯ, моро зарур аст, ки сиёсати дурбинонаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ҷонибдорӣ намуда, дар ташкил ва баргузории озмунҳои ҷумҳуриявии «Фурӯғи субҳи доноӣ қитоб аст», «Илм фурӯғи маърифат» ва «Тоҷикистон ватани азизи ман», ки бевосита дар самти тарбия роҳандозӣ шудааст, бетараф набошем. Зеро озмунҳои мазкур дар пиёдасозии ҳадафҳои Ҳукумати қишвар, ки баланд бардоштани савияи дониши хонандагон аст, заминаи боэътиҳод ҳоҳад гузошт. Ҳар як оила бояд қӯшиш ба ҳарҷ дихад, ки дар рушду равнақи шахсияти қӯдак ва баланд бардоштани савияи дониши ў саҳмгузор бошад.

Ҳамагон медонем, ки Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳар баромади худ ба масъалаи баланд бардоштани сифати таълим ва тарбия, мавқеи падару модарон дар ин раванд аҳамияти маҳсус медиҳанд.

## Чадвали 12.

### Марҳилаи дигарро дар ҷадвал ба таври мушаҳҳас ворид менамоем

№	МТМУ-и №100, 70, 10, 94, 86 -и шахри Душанбе	Шумора	%	МТМУ-и №14, 12, 32, 42 , 55 н. Лахш	Шумора	%
Оё Шумо бо кӣ бозӣ кардан меҳоҳанд?						
1.	бо ҳамсолони худ	95	81,2	бо ҳамсолони худ	75	64,10
2.	бо қалонсолон	15	12,8	бо қалонсолон	30	25,6
3.	бо хурдсолон	7	5,98	бо хурдсолон	12	10,3
Ҳамагӣ		117	100		117	100

Аз таҳлили ҷадвал бар меояд, ки 117 нафар, яъне 81,2%-и хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии №100, 70, 10, 94, 86-и шаҳри Душанбе бо ҳамсолони худ бозӣ кардан меҳоҳад ва 15 нафари дигар бо қалонсолон бозӣ кардан меҳоҳад, ки 12,8%-ро ташкил медиҳад ва боқимонда хонандагон бо ҳурдсолон бозӣ кардан меҳоҳад, ки 7 – нафарро ташкил дода 5,98%-ро дар бар мегирад. Дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии №14, 12, 32, 42, 55 н. Лахш бошад 75 – нафар хонандагон бо ҳамсолони худ бозӣ карданро дӯст медорад, ки 64,10%-ро ташкил дода ва 30 нафари дигар бо қалонсолон бозӣ кардан меҳоҳад, ки 25,6%-ро бар мегирад. Ҳамин тарик, дар 12 нафар хонандагон бо ҳурдсолон бозӣ кардан меҳоҳад, ки 10,3%-ро ташкил медиҳад.

### Диаграммаи 3.

**Фарқияти назарраси Оё Шумо бо кӣ бозӣ кардан меҳоҳед? Дар хонандагони МТМУ-и №100, 70, 10, 94, 86 шаҳри Душанбе ва МТМУ-и №14, 12, 32, 42, 55 н. Лахш**



Марҳилаи дигарро омӯзиши масъалаи зерин дар бар мегирад: Фарзандҳои Шумо ба қадом қаҳрамонон тақлид менамояд? Доир ба ин суол мувофиқи пурсишнома ошкор намудем, ки дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии №100, 70, 10, 94, 86-и шаҳри Душанбе

аксарияти хонандагон ба Хоча Насриддин, Рустам ва Сухроб, афсонаҳои халқӣ, филмҳо, чистонҳо, одами тортанакмонанд, Симба, Ҳошим Гадо, Чигилак, Сафия, актёрҳо, Барбӣ, духтурҳо, низомиҳо, киноҳои туркӣ, Викинг, “Маша ва Медвед”, Панда, Золушка, Рӯдакӣ, Лайлӣ ва Мачнун, Шекспир, Ҷомӣ, Рустам ва Гурдофариҷ, Саъдии Шерозӣ, Турнаҳо, Зебунисо ва ғ. шинос мебошанд. Дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии №14, 12, 32, 42, 55-и н. Лахш хонандагон зиёдтар ба Аловиддин, Маша ва Медвед, Рустам ва Сухроб, Хоча Насриддин, Симба, Барбӣ, Сафияи Моҳпайкар, ба духтурҳо, Одами тортанакмонанд, киноҳои туркӣ, Саъдии Шерозӣ, Айнӣ, Рӯдакӣ, Ҷомӣ, ба калонсолон ва Лайлӣ ва Мачнун ва ғ. тақлид менамудаанд.

Аз таҳлили натиҷаҳо бармеояд, ки аксарияти хонандагони н. Лахш ба қаҳрамонҳои афсонаҳои халқӣ тақлид намекунанд. Ин далел он аст, ки онҳо ба афсонаҳои халқӣ ошнӣ надоранд ё ин ки волидон ба онҳо нақл намекунанд. Нисбати масъалаи мазкур К.Д. Ушинский дар китоби дарсии худ «Забони модарӣ»-ро дар асоси афкори халқ оғарида буд. Ӯ боварии комил дошт, ки «халқ бе халқият – тани бечон аст» [140; 224].

Аз ин лиҳоз афсонаҳои халқии тоҷик аз ҷиҳати мазмун ниҳоят гуногун ва пуробуранг буда, ҳодисаҳои иҷтимоӣ, таъриҳӣ, майшӣ – оилавӣ, ахлоқӣ, меҳнатии халқи тоҷик ва дигар паҳлуҳои ҳаёту зиндагӣ, симои маънавию ахлоқӣ, ҳисси шараф ва ғамхорӣ дар ҳаққи инсон, ҳисси эҳтироми бепоён нисбат ба ватани азизи худ ва одамони меҳнатии он, ҳисси меҳру шавқат ба ятимон, бенавоён, дармондагон ва дигарҳоро дар бар мегирад.

Барои ҳамин ҳам А.М. Горокий таъкид намуда буд, ки “... таърихи халқро, албатта донистан зарур, инчунин фикрҳои иҷтимоӣ сиёсии онро ҳам донистан лозим аст” [45;190]. Олимон – муарриҳони маданият, этнографҳо – мегӯянд, ки ин фикрҳо дар афсонаҳо, латифаҳо, зарбулмасал ва мақолаҳо ифода ёфтааст. Маҳз афсонҳои халқӣ – ин боигарии маънавӣ ва дурданаҳои ақлу заковати халқ мебошад.

Афсонаҳои халқӣ ҳамчун маҳсули орзую ормон, ҷаҳонбинӣ, тафаккури бадеӣ ва завқи эстетикии наслҳои зиёд дар тарбияи наслҳои минбаъда ҳам хизмати босазое ҳоҳад кард. Мардум ба воситаи афсонаҳо – зарурияти некиву накукорӣ, одамдӯстӣ ва саховатмандӣ, мардонагӣ ва бофаросатиро тарғиб карданд ва пайваста чунин ақидаро ба миён овардаанд, ки покдилӣ, далерӣ, ҳимматбаландӣ ва ҷавонмардӣ ҳусни инсон аст. Ҳар як волидон бояд афсонаҳои халқии, ки ҷанбаи тарбиявидоштаро интихоб намуда ба фарзандони худ нақл кунанд.

Марҳилаи дигар - ин ошкор соҳтани намудҳои гуногуни фаъолият ба шумор мераванд. Чунин намудҳои фаъолият дар байни хонандагони МТМУ-и №100, 70, 10, 94, 86-и шаҳри Душанбе ва МТМУ-и №14, 12, 32, 42, 55 н. Лахш ошкор гардид, ки дар ҷадвали зерин нишон дода шудаанд.

### **Ҷадвали 13.**

**Намудҳои гуногуни фаъолият дар МТМУ-и  
№100, 70, 10, 94, 86-и шаҳри Душанбе ва МТМУ-и №14, 12, 32,  
42, 55 ноҳияи Лахш ошкор гардидааст**

<b>№</b>	<b>Намудҳои гуногуни фаъолият дар МТМУ-и №100, 70, 10, 94, 86-и шаҳри Душанбе</b>	<b>Шумора</b>	<b>%</b>	<b>Намудҳои гуногуни фаъолият дар МТМУ-и №14, 12, 32, 42 , 55 н. Лахш</b>	<b>Шумора</b>	<b>%</b>
1.	Маҳорати эҷодкорӣ	36	30,76	Маҳорати эҷодкорӣ	19	16,2
2.	Расмкашӣ	29	24,8	Расмкашӣ	32	27,3
3.	Сурудхонӣ	22	18,9	Сурудхонӣ	39	33,3
4.	Накл кардани афсона	19	16,2	Накл кардани афсона	17	14,5
5.	Моширати эҷодкорӣ	11	9,4	Моширати эҷодкорӣ	10	8,7
<b>Ҳамагӣ</b>		<b>117</b>	<b>100</b>		<b>117</b>	<b>100</b>

Тибқи ҷадвал теъдоди зиёди хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии №100, 70, 10, 94, 86-и шаҳри Душанбе нисбат ба муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии №14, 12, 32, 42 , 55-и н. Лахш дар

намудҳои гуногуни фаъолият шавқу ҳаваси беандоза доранд. Масалан, маҳорати эҷодкорӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии №100, 70, 10, 94, 86-и шаҳри Душанбе дар 36 нафар хонандагон мушоҳида мегардад, ки ин 30,76%-ро ташкил медиҳад. Ин намуди фаъолият дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии №14, 12, 32, 42, 55-и н. Лахш дар 19 нафар хонандагон мушоҳида гардида, ки дар маҷмуъ 16,2%-ро ташкил дод. Аз ин маълум мегардад, ки теъдоди зиёди хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии №100, 70, 10, 94, 86-и шаҳри Душанбе нисбат ба муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии №14, 12, 32, 42, 55-и н. Лахш зиёдтар инкишофёфта аст ва доираи васеи намудҳои гуногуни фаъолиятро дар ҳаёти шахсиашон истифода мебаранд. Аз ин лиҳоз, раванди фаъолият, инкишофи ҳамаҷониба, мақсадҳои шахс ва муносибати вай пиромуни атрофиён ташаккул мейбанд. Барои он ки фаъолият шахсро мувоғики нақшай кашидашуда ташаккул диҳад, онро бояд ташкил кард ва оқилона ба роҳ монад. Дар ҳамин аст мураккабии раванди амалинамоии тарбия. Мутаассифона, дар бисёр мавридиҳ он ба инкишоф имконият намедиҳад, зоро тарбиягирандагон аз чизи ниҳоят зарурӣ – фаъолона иштироккунӣ ба корҳои ҷамъиятӣ, меҳнатӣ, фаъолияти фахмидағирӣ махруманд.


Ҳамин тариқ, ба таври муҳтасар намудҳои асосии фаъолиятро шарҳу тавзех медиҳем. Намудҳои асосии фаъолият инҳоянд: бозӣ, омӯзиш (таълим), меҳнат ва муошират. Аз нигоҳи самт ва фаъолияти дарк кардан оммавӣ, варзишӣ, бадеӣ, техниκӣ, косибӣ, ибратпарастӣ (баҳри ҳузуру ҳаловат) чудо мешаванд. Намуди асосии фаъолияти мактабиён таълим мебошад.

Фаъолияти таълим ба мактабиён имконияти тез ва бомуваффақият аз худ кардани таҷрибаи ҷамъиятӣ, инкишоф додани қобилияти робитакунӣ, ташаккули муносибати дуруст кардан бо атрофиёнро таъмин мегардонад. Фаъолияти фахмидағирӣ инкишофи зеҳни кӯдакро баланд мебардорад. Барои вай на фақат талаботи дуруст ҳал кардани супориши фахмидағирӣ, ҳамчунин зурурати дар амал анҷом додани

дениши ҳосилкарда пайдо мешавад. Фаъолияти меҳнатӣ зуд ва бобарор ташаккул додани олами рӯҳӣ ва маънавии шахсиятро таъмин мегардонад. Маҳз, оқилона ташкил намудани фаъолият дар ҳамаи соҳаҳои педагогӣ зоҳиргардии фаъолияти талабагонро таъмин мекунад (замима 1). Натиҷаҳои муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии №100, 70, 10, 94, 86-и шаҳри Душанбе нисбат ба муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии №14, 12, 32, 42, 55-и н. Лахш дар диаграмма нишон медиҳем.


**Диаграмма 4.**

**Намудҳои гуногуни фаъолият дар хонандагонии МТМУ- и №100, 70, 10, 94, 86-и шаҳри Душанбе**



**Диаграмма 5.**

**Намудҳои гуногуни фаъолият дар хонандагони МТМУ-и №14, 12, 32, 42, 55-и ноҳияи Лахш**



Дар диаграммаи мазкур натиҷаи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии №100, 70, 10, 94, 86-и шаҳри Душанбе нисбат ба муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии №14, 12, 32, 42, 55-и ноҳияи Лаҳш ба таври алоҳида нишон дода шудааст. Аз ҷадвал ё ин ки аз диаграмма маълум мегардад, ки кӯдакони шаҳр нисбат ба дехот доираи васеи фаъолиятро фаро гирифтаанд.

Дар асоси омузиши назариявӣ ва амалии проблемаҳои маърифати педагогӣ-психологӣ дар системаи муносабатҳои оиласавии тоҷикон ба ҷунин хулоса омадан мумкин аст:

1. Аз таҳлили ҷадвали нишондода муайян гардид, ки 60-нафар волидон, яъне 25,65% -ро давраи миёнсолӣ ва 174 – нафар волидон, яъне 74, 35% -ро синни ҷавонӣ ташкил медиҳад. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки дар таҳқиқоти мо сатҳи волидони ҷавон нисбат ба волидони миёнсол зиёдтар мебошанд. Аз ин хотир, 234 нафар волидоне, ки аз оилаҳои тоҷик буданд, 121 нафари онҳоро мардҳо, 113 нафари дигарро бошад, занҳо ташкил медиҳанд. Тибқи ҷадвали нишон дода, миқдори озмудашавандай оилаҳои тоҷикиро 51,7% - мардҳо ва 48,3% - занҳо ташкил медиҳад.

2. Ҷӣ хеле ки аз ҷадвал бармеояд, миқдори маълумоти олӣ ё миёнадошта дар байни мардҳо нисбат ба занон зиёдтар дида мешавад. Миқдори мардҳое маълумоти олии коргар 66%, маълумоти миёнаи коргар 17%, маълумоти олии бекор 9,4%, маълумоти миёнаи бекор 7,6%-ро ташкил медиҳанд. Миқдори занҳо маълумоти миёнаи хонашин 25%, маълумоти олии хонашин 12,5%, маълумоти олии коргар 46,9%, маълумоти миёнаи коргар 15,6%-ро ташкил медиҳанд. Аз таҳқиқоти гузаронида шуда ба ҷунин хулоса омадан лозим аст, ки фаъолияти занҳо дар ҶТ нисбати мардҳо хеле афзалият дорад.

3. Мувофиқи натиҷагирий аз методикаи “Мушоҳида”, “Суҳбат”, анкета “Пурсиҷнома” «Хусусиятҳои тарбиявии оила», «Маҳорати коммуникативии волидон», ва «Хусусиятҳои муоширати волидон бо хонандагон», инҷунин барои ба даст овардани маълумоти иловагӣ доир

ба муюшрати волидон бо хонандагон дар оила, сатҳи маълумотнокии волидон, шумораи хонандагон дар оилаҳо методҳои мушоҳида, методҳои сотсиологии тадқиқот ва сӯҳбат истифода шуданд. Методҳои истифодашударо ба таври муҳтасар шарҳ медиҳем: Методи мушоҳидаи педагогӣ. Ин метод амалан дар ҳар намуди тадқиқот маъмулан истифода бурда мешавад. Ҳодисаҳои педагогӣ ба хусус тарзи амалиёти беҳтаринро тақозо мекунад ва билохира тадқиқотчӣ бояд тавассути мушоҳида (тӯлонӣ ва ё кӯтоҳмуддат) таҷрибаҳои муғидро фароҳам оварад, яъне, зимни методи мушоҳида ба хулосае ояд, ки қадом тарзи корбарии омӯзгор бартарӣ дорад. Методҳои сотсиологии таҳқиқот. Баъзан зарурати ин ё он масъаларо ба таври оммавӣ таҳқиқу тадқиқ кардан пайдо мешавад. Дар ин ҳолат аз методҳои сотсиологӣ: саволнома, ҳисоби математикӣ баҳраманд шудан мумкин аст. Дар саволнома бояд хусусиятҳои шахсиятҳои омӯхташаванда инъикос ёбад. Солҳои охир аз методи таҳқиқотии ҳисоби математикӣ фаровон истифода мебаранд. Аз ин метод барои ба даст овардани далелҳои дақиқу боэътиҳод истифода мекунанд. Масалан, аз 25 нафар хонандаи синфи шашум супоришҳои хонагии математикаро 12% иҷро накардаанд. Методи сӯҳбат. Ин гуфтугӯ дар байни ду шахс аст, ки дар рафти он яке хусусиятҳои психологии дигареро ошкор месозад. Сӯҳбати психологӣ методе ба шумор меравад, ки дастраснамоии бавосита ва ё бевосита маълумотро бо роҳи муюшрати шифоҳӣ пешбинӣ мекунад. Маводи анкета (пурсиҷнома) - Барои фаҳмидани афкори омма роҷеъ ба ягон масъала истифода бурда мешавад. Пурсиҷномаи истифодашуда дар ҳуд хусусиятҳои тарбияи оилавиро дар бар мегирад, ки аз ҷониби педагог Е.И. Радина, О.Л. Зверева ва Т.В. Кротова коркард шудааст. Мақсади пурсиҷнома: муайян намудани хусусиятҳои тарбияи оилавӣ, маҳорати каммункативии волидон, хусусиятҳои муюшрати волидон бо хонандагон.

4. Тибқи ҷадвали тартибдода, миқдори маълумоти олий ё миёнадошта дар байни мардҳои н. Лахш нисбат ба занҳо зиёдтар дида

мешавад. Дар мардҳои н. Лахш бошанд, ки маълумоти миёна, муҳочирати меҳнатӣ ва дехқон 70,6% ва маълумоти олидошта 29,4% -ро дар бар мегиранд. Дар занҳои н. Лахш бошад, яъне занҳои хонашин, дехқон маълумоти миёна дошта 61,1% ва маълумоти оли дошта 38,8%-ро ташкил медиҳанд. Аз омӯзиши масъалаи гузаронидашуда бармеоянд, ки шумораи маълумоти олидошта дар шаҳр зиёдтар дида мешавад. Шумораи муҳочирати меҳнатӣ ва дехқон дар дехот зиёд ба мушоҳида мерасад.

5. Тибқи ҷадвал теъдоди вазъияти иқтисодӣ ва шароитҳои ҳаётӣ хеле хуб ба назар мерасанд. Вазъияти хуби иқтисодӣ “моддӣ” дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии №100, 70, 10, 94, 86 –и шаҳри Душанбе 68,3%-ро ташкил медиҳад. 58,8% вазъияти хуби иқтисодӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии №14, 12, 32, 42 , 55-и н. Лахш ба ҷашм мерасад. Вазъияти иқтисоди миёна дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Душанбе 25,6%, дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии н. Лахш 31,7%, дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Душанбе вазъияти бади иқтисодӣ 6,1% ва дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии н. Лахш 8,5% -ро ташкил медиҳанд. Ин сабит мекунад, ки сатҳи камбизоатии оилаҳо нисбат ба солҳои гузашта кам ба назар мерасанд. Аз ҷавобҳои волидон бармеояд, ки сатҳи зиндагии мардуми н. Лахш нисбат ба шаҳр хубтару беҳтар ба назар мерасанд.

## **ХУЛОСАИ БОБИ СЕЮМ**

Аз таҳлили натиҷаҳои бадастовардашуда маълум мегардад, ки шумораи хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Душанбе 544 нафаро дар бар гирифта, ки қимати миёнаи арифметикӣ 4,6 воҳидро ташкил медиҳад. Дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии н. Лахш шумораи хонандагон ба 446 – нафар баробар буда, ки қимати миёнаи арифметикӣ 3,8 воҳидро ташкил медиҳад, ки дар н. Лахш ба ҳар

як оила 3-8 фарзанд рост меоянд ва дар шаҳр ба ҳар як оила дорои 4 – 6 фарзанд рост меояд.

Аз таҳлил ва ҷавобҳои волидону омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии №100, 70, 10, 94, 86-и шаҳри Душанбе бармеояд, ки 117 оилаҳои тоҷикон, аз ҷумла 100 оилаҳо фарзандони худро аз синни 2,5 солагӣ ба муассисаҳои томактабӣ сафарбар менамоянд, боқимонда оилаҳо ба ин савол посуҳи мушаххас нагардониданд. 89 оила баъд аз 1,5 сол муассисаҳои томактабии фарзандонашонро иваз мекунанд. Мо доир ба ин масъала бо волидон сӯҳбатҳо гузаронидем ва волидон чунин посух гардониданд. Мо меҳоҳем, ки маҳорат, малака, истеъдод ва қобилиятҳои фарзандонамон рушд ёбанд ва дар ҷомеа мақому мартабаи худро пайдо намоянд. Аз ин хотир барои бачаҳои худ муассисаҳои пешқадамро пайдо намуда ба онҷо сафарбар менамоем. Доир ба ин масъала муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии н. Лахш ба таври мушаххас ҷавоб нагардониданд. Дар робита бо ин, бо волидони н. Лахш методи сӯҳбатро истифода бурда ва чунин натиҷаҳоро ба даст овардем: мо ҳамеша ба синну соли фарзандонам эътибор медиҳем; мо фарзандҳои худро аз синни 7-солагӣ ба мактаб сафарбар мекунем ва аз болои фарзандони худ кор намебарем; мо ҳамеша ба мактаб такя менамоем; ман фикр мекунам, ки омӯзиши таълиму тарбия ин вазифаи мактаб ба шумор меравад; волидон бо омӯзгорони муассиса ҳамкорӣ намекунанд; аксарияти волидони н. Лахш аз қонунҳои қабулшуда хабардор нестанд.

Ин ҷиҳатҳои зикршударо ба инобат гирифта, дар байни волидону омӯзгорони муассиса ду тренинг гузаронидем. Ҳангоми гузаронидани тренинг аксарияти волидон ҳатоғиҳои худро дарк намуда, фикру ақидаҳояшонро доир ба таълиму тарбия тағиیر доданд.

## ХУЛОСА ВА ТАВСИЯХО

Мавзуи рисолаи илмиро таҳти унвони "Маърифати педагогӣ – психологии волидон ҳамчун омили самарабахши таълим ва тарбияи хонандагони синфҳои ибтидой дар оила" баррасӣ карда, маълум намудем, ки нақши волидон дар тарбияи фарзандон муассир арзёбӣ мегардад. Волидон бо дониши педагогӣ ва психологӣ метавонанд дар тарбияи фарзандон нақши муҳим дошта бошанд. Онҳо бояд бо усулҳои дурусти таълим ва тарбия шинос бошанд, то ки фарзандон дар муҳити солим ва бо арзишҳои ахлоқӣ ба воя расанд. Дар ин замина падару модарон бояд маърифати баланди педагогӣ дошта бошанд. Дониши педагогӣ ба волидон кумак мекунад, ки бо усулҳои самарабахши таълим ва тарбия шинос шаванд. Ин дониш имкон медиҳад, ки волидон ба талаботи психологии фарзандон ҷавобгӯ бошанд ва муносибати дурустро бо онҳо барқарор карда тавонанд.

Фаҳмидани хусусиятҳои психологии кӯдакон барои волидон муҳим аст. Ин фаҳмиш имкон медиҳад, ки волидон бо эҳсосот, ниёзҳо ва хислатҳои фарзандон мувоғиқ шаванд, ки ин ба рушди шахсият ва маърифати кӯдакон ёрӣ мерасонад. Волидайн ва омӯзгорон бояд дар тарбияи фарзандон ҳамкории зич дошта бошанд. Ин ҳамкорӣ имкон медиҳад, ки фарзандон дар муҳити таълимӣ ва оилавӣ бо арзишҳои якхела тарбия ёбанд.

Муҳити оилавӣ ва муносибатҳои байни волидон ва фарзандон дар рушди маънавӣ ва ахлоқии кӯдакон нақши муҳим доранд. Оила бояд муҳити солим ва дастгирикунанда барои фарзандон фароҳам оварад. Волидон бояд ба тарбияи ахлоқии фарзандон диққати маҳсус диханд. Ин тарбия чиҳати дар фарзандон ташаккул додани арзишҳои иҷтимоӣ ва ахлоқӣ ёрӣ расонида, барои ба воя расидани онҳо ҳамчун шаҳрвандони масъул хизмат мекунанд. Волидон бояд ба хислатҳои фарзандон таваҷҷуҳи маҳсус зоҳир намуда, барои қасби хислатҳои мусбат дар онҳо

шароит муҳайё созанд. Ин корро бо истифода аз методҳои педагогӣ ва психологӣ такшил кардан мумкин аст.

Дониши волидон дар соҳаи педагогика ва психология метавонад ба самарабахши таълим ва тарбияи кӯдак таъсири мусбат расонад. Волидоне, ки бо усулҳои муосир шиносанد, метавонанд фарзандонро дар раванди таълим ва тарбия беҳтар дастгирӣ кунанд. Онҳо мунтазам кӯшиш ба харҷ медиҳанд, ки фарзандонашон бо муҳити иҷтимоӣ шинос бошанд, то бо арзишҳои фарҳангӣ ва иҷтимоии ҷомеа аз наздик ошно гарданд. Волидон бояд доимо дониш ва маҳоратҳои педагогӣ ва психолигиашонро такмил диханд, то ки дар тарбияи фарзандон саҳм гузошта тавонанд. Ин амал метавонад бо иштирок дар курсҳои омӯзишӣ, семинарҳо ва конфронсҳо сурат гирад.

Маърифати педагогӣ ва психологӣ барои волидон ҳамчун омили самарабахши таълим ва тарбияи хонандагони синфҳои ибтидой дар оила муҳим аст. Волидайн бо дониши муосир ва муносабати дуруст метавонанд фарзандонро дар муҳити солим ва бо арзишҳои ахлоқӣ тарбия кунанд, ки ин ба рушди шаҳсият ва маърифат кумак мерасонад.

Оила ҳамчун рукни асосии ҷомеа дар тарбияи насли наврас ва рушди маънавии инсон нақши муҳим дорад. Он на танҳо макони муҳаббат ва дастгирӣ, балки манбаи анъанаҳои тарбиявӣ ва ахлоқӣ мебошад. Тарбияи фарзандон дар оила ва муассисаҳои таълимӣ, ки бо ҳамкории волидон ва омӯзгорон таъмин мешавад, барои ташаккули шаҳсият ва маърифат муҳим аст. Дар рисолаи илмии худ мо ба воситаҳои ҳуқуқӣ, анъанаҳои тарбиявӣ ва масъулиятаҳои волидон ва омӯзгорон дар таъмини амнияти иттилоотӣ ва тарбияи фарзандон таваҷҷӯҳ намуда, ба хулосаҳои зерин омадем:

- 1. Оила ва нақши он дар тарбия.** Оила рукни асосии ҷомеа буда, оғози тарбия ва макони рушду камоли инсон аст. Он дар тарбияи ахлоқӣ ва маънавии фарзандон нақши муҳим мебозад. Маърифат сифатҳои

ахлоқӣ ва маънавии миллатро ташаккул медиҳад, ки ин ба рушди чомеа мусоидат меқунад [1-М, 2-М, 4-М].

**2. Аньанаҳои тарбиявӣ.** Мардуми тоҷик дорои аньанаҳои хуби тарбиявӣ мебошад, ки ин аньанаҳо аз тарафи волидон ба қӯдакон омӯзонида мешаванд. Ин аньанаҳо ёрӣ мерасонанд, ки фарзандон бо таъриху фарҳанги миллати худ шинос шаванд ва арзишҳои ахлоқиро қабул кунанд [1-М, 3-М, 5-М].

**3. Маъсулияти волидон ва омӯзгорон.** Аз волидон, омӯзгорон ва роҳбарони синф ҳисси баланди маъсулият талаб карда мешавад. Вақте ки волидон ва омӯзгорон дар тарбияи фарзандон ҳамкорӣ меқунанд, ин ба рушди шахсият ва маърифат кумак мерасонад [1-М, 5-М, 7-М].

**4. Вазифаҳои омӯзгорон.** Омӯзгорони синфҳои ибтидой вазифаҳои тарбиявиро бар уҳда доранд, ки шомили тарбия кардани талабагони хушахлоқ ва ватандӯст мебошад. Ин вазифаҳо на танҳо ба таълими илмӣ, балки ба тарбияи ахлоқӣ ва иҷтимоии шогирдон низ равона шудаанд [3-М, 5-М, 7-М].

**5. Хусусиятҳои психологии қӯдакон.** Қӯдак ба сабаби надоштани таҷрибаи зиндагӣ хусусияти баҳодиҳии яктарафаро дорад, ки ин метавонад боиси нобоварӣ ва тарсу бими қӯдак гардад. Омӯзгорон бояд хусусиятҳои психологии қӯдаконро дарк карда, бо онҳо муносибати дуруст дошта бошанд [1-М, 2-М, 6-М].

**6. Тарбияи фарзандон дар муҳити оила.** Одатан, дар оила қӯдаки аввал аксар вақт мавқеи марказиро ишғол меқунад, ки ин метавонад оқибатҳои номатлуб дошта бошад. Қӯдаки дуввум, ки дар муҳити муносибатҳои оромтар таваллуд мешавад, метавонад ба муносибатҳои беҳтари оилавӣ оварда расонад [2-М, 4-М, 6-М].

**7. Ҳамкории мактабу оила.** Маъсаляи тарбияи қӯдак баъд аз оила бар зиммаи муассисаҳои таълими вогузор мегардад. Қӯдак вақте ба мактаб меравад, масъала тадриҷан мураккабтар мегардад. Падару

модарон бояд дар ҳамкорӣ бо мактаб фарзандро ба омӯхтани илму маърифат ҳидоят намоянд [3-М, 4-М, 5-М].

**8. Нақши ҷомеа дар тарбияи насли наврас.** Ҷомеа дар тарбияи насли наврас бетараф буда наметавонад. Ҳамкории онҳо ба воситаи мактаб ба роҳ монда мешавад, аз ин рӯ, бояд ҳамкории мактабу оила тақвият ёбад, то ки тарбияи насли наврас самаранок гардад [1-М, 4-М, 7-М].

Тарбияи фарзандон дар оила ва муассисаҳои таълимӣ, ки бо ҳамкории волидон ва омӯзгорон таъмин мешавад, барои ташаккули шахсият ва маърифати ў муҳим аст. Оила ва мактаб бояд дар ин раванд ҳамкории зич дошта бошанд, то насли наврас дар муҳити солим ва бо арзишҳои ахлоқӣ тарбия ёбад.

### **Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо**

Таҳқиқот нишон медиҳанд, ки маърифати психологӣ-педагогии волидон ҳамчун омили самарабахши тарбияи қӯдак дар оила нақши муҳим дорад. Барои беҳтар кардани раванди таълим ва тарбия, фаъолияти самараноки волидон ва омӯзгорон дар анҷоми таҳқиқоти илмии хеш мо тавсияҳои зеринро таҳия намудаем:

1. Волидон ва омӯзгорон бояд ба китобҳои тарбиявӣ рӯ оварда, онҳоро дар тарбияи қӯдакон истифода баранд. Китобҳо метавонанд манбаи муҳим барои фаҳмидани усулҳои самарабахши тарбия ва психологияи қӯдакон бошанд.

2. Волидон метавонанд бо қӯдакони худ фильмҳо ва наворҳои тарбиявӣ тамошо кунанд. Ин равиш на танҳо қумак меқунад, ки қӯдакон бо арзишҳои ахлоқӣ шинос шаванд, балки завқи китобхонӣ ва омӯзишро дар онҳо бедор меқунад.

3. Волидон бояд аз ҳамкорӣ бо муассисаҳои таълимӣ ҳавасманд бошанд. Ин ҳамкорӣ метавонад дар шакли иштирок дар ҷаласаҳои мактабӣ, конференсияҳо ва мизҳои мудаввар сурат гирад, ки дар онҳо волидон метавонанд, бо усулҳои муосири таълим ва тарбия шинос шаванд.

4. Волидон ва омӯзгорон бояд дар мизҳои мудаввар ва семинарҳо иштирок кунанд, то дониши худро дар соҳаи педагогика ва психология такмил диханд. Ин амал ба онҳо ёрӣ мерасонад, ки бо усулҳои самарабахши тарбия шинос шаванд.

5. Вақте ки волидон бо мушкилоти тарбиявӣ дучор мешаванд, онҳо бояд на ба дуҳтурон, балки ба психологҳо ва педагогҳо муроҷиат намоянд. Ин мутахассисон метавонанд, дар шиносии мушкилот ва пешниҳод кардани роҳҳои ҳалли онҳо кумак расонанд.

6. Яке аз амалҳое, ки барои баркамол шудани қӯдакон нақши муҳим мебозад, ин бедор намудани завқи китобхонӣ дар онҳо мебошад. Волидон бояд худ китобхон ва намунаи хуби китобхонӣ барои фарзандон бошанд, зоро қӯдакон бештар ба тақлид кардан ба қалонсолон майл доранд.

7. Волидон бояд сиёсати дурбинонаи Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ҷонибдорӣ намуда, хонандагонро мунтазам барои озмунҳои ҷумҳуриявии «Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст», «Илм фурӯғи маърифат» ва «Тоҷикистон ватани азизи ман» омода созанд. Ин озмунҳо дар пиёдасозии ҳадафҳои Ҳукумати кишвар, ки баланд бардоштани савияи дониши хонандагон аст, заминаи боэъти mod ҳоҳанд гузошт.

8. Ҳар як падару модар бояд қӯшиш ба ҳарҷ дигар, ки дар рушду равнақи шаҳсияти қӯдак ва баланд бардоштани савияи дониши ӯ саҳмгузор бошад. Ин амал метавонад бо ташкили муҳити солим ва дастгирикунанда дар оила, инчунин бо иштироки фаъол дар раванди таълим ва тарбия сурат гирад.

Маърифати психологӣ-педагогии волидон ва ҳамкории онҳо бо муассисаҳои таълимӣ барои тарбияи самарабахши қӯдакон дар оила муҳим аст. Волидон бояд бо усулҳои муосири тарбия шинос бошанд, завқи китобхонӣ ва омӯзишро дар қӯдакон бедор кунанд ва дар раванди таълим фаъолона иштирок намоянд. Ин амалҳо метавонанд, ба рушди шахсият ва маърифатии қӯдакон кумак расонанд, ки дар ниҳоят ба рушди чомеа оварда мерасонад.

## АДАБИЁТ

1. Абуали ибн Сина. Книга спасения [Текст] / Абуали ибн Сина // В кн.: Антология мировой философии. – Москва: Педагогика, 1974. – С. 730.
2. Абуали ибн Сина. Домоводство [Текст] / Абуали ибн Сина // Избранные произведения. - Душанбе: Ирфон, 1980.
3. Абулқосим Лоҳутӣ. Ашъори мунтаҳаб [Матн] / Абулқосим Лоҳутӣ. – Душанбе, Адиб, 2020.
4. Александровская, Э.М. Психологическое сопровождение школьников: учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений [Текст] / Э.М. Александровская. – М., 2002. – 257с.
5. Алексеев, Л.С. Учителю о психологии и физиологии подростка [Текст] / Л.С. Алексеев. – М., 1986.
6. Алиев, М. Т. Андешаҳои тарбиявии Имом Муҳаммад Ғазолӣ [Текст] / М.Т. Алиев. – Душанбе: Эҷод, 2008. – 116с.
7. Арнаутова Е.П. В гостях у директора: Беседы с руководителем школьного учреждения о сотрудничестве с семьей / Е.П. Арнаутова. – М.: Линка – Пресс, 2004. - 208с.
8. Арнаутова, Е.П. Общение с родителями: Зачем? Как? [Текст] / Е.П. Арнаутова. – М., 1993. – С.208
9. Арнаутова, Е.П. Педагог и семья [Текст] / Е.П. Арнаутова. – М., 2002. – 158с.
10. Ачгильдиева, Е.Ф. Методические проблемы изучения стабильности брака: автореф. дис. канд. экон. наук [Текст] / Е.Ф. Ачгильдиева. – М., 1982.
11. Бадмаев, С.А. Психологическая коррекция отклоняющегося поведения школьников [Текст] / С.А. Бадмаев. – М., 1997. – С. 63
12. Байбородова, Л.В. Взаимодействие педагогов и родителей в школе [Текст] / Л.В. Байбородова. – Ярославль, 1991. – 321с.

13. Бауренас, В. Психологические типы [Текст] / В. Бауренас. – М., 1994.
14. Бахофен, И. Я. Материнское право [Текст] / И.Я. Бахофен. - М., 1861. – С.4.
15. Бихметов, Е.Ю. Взаимодействие семьи и школы в социализации индивида [Текст] / Е.Ю. Бихметов / Социологические исследования. – 2014. - №16. – С. – 92.
16. Божович, Л.М. Формирование личности в младшем школьном возрасте [Текст] / Под ред. Л.Е. Щучкина. – М.: Питер, 2010. - 304 с.
17. Болдырев Н. И. Очеркъ оид ба методикаи кори роҳбари синф / Болдырев. – Душанбе, 1962.
18. Бочаров, В.Г. Социальная педагогика [Текст] / В.Г. Бочаров. – М., 1994.
19. Бочкарева, Г.П. Помощь трудным детям [Текст] / Бочкарева. – М., 1987.
20. Бреслав, Г.М. Эмоциональные особенности формирования личности в детстве [Текст] / Г.М.Бреслав. – М., 2006. – 148с.
21. Бурнард, Филип. Тренинг межличностного взаимодействия / Ф. Бурнард. – Питер, 2001.
22. Валеева Н.Ш. - д-р пед. наук, проф., зав. каф. социальной педагогики и психологии КГТУ; М. М. Шубович - канд. пед. наук, доц. каф. педагогики профессионального образования и социальной деятельности Ульяновского госуд. ун-та. E-mail: shubvg@mail.ru
23. Васильева, Л.Е. Повышение педагогической просвещение родителей на занятиях клуба «Семья и школа» [Текст] /Л Е Васильева // Взрослые и дети этнопедагогические проблемы семейного воспитания Материалы Всероссийской научно-практической конференции - Чебоксары ЧГГ1У, 2007. – С.60-67
24. Венгер, А.Л. Психологическое развитие младших школьников [Текст] / А.Л.Венгер, Г.А.Цукерман. – М., 2013. – 159с.

25. Вераксы, Н.Е. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа школьного образования «От рождения до школы» (пилотный вариант) [Текст] / Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – М., 2014. – С. 368
26. Вершинин, В.Н. Домашнее воспитание [Текст]: Книга для учителей, воспитателей, родителей [Текст] / В.Н. Вершинин. – Чебоксары, «Клио», 1998. – С. 200
27. Вершловский, С.Г. Проблемы гуманизации школьного образования [Текст] / С.Г. Вершловский // Гуманизация образования: Теория. Практика. - СПб., 1994. - С. 5-14.
28. Вестник Московского университета. Сер.14. Психология – 1987- №2.
29. Внеурочная деятельность. Примерный план внеурочной деятельности в основной школе [Текст] / П.В. Степанов, Д.В. Григорьев. – М.: Просвещение, 2014. – 127 с.
30. Воднева, Г.Д. Психолого-педагогическое сопровождение адаптации ребенка к школе: методическое пособие [Текст] / Г.Д. Воднева // под ред. Л.Ю.Слепцовой. - Витебск: УО «ДОГ ИТК и ППР и СО», - 2009.-135с.
31. Волкова, А.Н. Ролевая адекватность как фактор супружеской совместности Психология общения и познания людьми друг друга [Текст] / А.Н. Волкова. – Краснодар, 1989.
32. Выготский, Л.С. Психология развития ребёнка [Текст] / Л.С. Выготский. – Москва: ЭКСМО, 2005.
33. Выготский, Л.С. Собрание сочинений [Текст] / Л.С. Выготский. – М.: Педагогика, 1982. – 368с.
34. Гавrilova, Т.П. Учитель и семья школьника [Текст] / Т.П. Гаврилова – М., 1988. – С. 123

35. Гарбузов, В.Н. Воспитание ребенка в семье: Советы психотерапевта [Текст] / В. И. Гарбузов. – Санкт-Петербург: КАРО, 2015. – С. 40
36. Гаррат, Т. Эффективный тренинг с помощью НЛП [Текст] / Т. Гаррат. – СПб: Питер, 2001
37. Faфуров, Б. Тоҷикон. Таърихи қадимтарин. Қадим, асрҳои миёна ва давраи нав [Текст] / Б. Faфуров. – Душанбе: Дониш, 2008. – С. 249-260.
38. Гершунский, Б.С. Философия образования для XXI века [Текст] / Б.С. Гершунский. – М.: Юнити, 2010
39. Гиёсиев, М.И. Педагогические воззрения таджикско – персидских мыслителей X и первой половины XI века и их трансформация в современной национальной педагогике [Текст] / М.И. Гиёсиев 2009. – 185 с.
40. Гладкова, Ю. Педагог и семья [Текст] / Ю. Гладкова // СОУ воспитание . – 2008. - №4
41. Гозман, Л.Я. Алешина Ю.Е. Социально-психологические исследования семьи: Проблемы и перспективы [Текст] / Л.Я. Гозман // Психологический журнал. – 1991. - №4.
42. Головнева, Е.В. Теория и методика воспитания: Учеб. пособие для студ. вузов. – 2 изд-е [Текст] / Е.В. Головнева. – М.: Высшая школа, 2009. – 256.
43. Головнева, Н.А. Содержательные аспекты формирования профессиональной готовности будущего учителя к взаимодействию с субъектами образовательного процесса [Текст] / Н.А. Головнева // Вестник Нижневартовского гос. ун-та. Серия: Психологические и педагогические науки. – 2013. – №4.– С. – 8.
44. Головнева, Н.А., Домашенко А.С. Работа с родителями как важнейшее направление деятельности образовательной организации в

современном социуме [Текст] / Н.А. Головнева, А.С. Домашенко // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 4. – С.- 6.

45. Горкий, М. О литературе [Текст] / М. Горкий. – М. 1953. – С. 190
46. Гребенников, И.В. Воспитательный климат семьи [Текст] / И.В. Гребенников. – М.: Знание, 1976.
47. Гребенников, И.В. Основы семейной жизни [Текст] / И.В. Гребенников. – М., 1991.
48. Григорьева, Н., Козлова Л. Как мы работаем с родителями // Н. Григорьева, Л. Козлова [Текст] // СОУ воспитание, - 2006. - № 9.
49. Давлатов, М. Оила ва рушди шахсияти фарзандон [Матн] / М. Давлатов – Душанбе: Ирфон, 2014.
50. Давлатов, М. Роҳнамои ёрии психологӣ ба ҷабрдиагони зӯроварии хонаводагӣ [Матн] / М. Давлатов. –Душанбе, 2011. – 100с.
51. Давлатов, М., Муминова Г. Психологияи зӯроварӣ дар оила [Матн] / М. Давлатов, Г. Муминова. – Душанбе, 2005. – 115 с.
52. Давлатов, М. Оила ва рушди шахсияти фарзандон [Матн] / М. Давлатов. - Душанбе: Ирфон, 2014. – С. 224
53. Давыдов В.В. Психическое развитие в младшем школьном возрасте [Текст] / Давыдов В.В. // Возрастная и педагогическая психология / Под ред. А. В. Петровского. – М., 1979. – 325с.
54. Данилина, Т. Современные проблемы взаимодействия школьного учреждения с семьей [Текст] // Т. Данилиной // СОУ воспитание. - 2000. № 1. – С.41-48
55. Дастури психологии амалӣ [Матн] / Зери таҳрири Н. М. Юнусова. - Душанбе: Собириён, 2004. – С.26
56. Детская психология. Методические указания [Текст] // Автор-составитель Р.П. Ефимкина. – Новосибирск: Научно-учебный центр психологии НГУ., 2010. – 268с.

57. Диагностика учебной деятельности и интеллектуального развития детей [Текст] / Под ред. Д.Б.Эльконина, А.Л. Венгера. – М., 1981. - 110 с.
58. Едалина, Н.А. Проблемы личностно - ориентированной педагогики. Курс лекций [Текст] / Н.А. Едалина. – Екатеринбург, 1998. – С.39
59. Елжова, Н.В. Работа с детьми и родителями в дошкольном образовательном учреждении [Текст] / Н.В. Елжова. - Ростов н /Д: Феникс, 2014. – С.282
60. Емельянов, Ю.Н. Активное социально-психологическое обучение [Текст] / Ю.Н. Емельянов. – Л.: ЛГУ, 1985 – 167 с.
61. Закон Республики Таджикистан «Об ответственности родителей за воспитание и обучение детей» от 2 августа 2011 года № 762 [Текст]. – Душанбе, 2011. –С. 31
62. Зверева О.Л. Общение с родителями в СОУ [Текст] / О.Л. Зверева. – М.: ТЦ «Сфера», 2014. – С. 80
63. Зверева О.Л., Ганичева А.Н. Семейная педагогика и домашнее воспитание [Текст] / О.Л. Зверева, А.Н. Ганичева. – М., 2012. – 225с.
64. Иброҳимов, Г. Мазмун ва методикаи кори роҳбари синф [Матн] / Г. Иброҳимов. – Кӯлоб, 1987.
65. Инновационные педагогические технологии в учебно-воспитательном процессе современного образовательного учреждения: материалы Международной заочной научно-практической конференции. 02 июля 2013 г. / гл. ред. Баранов А.С. – Чебоксары: ЦДИП «INet», 2013. – 184 с.
66. Инновационные формы взаимодействия СОУ с семьей: родительские собрания и конференции, дискуссии, практикумы, встречи за круглым столом / авт. – сост. Сертакова Н.М. – Волгоград: Учитель, 2013. – С. 203

67. Истоки: Примерная образовательная программа школьного образования. – 5-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – С. 161
68. История педагогики и образования. От зарождения воспитания в первобытном обществе до конца ХХ в.: Учебное пособие для педагогических учебных заведений [Текст] / Под ред. академика РАО А. И. Пискунова. – 2-е изд., испр. и дополн. – М.: ТЦ «Сфера», 2001. – 512 с.
69. Исурина, И.Г. Групповая динамика в тренинговых группах [Текст] / И.Г. // Журнал практического психолога. – 1998. - №1. – С.31-44
70. Кайковус, Унсурулмаолӣ. Қобуснома [Матн] / Унсуурлмаолии Кайковус. – Душанбе: Адиб, 1990. – 160с.
71. Калейдоскоп родительских собраний: метод, разработки. Вып. 1[Текст] / под ред. Е.Н.Степанова. – М.: Сфера, 2005. – 139 с.
72. Калмыков, Е.С. Психологические проблемы первых лет супружеской жизни [Текст] / Е.С. Калмыков // Вопросы психологии. – 1983. – №3. – С. 83.
73. Карнаухова, М.В. Психолого-педагогическое просвещение как фактор развития педагогической культуры родителей [Текст] / М.В. Карнаухова // Педагогическая наука: история, теория, практика. - №12. – 2008. – С.-170.
74. Кипnis, М.Ш. Тренинг семейных отношений (2 часть) [Текст] / М.Ш. Кипнис. – М. Ось-89, 2006.
75. Козлова, С. А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика: учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. Заведений [Текст] / С.А. Козлова, Т.А. Куликова. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – С.389-399.
76. Коменский, Я. А: Учитель учителей («Материнская школа», «Великая дидактика» и др. произв с сокаш) [Текст] / Я.А. Каменкий. – М.: Карапуз, 2009.
77. Кон, И.С. Отец [Текст] / И. С. Кон // Неделя. – 1979. - №11. – С. 5-6.

78. Кон, И. С. Ребенок и общество [Текст] / И. С. Кон. - М.: Наука, 2003. -С. 452
79. Концепсияи миллии тарбия. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3-юми марта соли 2006, № 44. – Душанбе, 2006.
80. Концепция развития семьи в Республике Таджикистан [Текст]: Утверждена постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 декабря 2015 года, № 801.
81. Кравченко, А.И. Общая психология: учеб.пособие [Текст] /А.И. Кравченко.- М.: Проспект, 2009. - 432с.
82. Кристофер, Э., Смит Л. Тренинг лидерстват [Текст] / Э. Кристофер, Л. Смит. – СПб: «Питер», 2001.
83. Кротова, Т.В. Общение воспитателя с родителями воспитанников [Текст] / Т.В. Кротова // Управление. – 2008. - № 3
84. Кротова, Т.В. СОУ и родители: пути сотрудничества [Текст] / Т.В. Кротова // Управление. – 2006. - № 3
85. Круглов, Б.С. Правовое сознание как элемент психологической подготовки молодёжи к семейной жизни [Текст] / Б.С. Круглов // Вопросы психологии. – №4. – 1986. – С. 63-68.
86. Крупская, Н.К. Избранные педагогические сочинения (мунтахаби педагогӣ) чилди 2 [Текст] / Н.К. Крупская.- Москва, 1959.- С.257
87. Кряжева, И.Л. Развитие эмоционального мира детей: популярное пособие для родителей и педагогов [Текст] / И.Л.Кряжева. - Ярославль, 2004.-105с.
88. Кулагина, И.Ю. Возрастная психология. Учебное пособие 4-е изд [Текст] / Кулагина И.Ю. – М.: Изд-во Ун-та Российской академии образования, 2007. – 246с.
89. Куликова, Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание: учебник для студ. сред. и высших пед. учеб. Заведений [Текст] / Т.А. Куликова. – М.: Издательский центр «Академия», 1999. – С. 232

90. Латифзода, С.З., Баротова Г.Ю. Асосҳои ташхиси психологӣ [Текст] / С.З. Латифзода, Г.Ю. Баротова. – Душанбе: Матбааи РТМТ ва Н-и ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2023. – С.72-75
91. Левкович, В.П., Зуськова О.Э. Методика диагностики супружеских отношений [Текст] / В.П. Левкович // Вопросы психологии. – 1987. №4. – С.94.
92. Леонтьева, А. Родители являются первыми педагогами своих детей [Текст] / А. Леонтьева, Т. Лушпарь // СОУ воспитание. – 2001. - № 8. – С.57-59
93. Лесгафт, П.Ф. Семейное воспитание ребёнка и его значение [Текст] / П.Ф. Лесгафт. – СПб.: Товарищество худ. печати, 1900.
94. Личко, А.Е. Подростковая психиатрия [Текст] / А.Е. Личко. – Л: Медицина, 1979.
95. Льюис, Г. Морган – Древнее общество или Исследование линий человеческого прогресса от дикости через варварство к цивилизации [Текст] / Г. Льюис. – Ленинград, Издательство: Л.: Изд-во ин-та народов Севера ЦИК СССР, 1935. – С.56
96. Маджидов, Р.М. Особенность формирования научно – атеистических мировоззрений женщин [Текст] / Р.М. Маджидов. – Душанбе, 1977.
97. Маджидова, Б. Традиции и обычаи таджикского народа в формировании нравственных качеств личности [Текст] / Б. Маджидова. – Душанбе: Ирфон, 2004.
98. Майер, А.А. 555 идей для вовлечения родителей в жизнь школьного [Текст] / А.А. Майер, О.И. Давыдова, Н.В. Воронина. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – С. 128
99. Макаренко, А.С. Китоб барои модарон. Асарҳо, ҷилди IV [Текст] / А.С. Макаренко. - ??. С. 445.
100. Макаренко, А.С. Избр пед соч.: В 2 т [Текст] / А.С. Макаренко. – М.: Просвещение, 1978

101. Макшанов, С.И. Психология тренинга [Текст] / С.И. Макшанов. СПб, 1997.
102. Маленкова, Л.И. Педагоги, родители, дети: метод, пособие для воспитателей, классных руководителей [Текст] / Л.И. Маленкова. – М.: Пед. общ-во России, 2014. – 307с.
103. Марасанов, Г.И. Методы моделирования и анализа ситуаций в социально-психологическом тренинге [Текст] / Г.И. Марасанов. – Киров, 1995.
104. Маркова, А.К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте [Текст] / А.К. Маркова /под ред. Висловской Т.Г. – М., 2014. – 167с.
105. Марцинковская, Т.Д. Детская практическая психология: учебник [Текст] / Т.Д. Марцинковская. – Москва: Гардарики, 2000. – 375с.
106. Московский, М. С. Российская семья в изменяющемся мире [Текст] / М. С. Московский // Семья в России. – 1995. - №3-4.
107. Матюхина, М.В. Мотивация учения младших школьников [Текст] / М.В. Матюхина // Под ред. Жабина Д.И. – М., 2007. – 191с.
108. Меликsetян, А.С. Имрӯз оила [Матн] / А.С. Меликsetян // Мутарчим С. Акрамов. – Душанбе: Маориф, 1986. – 185с.
109. Мирзозода, Х. История таджикской литературы: (С древних времён до 13 века). Книга1 (2) [Текст] / Х. Мирзозода. – Душанбе: Маориф, 1989. – 424 с.
110. Мухаммад, Ғазолӣ. **Насиҳат-ул-мулқ** [Матн] / Мухаммад Ғазолӣ. – Душанбе: Ирфон, 2011. – 176 с
111. Мустафоқулов, Т., Назруллоева М. Асосҳои психологияи синнусолӣ [Матн] / Т. Мустафоқулов, М. Назруллоева. – Кӯлоб, 1993.
112. Недвецкая, М.Н. Теория и практика организации педагогического взаимодействия семьи и школы [Текст] / М.Н. Недвецкая. –М.: УЦ Перспектива, 2011. – 152 с.

113. Нуров, А. Кори якчояи оила ва мактаб дар тарбияи ахлоқии мактаббачагони хурдсол [Матн] / А. Нуров. – Душанбе, 1988. – С. 70.
114. Ҳусайн, Воизи Кошифӣ. Ахлоқи Муҳсинӣ [Матн] / Ҳусайн Воизи Кошифӣ. – Душанбе, 1991. – 193с.
115. Обозов, Н.Н., Обозов А.Н. Три подходах исследованию психологической совместимости [Текст] / Н.Н. Обозов, А.Н. Обозов // Вопросы психологии. - 1981.
116. Овчарова, Р.В. Практическая психология образования [Текст] / Р.В.Овчарова. – М, 2003. – 165с.
117. Основы психофизиологии [Текст] / Под ред. Ю.И. Олейникова. – М.: Инфа-М, 2008. – 325с.
118. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э. Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон: Моҳият ва самтҳои асосӣ. – Душанбе, 2015 – 33 с.
119. Петровская, Л.А. Теоретические и методические проблемы социально- психологического тренинга [Текст] / Л.А. Петровская. – М.: МГУ, 1982 – 168 с.
120. Примерная основная образовательная программа школьного образования «Мир открытый» [Текст] // Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. М.: Институт системно-деятельностной педагогики, 2014. – 383 с.
121. Прохорова, С.Ю., Нигматулина Н.В. и др. Нетрадиционные формы проведения родительских собраний в школе [Текст] / С.Ю. Прохорова, Н.В. Нигматулина и др. – М.: Скрипторий 2003, 2011. – С. 104
122. Психология: китоби дарсӣ барои донишҷӯёни макотиби олиӣ [Матн] / Зери таҳрири Давлатов М. – Душанбе, 2010. – С. 26
123. Путляева, Л. Кто такой «просвещенный родитель»? [Текст] / Л. Путляева // Дошк. воспитание. – 2004. - №12. – С. 31-33.

124. Раҳимзода, Ҳ. Маърифати оиладорӣ. Китоби дарсӣ барои синфи 10 [Матн] / Ҳ. Раҳимзода, Ш. Ёрмуҳаммадзода, Л. Назирова, Н.Амонов - Душанбе: Ирфон, 2015.
125. Раҳимов, Ҳ. Педагогика [Матн] / Ҳ. Раҳимов. – Душанбе, 1997.
126. Раҳимов Ҳ., Нуров А. Педагогика [Матн] / Ҳ. Раҳимов, А. Нуров. – Душанбе, 2000.
127. Раҳмон, Э. Тарбияи фарзанд рисолати муқаддаси волидон. Суҳанронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон оид ба лоиҳаи Қонун «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд», 14 декабря соли 2010// Омӯзгор, 17 декабря 2010.
128. Саъдии Шерозӣ. Гулистон [Матн] / Саъдии Шерозӣ. – Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2008. – 232с.
129. Саъдии Шерозӣ. Бӯстон [Матн] / Саъдии Шерозӣ. – Душанбе, 2013. 155 с.
130. Собчик, Л. Н. Диагностика психологической совместимости [Текст] / Л.Н. Собчик. – СПб.: Речь, 2002.
131. Современные формы работы с родителями в дошкольном учреждении: методические рекомендации к 2012-2013 учебному году [Текст] / сост. Е. В. Пляскина. – с. Троицкое: РМК, 2013. – С. 60
132. Социальное партнерство школьного с родителями: Сборник материалов [Текст] / Сост. Цветкова Т.В. – М.: ТЦ Сфера, 2013. – С.128
133. Спиваковская А.С., Мхиттарян А. В.9x12. Диалоги о беатотерапии [Текст] / А.С. Спиваковская. – М.: Изд-во Беато-Пресс, 2009. – С. 88.
134. Стефановская, Т.А. Классный руководитель: Функции и основные направления деятельности [Текст] / Т.А. Стефановская. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 192 с.
135. Сухобукова, Н. Формирование педагогических установок родителей [Текст] / Н. Сухобукова // СОУ воспитание. – 2009. – №3.

136. Сухомлинский, В.А. Асарҳои педагогӣ [Текст] / В.А. Сухомлинский. –Душанбе, 1990. – С.127-280.
137. Сухомлинский, В.А. О воспитании [Текст] / В.А. Сухомлинский // Сост. и авт. вступит, очерков С. Соловейчик. - б-е изд. – М. : Политиздат, 1988. – С.27
138. Сухомлинский, В.А. О воспитании [Текст] / В.А. Сухомлинский. – М.: Школьная пресса, 2003. – 250 с.
139. Сухомлинский, В.А. Родительская педагогика [Текст] / Сухомлинский В.А. // Выбор, соч. в 5 т. - М., 1977. - Т. 5. – С. 410-414.
140. Сухомлинский, В.А. Сердце отдаю детям [Текст] / Сухомлинский. – Киев: Радянська школа, 1974. – 288 с.
141. Сысенко, В.А. Супружеские конфликты [Текст] / Сысенко В.А. – М., 1993.
142. Табаров, С. «Раҳбари наҷот»-и Абдурауфи Фитрат – қомуси ҳаёти халқи тоҷик [Матн]. – Душанбе: Матбуот, 2002. – 424с.
143. Талызина, Н.Ф. Вопросы профессиональной компетентности учителя [Текст] / Н.Ф. Талызина. – М.: Проспект. – 2009. – 214 с.
144. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология. Учеб, пособие для студ. сред. пед. учеб. Заведений [Текст] / Талызина Н.Ф. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 235 с.
145. Торохтий, В.С. Психология социальной работы с семьей [Текст] / В.С. Торохтий. – М., 1996. – С.194.
146. Трофимова, Г.Е. Опыт проведения родительских собраний [Текст] / Г.Е. Трофимова \\ Управление. – 2008. - №3
147. Удалова, А.С. Социальное партнерство семьи и школы [Текст] / А.С. Удалова // Народное образование. –2014. – №3. – С. 135.
148. Үнсурмаолии Кайковус. Қобуснома [Матн] / Үнсурмаолии Кайковус // Таҳия, пешгуфтор ва тавзехоти Мирзо Муллоаҳмад ва Мехрӣ Шарофова. – Душанбе, Маориф, 2016. – 240 с.

149. Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии [Текст] / К.Д. Ушинский.- Фаир – Пресс, 2004, - 532
150. Ушинский К.Д. (Сер. «Антология гуманной педагогики») [Текст] / К.Д. Ушинский. – М.: Изд. Дом Шалвы Амонашвили, 1998. – 224 с.
151. Фромм Э. Искусство любить [Текст] / Э. Фромм // Душа человека. – М., 1992. - С.180.
152. Шарипова М.Ё. Рушди шахсияти кӯдак дар оила. Масоили мубрами психологӣ дар ҷомеаи муосири Тоҷикистон [Матн] / М.Ё.Шарипова // Қисми 2. Психологияи муносибатҳои оилавӣ. Маҷмуи мақолаҳои илмӣ – Душанбе, 2016. - С.87
153. Шевандрин Н.И. Психодиагностика коррекция и развития личности. Учеб. Пособие [Текст] / Н.И. Шевандрин.- М.: Владос, 1999. – С. 512
154. Шелгунов, Н.В. Избранные педагогические сочинения [Текст] / Н.В. Шелгунов. – Москва: Издательство Академии Педагогических Наук РСФСР, 1954. – С. 15
155. Шнайдер, Л.Б. Семейная психология [Текст] / Л.Б. Шнайдер. – М.: Академический Проект: Екатеренбург: Деловая книга, 2006.
156. Юнусов Й. Педагогика [Матн] / Й. Юнусов. – Душанбе, 2005
157. Юнусова Н.М Три подхода к исследованию психологической совместимости [Текст] / Н.М. Юнусова // Вопросы психологии. - №7 (45). – 2018. – С. 98.
158. Юнусова Н.М. Женщина семья воспитание [Текст] / Н.М. Юнусова.– Душанбе, 2013.

**МАЗМУН ВА МУҚАРРАОТИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ ДАР  
НАШРИЯҲОИ ЗЕРИН ИНҶИКОС ЁФТААСТ:**

**А. Мақолаҳои илмие, ки дар маҷалаҳои тақризшавандай бонуфузи аз ҷониби КОА-и назди Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон ва КОА-и Вазорати маориф ва илми Федератсияи Россия тавсияшуда нашр шудаанд:**

**[1-М]** Қамчибекова Г.Э. Ҳамкории мактаб ва оила – омили муҳимми маърифати педагогии волидон/Г.Э. Қамчибекова //Паёми ДМТ (маҷаллаи илмӣ). – №3/3 (2074). – Душанбе: «Сино», 2016. – С.255-260.

**[2-М]** Қамчибекова Г.Э. Маърифати психологӣ-педагогии волидон ва роҳҳои баланд бардоштани он / Г.Э. Қамчибекова //Паёми ДМТ (маҷаллаи илмӣ). – №3/5 (2074). – Душанбе: «Сино», 2017. – С.219-223.

**[3-М]** Қамчибекова Г.Э. Маърифати оиладорӣ – омили муҳимми омодагии ҷавонон ба ҳаёти оилавӣ/ З.П. Ризвонова, Г.Э. Қамчибекова //Паёми ДМТ (маҷаллаи илмӣ). №3 (2074). – Душанбе: «Сино», 2018. – С.258-265.

**[4-М]** Қамчибекова Г.Э. Ризвонова З.П. Ҷанбаҳои психологии мутобиқшавии оилаҳои ҷавон ба ҳаёти оилавӣ (дар мисоли оилаҳои деҳот ва шаҳр) /З.П. Ризвонова, Г.Э. Қамчибекова//Паёми ДМТ (маҷаллаи илмӣ). №5 (2074). – Душанбе: «Сино», 2019. – С.308-314.

**[5-М]** Қамчибекова Г.Э. Маърифати педагогии волидон ҳамчун омили беҳинасозии тарбияи қӯдак дар оила / Г.Э. Қамчибекова //Паёми АТТ (маҷаллаи илмӣ). – №2 (31). – Душанбе: «Сино», 2019. – С. 48-52.

**[6-М]** Қамчибекова Г.Э. Нақши меҳварии оила дар рушди шахсияти қӯдак / Г.Э. Қамчибекова //Паёми ДМТ (маҷаллаи илмӣ). – №8 (2074). – Душанбе: «Сино», 2021. – С.223-229.

**[7-М]** Қамчибекова Г.Э. Раҳёфтҳои муосир оид ба масъалаи маърифати психологӣ-педагогии волидайн бо дарназардошти анъанаҳои миллии тарбияи оилавии тоҷикон / Н.М. Юнусова, Г.Э.

Қамчибекова//Паёми ДМТ (маҷаллаи илмӣ). №11, қисми II (2074). – Душанбе: «Сино», 2023. – С.204-210.

### **Б. Мақолаҳои дар дигар нашрияҳо нашршуда**

**[8-М]** Қамчибекова Г.Э. Маърифати педагогии волидон ҳамчун омили беҳинасозии тарбияи кӯдак дар оила /Г.Э. Қамчибекова //Паёми АТТ (маҷаллаи илмӣ). – №2 (31). – Душанбе, 2019. – С.48-52.

**[9-М]** Қамчибекова Г.Э. Тренинги педагогӣ – психологӣ ҳамчун воситаи маърифаткунонии волидон/Г.Э. Қамчибекова//Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявии ҳайати устодону кормандони ДМТ бахшида ба «Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ (солҳои 2019-2021)» ва «400 – солагии Миробид Саидои Насафӣ». Ҷилди II.-Душанбе, 2019. – С.107.

**[10-М]** Қамчибекова Г.Э. Нақши тарбияи ахлоқи маънавӣ дар омодагии ҷавонон ба ҳаёти оилавӣ/ Г.Э. Қамчибекова, З.П.Ризвонова // Маводи Конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявии ҳайати устодону кормандони кафедраи психология бахшида ба Даҳсолаи байналмиллалии амал «Об барои рушди устувор, солҳои 2018-2028», «Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ», «140-солагии зодрузи Қаҳрамони Тоҷикистон Садриддин Айнӣ» ва «70-солагии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон». –Душанбе, 2018. – С. 326.

**[11-М]** Қамчибекова Г.Э. Нақши маърифатнокии волидон дар тарбияи фарзандон/ Г.Э. Қамчибекова, З.П.Ризвонова // Маводи Конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявии ҳайати устодону кормандони кафедраи психология бахшида ба Даҳсолаи байналмиллалии амал «Об барои рушди устувор, солҳои 2018-2028», «Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ», «140-солагии зодрузи Қаҳрамони Тоҷикистон Садриддин Айнӣ» ва «70-солагии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон». – Душанбе, 2018. – С. 327.

**[12-М]** Қамчибекова Г.Э. Вобастагӣ аз бозиҳои компьютерӣ ҳамчун мушкилоти давраи муосир/ Г.Э. Қамчибекова, Н.М. Юнусова//Маводи

конференсияи илми-амалии ҷумҳурияйӣ «Фарҳанги иттилотии шаҳс: ташаккул ва инкишофи он» (маҷмуаи илмӣ) (19-20 октябри соли 2016).- Душанбе, 2016., С.-18-21.

**[13-М]** Қамчибекова Г.Э. Ҳамкори мактаб ва оила дар маърифаткунонии волидон/Маводи конференсияи ҷумҳурии илмӣ – назариявии ҳайати устодону кормандони ДМТ баҳшида ба «25 – солагии Истиқолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Душанбе, 2016, С. -48.

**[14-М]** Қамчибекова Г.Э. Нақши чорабиниҳои оилавӣ дар ташакқулёбии ҳудшиносии миллӣ/ Г.Э. Қамчибекова, З.П. Ризвонова, //Ба қуллаҳои дониш. Нашрияи ДМТ, №14, соли 2015. – С.12.

**[15-М]** Қамчибекова Г.Э. Сабабҳои бавучудоии низоъ дар оилаҳои ҷавон / Г.Э. Қамчибекова// Масоили мубрами психологӣ дар ҷомеаи муосири Тоҷикистон. (Маҷмуаи мақолаҳои илмӣ). Нашри 2. Психологияи муносибатҳои оилавӣ. – Душанбе, 2016. – С. 161-168.

**[16-М]** Қамчибекова Г.Э. Нақши меҳвари оила дар рушди шахсияти насли наврас/ Г.Э. Қамчибекова, З.П. Ризвонова// Масоили мубрами психологӣ дар ҷомеаи муосири Тоҷикистон (маҷмуаи мақолаҳои илмӣ). Нашри 2. Психологияи муносибатҳои оилавӣ. – Душанбе, 2016. – С. 174-180.

**[17-М]** Қамчибекова Г.Э. Маърифати педагогӣ ҳамчун воситаи тарбия/ Г.Э. Қамчибекова//Маводи конференсияи илми-амалии ҷумҳурияйӣ «Оила ҳамчун институти иҷтимоӣ ва сарчашмаи рушди ҷомеа» (маҷмуаи илмӣ) (17-18 июни соли 2015). – Душанбе, 2015. – С.41-45.

**[18-М]** Қамчибекова Г.Э. Усулҳои нави педагогиқунонии ҳамкории мактаб ва оила/ Г.Э. Қамчибекова, Н.М. Юнусова//Маводи конференсияи илми-амалии ҷумҳурияйӣ «Модерзатсияи системаи таҳсилоти ҷумҳуриявии Тоҷикистон (мисол ва дурнамо)», (маҷмуаи илмӣ) (21-22 октябри соли 2015).-Душанбе, 2015., С.-14-17.

**Замимаи 1**

**Пурсишнома барои ошкор кардани хусусиятҳои тарбияи оилавӣ**

Ташхис барои ошкор кардани хусусиятҳои тарбияи оилавӣ

Анкета барои волидон, ки дар бораи хусусиятҳои тарбияи оилавӣ маълумот медиҳад. Анкета аз 14 саволнома иборат аст.

Анкета барои волидон

Ном, насаб ва рӯзи таваллуди кӯдак\_\_\_\_\_

Ҳайати оила\_\_\_\_\_

Касби волидон:

Падар\_\_\_\_\_

Модар\_\_\_\_\_

Маълумоти падару модар

Олиӣ,

Миёна

Маълумоти оли нопура

Бемаълумот

Падар\_\_\_\_\_

Модар\_\_\_\_\_

Вазъияти моддӣ

Хуб

Миёна

Баъд

Дигар\_\_\_\_\_

Шароити ҳаётӣ

Хуб

Миёна

Баъд

Дигар\_\_\_\_\_

Шумораи кӯдакон чанд аст? \_\_\_\_\_

Кӯдаки Шумо аз кай сар карда ба муассисаҳои томактабӣ меравад?

\_\_\_\_\_

Муддати зиёд аст, ки дар ин муассисаи томактабӣ қарор дорад?

---



---



---

Кадом сифатҳои ахлоқӣ дар кӯдаки шумо шакл гирифтааст?

---



---



---

Бештар бо ки бозӣ карданро дӯст медорад:

бо ҳамсолон,

хурдсолон,

бо кӯдакони бузургсол?

Кӯдаки Шумо ба кадом қаҳрамонони асарҳои бадеӣ бештар тақлид мекунад? \_\_\_\_\_

Кӯдаки Шумо бештар тамошои теленамоиш ё мутфилмҳоро дӯст медорад? \_\_\_\_\_

Кӯдаки Шумо ба кадом қаҳрамонони фильмҳои тасвири тақлид мекунад? Кадом сифатҳоро дар ӯ чудо мекунад? \_\_\_\_\_

Кӯдак кадом намуди фаъолиятро бо мувафаққият ичро менамояд:

эҷод кардани бозиҳои нақший,

нақл кардани афсона,

таърихчаҳо расмкаший,

сурудхонӣ.

**Замимаи 2**

Ташхис барои ошкор кардани хусусиятҳои тарбияи оилавӣ аз анкетае иборат аст, ки барои муайян кардани дараҷаи маҳорати коммуникативии волидон имконият медиҳад.

**ПУРСИШНОМА БАРОИ ВОЛИДОН**

Оё дар нутқи Шумо калимаҳои зиёновар чой доранд?

Ҳа

Не

Чунин суханҳоро дар қӯдакатон мушоҳида мекунед?

Ҳа

Не

Ба ҳамсари худ дар ҳузури фарзандатон чӣ гуфта муроҷиат мекунед:  
бо насаб,

бо ном

ё шаклҳои гуногуни суханҳои нармро истифода мебаред?

Одатан шумо тез – тез бо ҳамсари худ баҳсҳои низоангез мекунед?

ҳамеша

баъзан

доимо

Ҳангоми муюшират кардан, шумо қӯшиш мекунед, ки ба ҷашмони ҳамсухбататон назар кунед?

ҳа

баъзан

не

Дар оилаи шумо бештар бо овозӣ: \_\_\_\_\_ сухан ронданро қобилий қабул медонанд?

баланд,

овози муқаррарӣ

ё бо овози паст

Агар ҳамсаратон бо таври баланд гап занад, он гоҳ Шумо эрод мегиред?

ха

баъзан

не

Оё Шумо ва ҳамсаратон ҳангоми гуфтугӯ доимо бо саросемагӣ гап мезанед ва инчунин ҳамдигаро то ба охир гӯш намекунед?

ҳамеша

баъзан

Оё Шумо ҳангоми муроҷиат кардан доимо табассум мекунед?

доимо

баъзан

Ҳангоми ҳамсухбат шудан бо атрофиён Шумо аз ҳад зиёд ва ё мувоғики меъёр имову ишораро истифода мебаред? \_\_\_\_\_

Кӯдаки Шумо зуд–зуд шоҳиди муносибатҳои манғии шумо бо ҳамсаратон мегардад?

ҳамеша

баъзан

доимо

дигар\_\_\_\_\_

**ЗАМИМАИ 3**

Ташхис барои ошкор кардани хусусиятҳои тарбияи оилавӣ аз анкетае иборат аст, ки барои муайян кардани хусусиятҳои муоширати волидон ба қӯдакон имконият медиҳад.

**АНКЕТА БАРОИ ВОЛИДОН**

Оё Шумо ё ҳамсаратон дар тарбияи қӯдак ҳамфикр ҳастед?

Ҳамфикр ҳастем

Ҳамфикр неstem

Баъзан ҳамфикр мебошем

Мавқei Шумо дар раванди муошират бо қӯдак чӣ гуна аст?

Ҳукмфармо

Баробар

Дигар \_\_\_\_\_

Шумо бештар таъсирасониро ба қӯдак дар қадом шакл ба роҳ мемонед:

супориш додан,

шарҳ додан,

талқин намудан,

боваркунонӣ,

ҳоҳиш намудан.

Ҳама вақт ба корҳои худ банд шуда, қӯдакро гӯш намекунед?

тез - тез

баъзан

ҳеч вақт

Оё Шумо ба таври шифоҳӣ ҳангоми низоъ қӯдакро таҳқир мекунед?

баъзан

не

Оё Шумо ҳолати эмотсионалии қӯдаки худро ба ҳисоб мегиред?

баъзан

не

Шумо зуд–зуд ба хатогиҳои кӯдакатон ҳангоми муошират эрод мегиред?

ҳамеша

баъзан

ҳеч гоҳ

Оё Шумо ба кӯдакон ишора мекунед, агар ў дар одоби гуфтугӯ хатоҳо содир қунад?

Ҳа

Баъзан

Не

Оё Шумо ҳамеша ҳолати рӯҳии кӯдакатонро дарк мекунед?

Ҳа

Не

Баъзан

Оё Шумо дар раванди муошират аз рӯйи имову ишора ҳолати кӯдакатонро мефаҳмедине?

Ҳа

Не

Баъзан

Кадом усулҳоро дар оила барои инкишофи маҳорати муошират намудан ба кӯдакон истифода мебаред? \_\_\_\_\_

Ҳангоми ташаккули маданияти муоширатнамоӣ бо чӣ гуна душвориҳо рӯ ба рӯ мешавед? \_\_\_\_\_

Барои муоширати сазоворе намудан бо кӯдак чӣ халал мерасонад? \_\_\_\_\_

## ПУРСИШНОМА БАРОИ ВОЛИДАЙН

Оё Шумо чунин мөхисобед, ки донишҳои доштатон барои тарбия намудани фарзандатон кифоя аст?

Ха

Не

На он қадар

Аз кадом сарчашмаҳо Шумо ахборро доир ба тарбия дастрас кардан меҳоҳед?

ВАО (радио, телевизон, газета, журнал

Китобҳои маҳсус педагогӣ

Сӯҳбатҳо бо дӯстон ва шиносҳо

Баҳс бо омӯзгорон

Дигар \_\_\_\_\_

Масъалаҳои муҳимро аз нуқтаи назари худ доир ба тарбия баён кунед:

Нофаҳмой байни калонсолон ва қӯдак

Муваффақиятҳои қӯдак

Саркашӣ, итоат накардан

Бемаъманавиёт

Танбалӣ

Тарбияи комил

Фикри дигар\_\_\_\_\_

Шумо чиро дар муносибат бо фарзандатон иваз кардан меҳоҳед?

Чӣ гуна монеаҳо дар ҳалии масъалаҳоятон вучуд доранд?

Муаммоҳои худро ба кӣ мегӯед?

Ба ҳеҷ қас

Фикри дигар\_\_\_\_\_

---

Шумо дар гирифтани ёрӣ ба кӣ бештар эҳтиёҷ доред?

Омӯзгор

Психолог

Духтур

Ба фикри Шумо, кӣ бештар ба қӯдак таъсир мерасонад: оила ва мактаб?

Бегӯфтгӯ, оила

дар чорчубаи оила

ба дараҷаи баробар дар оила ва мактаб

дар мактаб, чун ки қӯдак вақти зиёдро дар он ҷо мегузаронад

мактаб ва қӯча

Мактаб дар қадом шакл ба мушкилоти Шумо ёрӣ расонида метавонад?

бо лексяҳои тарбиявӣ

бо дарсҳои маҳсуси амалий

бо аборот доир ба рушди хусусиятҳои қӯдакам

маълумотхое, ки барои мутолиа намуданам доир ба проблема мумкин аст.

Шумо чӣ қадар вақтатонро барои баланд бардоштани салоҳияти педагогӣ ҷудо мекунед, агар дар мактабатон машғулиятҳои маҳсус ташкил карда шаванд?

на зиёд аз як соат дар як ҳафта

тاخминан ду соат дар як моҳ

гуфтан мушкил аст.

Аз Шумо эҳтиромона ҳоҳиш мекунам, ки баъзе маълумоти худро қайд кунед!

Синну соли Шумо «\_\_\_\_\_»

синну соли қӯдакатон «\_\_\_\_\_»

маълумоти Шумо \_\_\_\_\_

Меъёрҳои баҳодиҳӣ ба дараҷаи фаъолияти тарбиявии волидон дар оила ва дараҷаи маҳоратҳои шаҳсии муоширатнамоӣ З нишондиҳанда мебошанд:

- фаҳмидани зарурати ташаккули маҳорати муоширати байнишахсӣ;
- аз ҷониби волидон риоя намудани одоби муошират бо кӯдакон;
- аз ҷониби волидон риоя намудани меъёрҳои муоширати байнишахсӣ, байни худ дар ҳузури кӯдакон.

Ҳар як нишондиҳанда ба ду (2) хол баҳо дода мешавад.

Дараҷаҳо:

Баланд – волидон ба таври мусбӣ аз рӯйи З (се) нишондиҳанда баҳо дода мешаванд (6 хол);

Миёна – волидон аз рӯйи ду (2) нишондиҳанда ба таври мусбӣ тавсиф дода мешаванд (4 хол);

Паст – волидон аз рӯйи як нишондиҳанда ба таври мусбӣ тавсиф дода мешавад (2 хол).

Ташаккур барои ҷавобатон